

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ
АБУАБДУЛЛОҲИ РӮДАҚӢ**

ТДУ: 338:378 (575.3)

Бо ҳуқуқи дастнавис

САФАРОВ ЗУЛФИҚОР АЗАМАТОВИЧ

**ТАШАККУЛЁБӢ ВА РУШДИ ИҼТИДОРИ ИННОВАЦИОНИИ
МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ**

(дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи
иҳтиноси 08.00.06.02 – Идоракуни инноватсияҳо ва
рақамикунонии равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор
Файзулло М.Қ.

КӮЛОБ – 2023

МУНДАРИЧА:

| | |
|--|------------|
| НОМГҮИ ИХТИСОРАХО | 3 |
| МУҚАДДИМА | 4 |
| БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛЁБИИ ИҚТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ | 13 |
| 1.1. Мафхум, моҳият, аҳамияти иқтидори инноватсионӣ ва соҳтори он дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ..... | 13 |
| 1.2. Зарурати рушди инноватсионии таҳсилоти олий дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ | 31 |
| 1.3. Таҷрибаи хориҷии рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ | 48 |
| БОБИ 2. ТАҲЛИЛ ВА АРЗЁБИИ ИҚТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН | 65 |
| 2.1. Таҳлили вазъи кунунии иқтидори инноватсионӣ ва омилҳои ба рушди он таъсиркунанда дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон..... | 65 |
| 2.2. Арзёбии маҷмӯии иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон..... | 90 |
| БОБИ 3. САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ | 103 |
| 3.1. Тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ - техниқӣ ҳамчун таъмингари бартарияти рақобатпазири муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ | 103 |
| 3.2. Таъсис ва такмили инфрасоҳтори инноватсионӣ ҳамчун омили калидии рушди иқтидори инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ | 122 |
| 3.3. Рушди механизми дастгириҳои давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ | 136 |
| ХУЛОСАҲО | 153 |
| Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо..... | 155 |
| РӮЙХАТИ АДАБИЁТ | 158 |
| Феҳристи корҳои чопшудаи муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия..... | 175 |
| ЗАМИМАҲО | 177 |

НОМГҮИ ИХТИСОРАХО (АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ)

| | |
|--------|--|
| АИ ҶТ | - Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон |
| БМД | - Базаи моддӣ - техниқӣ |
| ДМТ | - Донишгоҳи миллии Тоҷикистон |
| ДДТТ | - Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон |
| ДАТ | - Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур |
| ДСРТ | - Донишгоҳи славянини Русия - Тоҷикистон |
| ДДҲБСТ | - Донишгоҳи давлатии хуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон |
| ДДК | - Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ |
| ДДБ | - Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Ҳусрав |
| ДДҲ | - Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи Б. Ғафуров |
| ДДТТ | - Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино |
| ДДҲ | - Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи М. Назаршоев |
| ИМА | - Иёлоти мутаҳидаи Амрико |
| ИА | - Иттиҳоди Аврупо |
| КОА | - Комиссияи олии аттестаціонӣ |
| КИТТК | - Корҳои илмию техниқӣ, таҷрибавиу конструкторӣ |
| КИТ | - Корҳои илмию таҳқиқотӣ |
| МТОҚ | - Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ |
| ММД | - Маҷмӯи маҳсулоти дохила |
| ММПИ | - Маркази миллии патенту иттилоот |
| КХИ | - Корхонаҳои хурди инноваціонӣ |
| МЗ | - Моликияти зеҳнӣ |
| МИТ | - Маркази интиқоли технологияҳо |
| НФИТ | - Натиҷаҳои фаъолияти илмӣ – техниқӣ |
| ТИК | - Технологияи иттилоотӣ - комуникатсионӣ |
| ЧИД | - Ҷамъияти илмии донишҷӯён |
| ҲПО | - Ҳайати профессорону омӯзгорон |

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқикот. Тайи даҳсолаи охир рушд додани низоми таълим (**аз ҷумла таҳсилотии олий**) яке аз самтҳои афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Баъзе масъалаҳо ва проблемаҳои ин соҳа ислоҳот ва истифодаи навоваронро талаб меқунанд. Ҳалли ин масъалаҳо ва мушкилоти мавҷуда бевосита дар соҳаи маориф ҷорӣ намудани инноватсияро тақозо меқунад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди иқтисодиёти инноватсионӣ ва низоми миллии инноватсионӣ ба рушди соҳаи маориф пайваста таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамояд, зеро ин соҳа ҷузъи калидии ҷомеа буда, ба рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар таъсири бевосита дорад. Дар шароити муосири иҷтимоию иқтисодӣ самти афзалиятноки рушди системаи таҳсилоти олии қасбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ворид намудани инноватсия ба фаъолияти **муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ** (МТОК) ва такмили механизми дастгирии давлатии рушди инноватсионӣ дар он ба ҳисоб меравад.

Вобаста ба ин дар шароити қунунӣ зарурати рушди фаъолияти инноватсионӣ, ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК ба як қатор тамоюлҳо ва мушкилоти даҳсолаи охири Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба самти таҳсилоти олий даҳл доранд, алоқаманд мебошанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки саҳми МТОК дар рушди устувори иқтисодиёт, ташаккули системаи милли инноватсионӣ, рақобатпазир будани маҳсулоти истеҳсолмешуда, омодасозӣ ва пешниҳоди қадрҳои соҳибтаҳассус назаррас нестанд, зеро ваъзи нишондиҳандаҳои арзёбии иқтидори инноватсионии онҳо дар шароити имрӯза ба онҳо имкон намедиҳад. Аз ҷумла, коркардҳои илмӣ – таҳқиқотии МТОК дар истеҳсолот истифода намегарданд, раванди ҷорисозии инноватсия ба системаи таҳсилоти олии қасбӣ такмилдиҳиро тақозо менамояд, соҳтори иқтидори инноватсионии муассисаи таълимӣ ба вазифаҳои рушди инноватсионӣ мувофиқат намекунад, тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмию техникий дар МТОК ғайриканоатбахш буда,

инфрасохтори инноватсионии онҳо инкишоф наёфтааст ва ба фаъолсозии фаъолияти инноватсионӣ нигаронида нашудаанд.

Дар айни замон барои ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионии МТОК-и кишвар бояд масъалаҳои зарурати ҷорӣ намудани инноватсия дар системаи таҳсилоти олий, рушди захираҳои қадрӣ, иқтидори зеҳнӣ, иқтидори молиявӣ, иқтидори моддӣ ва техникӣ, таҳияи усулҳои муосири арзёбии иқтидори инноватсионӣ, инчунин қабул ва татбиқи қарорҳои даҳлдорро дар ин самт ҳал намуд. Инчунин зарурати тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ (НФИТ), татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, роҳҳои ҷалби самараноки сармояи хориҷӣ, корхонаҳои тиҷоратӣ ва ширкатҳои хизматрасонӣ барои таҳқиқотҳои илмӣ, ғанӣ гардонидани фондҳои гайрибуҷетии худ, таъсис ва такмил додани инфрасохтори инноватсионӣ ва дар ин замина таҳқим ва рушди иқтидори инноватсионӣ меафзояд.

Ҳамин тариқ, мушкилоти дар боло зикршуда бо иқтидори инноватсионии МТОК-и кишвар, зарурати таҳияи усулҳои арзёбии иқтидори инноватсионӣ ва тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ алоқаманданд. Ин ва дигар мушкилотҳо дар якҷоягӣ аҳамияти рисолаи интихобшударо нишон медиҳанд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи диссерватсионӣ. Таҳқиқоти масъалаҳои ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионии МТОК дар корҳои олимони зерини рус: М.В.Владика, С.В.Кортов, Н.А.Самарская, Н.В.Гунин, М.А.Матвеева, Г.Я.Голдштейн, И.Н.Герчикова, С.А.Беляков, А.И.Кочетов, Г.И.Житс, З.Абасов ва олимони хориҷӣ Й.А.Шумпетер, П.А.Кулветс, Р. Браун, М. МакМилан, Е.Дихтл, Х.Хершген дарҷ гардидаанд. Вобаста ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли ҳамин масъалаҳо дар асарҳои С.Ҷ. Комилов, М.Қ.Файзула, К.Р.Раҷабов, С.Ҳабибов, З.Ҳ.Қодирова, П.У.Бобомуродов, З.Ҳ.Ибодзода, З.С.Султонов, И.С.Ашурев, Ш.Ш. Қодиров., А.Д.Ҷаборов, Ҷ.Р.Раҳмонов ва дигар муҳаққиқон низ инъикоси худро ёфтаанд.

Дар маҷмуъ, бештари пажӯҳишҳои олимони ватанӣ дар баҳши иқтидори инноватсионӣ ва умуман инноватсия ба иқтидори инноватсионии минтақа, низоми миллии инноватсионӣ, идоракунии инноватсионӣ, соҳибкории инноватсионӣ баҳшида шуда, дар соҳаи ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионии МТОК корҳои илмӣ хеле кам ба назар мерасанд. Аз ҷумла, дар монографияҳои илмӣ вазъи қунуни рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК, усулҳои арзёбии онҳо, зарурати рушди инноватсионии таҳсилоти олиӣ, дастгирии давлатии иқтидори илмию инноватсионӣ амалан дида намешавад.

Дар шароити муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи тиҷоратиқунони корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ аз тарафи МТОК хеле кам ба назар расида, ҳамкориҳои тарафайн бо корхонаҳои саноатӣ ҷиҳати гирифтани фармоишҳо амалан дида намешавад. Ҳамаи ин интихоби мавзуи рисоларо пешакӣ муайян карда, нокифоя кор карда баромадани он таҳқиқотро муайян намуд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи кори диссертационӣ ба татбиқи Стратегияи рушди моликияти зеҳни Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020, Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» аз 16.04.2012 №822, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи паркҳои технологӣ» аз 21.12.2010 № 629, инчунин нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи молия ва қарзи Дошишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ робита дорад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади кори диссертационӣ асоснок кардани асосҳои назариявӣ ва методологии раванди ташаккули иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва таҳияи тавсияҳои амалий дар ин самт мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ин ҳадаф дар рисола вазифаҳои зерин муайян ва ҳал карда шуданд:

- муайян намудани мағхум, моҳият, аҳамият ва соҳтори иқтидори инноватсионӣ, инчунин асосноккунии зарурати рушди инноватсионии таҳсилоти олий дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ;
- таҳлили вазъи кунунии иқтидори инноватсионии МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муайянсозии омилҳои ба рушди он таъсиркунанда;
- таҳияи методологияи арзёбии иқтидори инноватсионии МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ҳолати кунунии ҷузъҳои захираҳои таркибии онҳо;
- муайян кардани ҳолати тиҷоратиқунонии НФИТ-и МТОК ва омилҳои ба раванди он таъсиррасон;
- асоснок намудани зарурати таъсис ва таҳияи тавсияҳои амалий оид ба такмили инфрасоҳторҳои инноватсионии МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳияи шакл ва усулҳои самараноки дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК.

Объекти таҳқиқот ин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Мавзуи таҳқиқот муносибатҳои иҷтимоию иқтисодие мебошанд, ки дар раванди ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо назардошти омилҳои таъсиррасон ба он ташаккул меёбанд.

Фарзияи таҳқиқотӣ ба ғояи илмӣ дар бораи зарурати ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионӣ ва тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ дар МТОК асос ёфтааст, ки метавонад ба беҳтар шудани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва молиявии онҳо мусоидат кунад.

Асоси назариявии таҳқиқотро асарҳо ва таҳқиқоти илмии олимони ватанию хориҷӣ оид ба ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионӣ дар

МТОК, барномаҳо, стратегияҳо ва дигар санадҳои меъёрий-хуқуқии рушди МТОК дар шароити рушди инноватсионӣ ташкил медиҳанд.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва вазифаҳои дар таҳқиқоти диссертатсионӣ гузошташуда маҷмӯи усулҳои илмӣ, аз қабили усулҳои умумиилмӣ, таҳлил ва синтез, таҳлили оморӣ ва иқтисодӣ, усулҳои арзёбии иқтидори инноватсионӣ, абстрактӣ, усули таҳлилӣ-муқоисавӣ ва мушоҳидаҳо истифода шуданд.

Пойгоҳи иттилоотии таҳқиқотро асарҳои илмии олимони ватанию хориҷии ба мавзуи таҳқиқот алоқаманд, маълумотҳои омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷмуаи таҳлилии муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи рушд инноватсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои 2011 – 2020, маҷмӯи қонунҳо ва санадҳои меъёрии хуқуқӣ оид ба фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳо аз пойгоҳи Интернет ва коркардҳои шахсии муаллиф ташкил медиҳанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Рисолаи илмӣ дар заминаи кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ тайи солҳои 2016 – 2022 иҷро гардидааст.

Навғонии илмии таҳқиқот дар таҳияи асосҳои назариявӣ ва методологии ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионии МТОК, инчунин таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба рушди ин равандҳо мебошад. Натиҷаҳои муҳимтарин, ки унсурҳои навовариҳои илмӣ доранд, инҳоянд:

- муқаррароти назариявии моҳияти иқтисодии иқтидори инноватсионӣ асоснок карда шуда, соҳтори иқтидори инноватсионӣ бо назардошти ҷузъҳои захиравӣ, функсионалӣ ва соҳти зинанизомӣ дар МТОК муайян карда шуда, аниқ карда шуд, ки дар баробари усули гайрифаъоли таълим дар МТОК-и ҷумҳурӣ ҷорӣ намудани усули фаъол, интерактивӣ ва дигар усулҳои инноватсионии таълим бамаврид аст;

- дар асоси арзёбии вазъи кунуни инноватсионии МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти ҷузъи захиравии иқтидори инноватсионӣ (кадрӣ, молиявӣ, моддию техникӣ, инфрасохторӣ ва нуфузӣ), маҷмуи таҳдидҳо ва хатарҳое, ки ба татбиқи иқтидори инноватсионии мактабҳои олии қасбӣ монеа мешаванд, муайян карда шуданд. Дар асоси пурсишнома омилҳое, ки ба рушди иқтидори инноватсионии МТОК таъсир мерасонанд, муайян ва асоснок карда шудаанд;

- арзёбии маҷмуии иқтидори инноватсионии МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба ҳолати кунуни ҷузъҳои захиравии он (аз рӯи самти фаъолият ва таъминоти захиравӣ) бо истифода аз 7 принципи рушди МТОК (бо назардошти тағйироту иловаҳо) гузаронида шуда, инчунин дараҷаи соҳтории иқтидори инноватсионии МТОК бо назардошти таснифи муаллифии нишондиҳандаҳои функционалии объекти соҳтори захиравӣ, сикли ҳаётӣ асоснок карда шуд;

- ҷузъҳои раванди тиҷоратиқунони натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии МТОК мушахҳас гардида, роҳҳои ҳалли он пешниҳод ва омилҳое, ки ба раванди тиҷоратиқунони НФИД таъсир мерасонанд, муайян карда шуданд. Инчунин механизми самараноки татбиқи моликияти зеҳнӣ дар се шакли ҷалби он ба иқтисодиёт: 1) дар шакли иштирок дар сармояи оинномавии корхонаҳои хурди инноватсионӣ; 2) дар шакли фаъолияти субъектҳои ҳочагидорӣ ба сифати дороиҳои гайримоддӣ дар амалиётҳои гаравӣ; 3) дар шакли ҳимоя дар намуди патент, иҷозатномаҳо(лицензия), тамғаҳои молӣ, тамғаҳои хизматрасонӣ ва гайра пешниҳод карда шуд;

- афзалиятҳои татбиқи фаъолияти инноватсионии МТОК бо дарназардошти таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ, ки барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд дар фаъолияти илмӣ шароити муассир фароҳам оварда метавонад, асоснок карда шудаанд. Муайян карда шуд, ки вазъи кунуни инфрасохтори инноватсионии донишгоҳ ба таҷдид ва тақмил ниёз дорад ва дар ин росто оид ба беҳтар намудани

инфрасохтори инноватсионӣ тавсияҳо дода шуда, инчунин модели намунавӣ барои ташкили инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст;

- шакл ва усулҳои самараноки механизмҳои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК, аз қабили шарикӣ давлат бо бахши хусусӣ ва модели «спирали сегона» таҳия ва асоснок карда шудааст.

Муқаррароти асосии таҳқиқот барои ҳимоя пешниҳодшаванд. Ба ҳимоя натиҷаҳои зерини илмӣ, назариявӣ, методологӣ ва амалии таҳқиқот пешниҳод карда мешаванд:

- муқаррароти назариявии асоснокшудаи моҳияти инноватсия ва иқтидори инноватсионӣ;
- мушаҳхассозии ҷузъи захираҳои иқтидори инноватсионӣ;
- таҳияи арзёбии ҳамаҷонибаи иқтидори инноватсионии МТОК дар асоси ҷузъҳои захиравии он;
- асоснокии механизми самараноки татбиқи моликияти зеҳнӣ дар се шакли ҷалби он ба иқтисодиёт;
- пешниҳод ва умумикунонии модели намунавии ташкили инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК;
- коркарди тадбирҳои инкишоф додани шаклу усулҳои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар таҳлили амиқтари назариявӣ, методӣ ва амалии равандҳои ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад.

Ҳангоми таҳқиқоти гузаронида муаллиф бештар ба асосҳои назариявӣ ва истифодаи амалии равандҳои рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК, ки дар маводҳои конференсияҳои илмӣ-амалӣ, монографияҳо дарҷ гардидаанд, инчунин қонунҳо, барномаҳо ва стратегияҳои давлатии ба мавзуи таҳқиқот марбут такъя намудааст.

Аҳамияти амалий, хулоса ва пешниҳодҳои дар таҳқиқоти диссертационӣ зикргардида аз он иборат аст, ки муқаррароти назарияйӣ ва методии пешниҳодкардаи муаллиф метавонанд дар фаъолияти амалии технопаркҳои МТОК-и ҷумҳурӣ, таъсиси корхонаҳои ҳурди инноватсионӣ дар заминаи МТОК васеъ истифода шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ ҳангоми таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тиҷоратиқунонии натиҷаҳои илмӣ ва (ё) илмию техникӣ «пешниҳод шудааст.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Муаллиф мавзуи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои онро тибқи нақшай мантиқии рисола муайян намуда, дар таҳлили ҳусусияти ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК аз методологияи ба таҳқиқоти олимон асосёфта истифода мебарад. Нашрияҳои муаллиф дар маҷаллаҳои илмӣ эътимоднокии таҳқиқотро тасдиқ мекунанд. Ҳулосаҳо, тавсияҳо ва натиҷаҳои таҳқиқоти назариявии муаллифи рисола бо истифода аз методологияи муосир асоснок карда шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба Шиносномаи ихтисоси илмӣ. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ ба бандҳои зерини шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.06.02 – Идорақунни инноватсияҳо ва рақамиқунонии равандҳои иҷтимиои-иқтисодӣ. мувоғиқат менамояд: 1.6. Коркарди усулҳо ва механизмҳои ҳамгироии илми мактабҳои олий бо низоми миллии инноватсионӣ ва раванди ҷаҳонии инноватсионӣ. Рушди усуслҳо ва шаклҳои тиҷоратиқунонии инноватсияҳои мактабҳои олий дар корхонаҳои ҳурди инноватсионӣ; 1.7. Ҳусусиятҳо ва мушкилоти таъсисдиҳии корхонаҳои ҳурди инноватсионӣ дар пойгоҳи ташкилоти бучавии илмӣ ва таълимӣ; 1.9. Баҳодиҳии неруи инноватсионӣ дар низомҳои иқтисодӣ; 1.26. Коркарди методологияи идорақунни моликияти зеҳнӣ ва усулҳои баҳодиҳии арзиши қисми зеҳни махсулоти инноватсионӣ.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Таҳқиқоти илмӣ мустақиман аз ҷониби муаллиф сурат гирифта, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшаванд шахсан аз ҷониби муаллиф таҳия гаштааст. Рушди иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муайян гардида, самтҳо ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии рушди иқтидори инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мушаххас карда шуданд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар шакли ҳулоса ва пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмӣ оварда шудаанд

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуктаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ (солҳои 2015-2021) пешниҳод гардидаанд. Аз ҷумла, дар конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Рушди иқтисодии Тоҷикистон ҳамчун омили баландшавии некуаҳволии аҳолӣ» (15 декабря соли 2015) дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, конференсияи илмӣ-амалии байналмиллалӣ дар мавзуи «Нақши интегратсияи илм, инноватсия ва технология дар рушди иқтисодии кишварҳо» (соли 2016) дар Донишгоҳи технологий Тоҷикистон, конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назарияйӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами илму маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ» (соли 2020) дар Донишкадаи технология ва менечменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 10 мақолаи илмии муаллиф дар ҳаҷми 4,1 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла 4 мақола дар мачалла ва нашрияҳое, ки ба рӯйхати мачаллаву нашрияҳо, ки аз ҷониби Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, ба табъ расидаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳулоса, пешниҳодҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Кор дар 187 саҳифаи чопи компьютерӣ оварда шудааст, ки аз 13 ҷадвал, 3 диаграмма ва 12 расм иборат аст.

БОБИ 1. АСОСХОИ НАЗАРИЯЙ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛЁБИИ ИҚТИДОРИ ИННОВАЦИОНИИ МУАССИСАХОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ.

1.1. Мафхум, моҳият, аҳамияти иқтидори инноватсионӣ ва соҳтори он дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

Дар ҷомеаи имрӯза ба роҳи инноватсионӣ рушд додани иқтисодиёт вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як мамлакати пешрафта ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин нақши муассисаҳои таҳсилоти олий дар рушди иқтисодиёти мамлакат беназир аст, агар дар вай инноватсия рушд ёфта, иқтидори (потенсиали) инноватсиониаш рақобатпазир будани ӯро муарриғар бошад. Дар ин асно гузариш ба ҷомеаи пас аз индустрӣӣ ва ташаккули рушди бозории иқтисодиёт дар кишвари мо дидгоҳҳои муҳаққиқонро нисбат ба категорияи «иқтидор» тағйир доданд. Онро на танҳо ҳамчун омили истеҳсолот ба назар мегирифтанд, ки барои амалисозии фаъолияти хоҷагидорӣ зарур аст, балки ҳамчун маҷмӯи иқтидорҳои (потенсиалҳои) муҳталифе, ки имконияти ба даст овардани фоидаро таъмин менамоянд.

Тавре аз таҳлилҳо бармеояд, дар илми иқтисодӣ ҳанӯз таърифи аниқ ва дақиқи мафхуми «потенсиали (иқтидор) муассиса» ташаккул наёфтааст. Дар адабиёти гуногун таърифи ҳархелаи иқтидорро ё (потенсиал) воҳӯрдан мумкин аст. Аз чумла:

Потенсиал (potential-нерӯ) имконият, қобилият, нерӯи ниҳониест, ки дар шароити маълум зуҳур меёбанд.

Дар «Лугатномаи тасфири русӣ» таҳти потенсиал (иқтидор) маҷмуи воситаҳо, имкониятҳо дар ягон соҳа фахмида мешавад¹.

Дар лугатномаи тафсирӣ С.И.Ожегов ва Н.Ю.Шведова таърифи иқтидор ҳамчун «дараҷаи қудрат дар ягон муносибат, маҷмӯи ягон хел воситаҳо, имкониятҳо» тасвир гардидааст. Файр аз ин дар лугатномаи энциклопедии шӯравӣ таърифи иқтидор чунин оварда шудааст:

¹ Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. Изд-е 7-е, испр. и доп. М.: Русский язык, 2001. 882 с.

«Иқтидор-ин манбаъҳо, имкониятҳо, воситаҳо, захираҳое мебошанд, ки барои ҳалли ягон вазифа, ноил шудан ба ҳадафи муайян, имкониятҳои шахси алоҳида, ҷомеа, давлат дар соҳаи муайян мебошанд»².

Аз таърифҳои овардашуда ин ҷо ба хулосае омадан мумкин, ки таҳти «потенсиал» манбае дастрасе фаҳмида мешавад, ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои муайян таъсири мусбӣ мерасонад.

Сарфи назар аз хусусияти баҳсбарангези як қатор масъалаҳое, ки дар ин ҳолат ба миён меоянд, аз ҷумла дар бораи дарки худи моҳияти **«иқтидор»**, нақши асосӣ ва универсалии **«иқтидор»** дар дониши илмии равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар фаъолияти субъектӣ-объектӣ дар ҳама сатҳҳои системи иқтисодӣ ба таври умум эътироф шудааст.

Гузашта аз ин, баъзе муаллифон³ бар он назаранд, ки маҳз эътирофи падидай «иқтидор» ҳамчун субъекти дониши илмӣ ва ҳам худи дониши илмист, ки рушди минбаъдаи илми иқтисодии муосирро тавсиф мекунад.

Манбаҳои таърихӣ шоҳидӣ бар он медиҳанд, ки худи гояи (идеяи) потенсиал (иқтидор) дар давраҳои қадим мавриди омӯзиш қарор гирифта буд. Дар таҳлили фалсафии моҳияти материя, Арасту потенсиали (иқтидори) мавҷудиятро ҳамчун шакли ҳаракати материя ҳангоми гузариш аз иқтидор (ҳолат) ба иқтидори дарк (энтелехия), ки маънои ҳаракатро дорад, чудо мекунад. Вай чунин мешуморид, ки иқтидор қобилияти ҳаракатро аз ҳолати воқеан мавҷуда ба ҳолати нав интиқол додан тавсиф мекунад, зоро материя (воқеяят) ваҳдати мавҷудияти воқеӣ ва иқтидорӣ мебошад. Иқтидор ҳамчун имконияти пайдоиши итминони нав дар худи воқеяят решаш мегирад.

Дар тӯли асрҳо мағҳуми иқтидор роҳи муайяни рушдро тай кардааст, ки дар давоми он маъно ва мундариҷаи он тағйир ёфтааст. Нисбатан чанде пеш, мағҳуми иқтидор универсалий мешавад ва

² Советский энциклопедический словарь / Под ред. Прохорова А.М. - М: 1989. – 1632 с.

³ Жиц, И.Г. Инновационный потенциал высшей школы: параметры /И. Г. Жиц. - Саратов: Сарат.гос.техн.ун-т, 2001.- 180с., Инновационная экономика /Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. 2- е изд., испр. и доп. - М.: Наука, 2004. – 352 с.

салоҳияти илмҳои инфиродӣ шуданро бас мекунад, ба он аҳамияти оламшумул дода мешавад ва он ба ҳама падидаҳои олами атроф паҳн мешавад.

Дар баъзе адабиёт мағҳумҳои иқтидори иқтисодӣ, бозорӣ, истеҳсолотӣ, меҳнатӣ, зеҳнӣ, илмию техникӣ ва ғ. оварда мешаванд.

Муҳаққиқи рус Н.В.Гунин дар ин баҳш таҳлил ва коркардҳои илмӣ бурда иқтидорро (потенциалро) ҳамчун «системаи шомили иқтидорҳо (имкониятҳо) – и кадрӣ, молиявӣ, истеҳсолӣ, инноватсионӣ, иттилоотӣ ва дигар ба таъмини рушди дарозмуддати иқтисодии корхона дар асосии стратегияҳои барои татбик қабулгардида равонашуда» шарҳ медиҳад⁴.

Дар ин ҷо низ ақидаи олимӣ иқтисодӣ А.И.Анчишкин, ки «потенциал» - ин «маҷмӯи захираҳоест, ки дар раванди истеҳсолот шакли омилҳои истеҳсолотро қасб менамоянд» низ ба маврид аст. Дар адабиёти иқтисодии русӣ ин олим яке аз аввалинҳо шуда мағҳуми «иқтидори иқтисодӣ» – ро истифода бурдааст, ки «захираҳои истеҳсолотӣ, ҳаҷм, соҳтор, сатҳ, сифати онҳоро тавсиф медиҳад...». Ин муҳаққиқ таҳти захираҳои истеҳсолотӣ «воситаҳои истеҳсолот, захираҳои меҳнатӣ, инчунина захираҳои табииро мефаҳмад, ки ба гардиши иқтисодӣ ҷалб карда мешаванд»⁵.

Категорияи таркибии дигари иқтидори инноватсионӣ «инноватсия» мебошад. Тавре маълум аст имрӯзҳо мағҳуми «инноватсия» дар адабиёти муносир ба таври кофӣ паҳн гардидааст. Мувофиқи Стандартҳои байналмилалӣ «инноватсия» дар омории илм, техника ва инноватсияҳо иборат аст аз «натиҷаи ниҳоии фаъолияти инноватсионие, ки таҷассумро дар намуди маҳсулоти нав ва такмилёфтai ба бозор воридшуда, раванди нав ё такмилёфтai технологие, ки дар фаъолияти амалӣ ё дар равиши нав дар хизматрасониҳои иҷтимоӣ истифода мешавад»⁶.

⁴ Гунин, В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджмента «Управление развитием организаций». Модуль 7 / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, СЮ. Ляпина. - М.: Юнити, 1999. - 328 с.

⁵ Анчишкин, А.И. Прогнозирование роста экономики/ А.И. Анчишкин. - М.: Экономика, 1996. - 98 с.

⁶ Грудзинский, А.О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии / А.О. Грудзинский // Университетское управление: практика и анализ. - 2004. - № 1 (30). - С. 9-20.

Файр аз ин, мо чунин мешуморем, ки иқтидори инноватсионӣ натичаи муносибати мураккаб ва вобастагии байниҳамдигарӣ (бофтан) - и ду унсури умумии он «иқтидор» ва «инноватсия» мебошад ва ҷузъи иқтидори умумии инноватсионии миллӣ ва иқтидори иқтисодии ҷомеа мебошад.

Дар адабиёти иқтисодӣ мағҳуми инноватсия аз ҷониби муҳаққиқони соҳавӣ ва олимону мутахассисони хориҷӣ (Л.Водачек ва О.Водачкова., Е.Дихтл, X.Хершген., М.А.Матвеева ва Г.Я. Голдштейн., И.Н. Герчикова) ва ватанӣ (Комилов С.Ҷ., Файзуллоев М.Қ., Солиев О.Қ., Назаров Р., Бобохонова Н.) бо тарзҳои гуногун шарҳ дода шудаанд.

Ба ақидаи Л.Водачек ва О.Водачкова, инноватсияҳо, аз як тараф, «раванди расонидани ихтирооти техникӣ то марҳилаи истифодабарии амалӣ мебошад, вақте ки онҳо ба додани асари иқтисодӣ оғоз мекунанд», аз тарафи дигар – ин ҳамон ҷизе аст ҳамчун «натичаи ниҳоии ин раванд, яъне ихтирооте, ки то марҳилаи истифодабарии тиҷоратии маҳсулот ё мол расонида шудааст, ки дар натичаи раванди навоварӣ дар маъни аввали ин мағҳум пайдо шудааст»⁷.

Чунин фаъолият қонуниятиҳои умумӣ дошта, марҳила ба марҳила муайян карда мешаванд:

- дар марҳилаи аввал ҳадафҳои тағйирот муайян карда мешаванд;
- дар марҳилаи дуюм навоварӣ таҳия карда мешавад;
- дар марҳилаи сеюм таҷриба карда мешавад;
- дар марҳилаи чорум дар истеҳсолот арзёбӣ карда мешавад;
- дар марҳилаи панҷум паҳн карда мешавад.

Ин раванд ба вуҷуд омадани мушкилоти баҳодиҳии натичаҳои мавриди мунтазир ва матлубро пешбинӣ менамояд.

Дар ин раванд муҳаққиқон Е.Дихтл, X.Хершген хеле ба маврид сабит мекунанд, ки таҳти инноватсия ворид кардани маҳсулоти нав фаҳмида мешавад. Онҳо таъкид ба он мекунанд, бояд маҳсулоти дар асл

⁷ Водачек, Л., Водачкова, О. Стратегическое управление инновациями на предприятиях. - М.: Экономика, 1989.

инноватсионӣ ва навро танҳо дар барномаи истеҳсолии корхонаи додашуда фарқ кард. Таҳти маҳсулоти асил онҳо инноватсияҳоеро мефаҳманд, ки ҳалли нави масъалаи истеъмолӣ ё қонеъ гардонидани талаботро пешбинӣ менамояд, ки барои он қаблан мол набуд⁸.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон олимони зиёде низ ба таҳқиқи инноватсия ва истифодай он дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт машғул мебошанд. Дар монографияи худ⁹ Комилов С.Ҕ. ва Файзуллоев М.Қ. чунин мешуморанд, ки «**инноватсия** – ин натиҷаи фаъолияти эҷодӣ мебошад, ки ба самти гирифтани самараи иҷтимоӣ – иқтисодӣ дар ҷараёни тавлид, истеҳсолот ва паҳнсозии маҳсулоти куллан нави рақобатпазир, технология ва усулҳои нави ташкили меҳнат, истеҳсолот ва идоракунӣ равона шудааст».

Муҳаққиқи тоҷик, профессор Файзуллоев М.Қ. мағҳуми «инноватсия»-ро ҳамчун ҷараёни бунёд, азҳудкунӣ ва паҳнкунии маҳсулот, хизматрасониҳо, технология, ашёи хом, маснуоти нав ё такмилёфта ва усулҳои нави ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ шарҳ додааст¹⁰. Инчунин олими ҷавони дигари ватанӣ Раҳмонов Ҷ.Р. бошад мағҳуми «инноватсия»-ро ҳамчун натиҷаи ниҳоии ҷараёни инноватсионӣ шарҳ додааст, ки дар шакли маҳсулоту технологияи нав ё такмилёфта зуҳур намуда, дар амалия дар самти беҳтаргардонии таъмини талаботҳои ањанавӣ ва нав истифода мешаванд¹¹.

Ба андешаи мо ҳам мағҳуми таърифдодаи профессор Файзуллоев М.Қ. ва ҳам олими ҷавон Раҳмонов Ҷ.Р. оид ба инноватсия мантиқан дуруст ва саҳех ба ҳисоб мераванд.

Дар адабиёти иқтисодӣ таърифи инноватсия ба таври хеле васеъ ҳамчун раванди ҷорӣ намудани маҳсулоти нав, хизматрасониҳо ва

⁸ Дихтель, Е., Хершген, Х. Практический маркетинг/ Е. Дихтель, Х. Хершген. - М: Гранд, 2002. - 230 с.

⁹ Комилов С.Дж., Файзуллоев М.К. Основы развития инновационной деятельности предприятий/ С.Дж.Комилов, М.К. Файзуллоев. - Душанбе: Ирфон, 2004. 118 с.

¹⁰ Файзуллоев М.Қ. Основы развития инновационной деятельности предприятий. -Душанбе.: «Ирфон», 2004. -С.9.

¹¹ Раҳмонов Дж.Р. Инновация – как составная часть понятийного аппарата инновационного процесса // Матер. респ. научно-практ. конф. «Проблемы инвестиционного обеспечения инновационногоразвития предпринимательской деятельности в РТ, (18-19 февраля 2014г.)»; – Душанбе, ТНУ, 2014 – С. 70-73.

равандҳои истеҳсолӣ дар муассиса паҳн шудааст. Мулоҳизаи М.А.Матвеева ва Г.Я. Гольдштейн дар бораи он, ки инноватсия – ин раванди табаддули ғояи нав ба маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ мӯҳиме буда, дорои нишондиҳандаҳои нав мебошад¹² шоҳиди ин гуфтаҳост.

Мулоҳизаи мушобехро дар ин самт мӯҳаққики дигар С.В.Кортов пешниҳод менамояд, ки навоварӣ (техникий, технологӣ, ташкилий, иҷтимоию иқтисодӣ)-ҳамчун як навъ тағирии бошууронае мебошад, ки ба раванди такрористеҳсолӣ барои қонеъ гардонидани талаботи мавҷуда ё ҳанӯз ташаккулёбандай ҷамъияти ворид карда мешавад. Таҳти навоварӣ ў раванди эҷод, азхудкунӣ, паҳн кардани онро мефаҳмад, натиҷаро бошад ў ҳамчун маснӯот, технологияҳо, шаклҳо ва усулҳои нави ташкили истеҳсолот, меҳнат ва идоракунӣ ба назар мегирад, ки асари (самараи) иҷтимоию иқтисодӣ меоварад¹³.

Чунин нуқтаи назарро дар бораи моҳияти инноватсияҳо ҳамчун раванд як қатор мутахассисон дар соҳаи инноватсияҳо иброз кардаанд. Аз ҷумла, И.Н. Герчикова таҳти инноватсия «тағирии ҳадафамандро дар фаъолияти корхона ҳамчун система» мефаҳмад¹⁴. Нуқтаи назари мушобехро як қатор муаллифони дигар низ ҷониборӣ намуда, иброз медоранд, ки инноватсия – ин тағиироти сифатӣ дар истеҳсолот мебошад¹⁵.

Аз нуқтаи назари олимон Е.Дихтл, X.Хершген, ки таҳти инноватсия ворид кардани маҳсулоти нав фаҳмида мешавад ё мӯҳаққикион М.А.Матвеева ва Г.Я. Гольдштейн, ки инноватсия–ин раванди табаддули ғояи нав ба маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ мӯҳиме буда, дорои нишондиҳандаҳои нав мебошад. Мо метавонем чунин хулоса кард, ки таҳти инноватсия на ҳама вақт маҳсулоти нав фаҳмида шавад ё

¹² Матвеева, М.А., Гольдштейн, Г.Я. Инновационный потенциал региона и его открытость по отношению к внешней среде / М.А. Матвеева, Г.Я. Гольдштейн // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2010,- № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://uesc.mscnpr.ru>

¹³ Кортов, СВ. Инновационный потенциал и инновационная активность вузов УрФО /СВ. Кортов // Университетское управление: практика и анализ. - 2004. - № 1 (30). - С. 61-68.

¹⁴ Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник/ И.Н. Герчикова. - М.: Банки и биржи, 1995. - 480 с.

¹⁵ Демчик, Д.С. Разработка системы оценки инновационного потенциала вуза / Д.С. Демчик, А.Н. Евстегнеев, О.И. Тишков и др. // Ползуновский вестник. - Барнаул, 2006. - № 1. - С. 78-86.

табаддули ғояи нав бошад. Тахти инноватсия метавонд дигаргунсозии маҳсулоти пештар мавҷудбударо фаҳмид ё ин, ки ғояи пештар мавҷудбударо мукаммал гардонид.

Дар баъзе адабиёти иқтисодӣ таҳти инноватсия истифодабарии фоиданок (судманд)-и навовариҳоро дар шакли технологияҳои нав, навъҳои истеҳсолот ва хизматрасониҳо, ҳаллҳои ташкилию техниکӣ ва иҷтимоию иқтисодии ҳусусияти истеҳсолӣ, молиявӣ, тиҷоратӣ, ва маъмурӣ мефаҳманд.

Ба назари мо, ҷонибдорони ин ақида ҳадафи асосии навовариҳоро яъне қонеъ гардонидани талаботи ҷомеаро ба назар намегиранд. Аз ақидаи онҳо метавонд чунин ҳулоса кард, ки ҳар гуна амалеро, ки фоида меорад, метавон инноватсия номид. Дар адабиёти иқтисодӣ вобаста аз объект, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот равишҳои гуногуни таснифоти инноватсия истифода мешаванд.

Муҳаққиқи машҳур Ч.Брайт қайд мекунад, ки ягона ҷараёне, ки илму техника, иқтисодиёту соҳибкорӣ ва идоракуниро бо ҳам мепайвандад, ин инноватсия мебошад, яъне ин ҷараёнро ҳамчун дигаргунсозию табдили дониши илмӣ ба воқеяти ҷисмонӣ тавсиф мекунад, ки ҷомеаро ба ҷониби мусбӣ тағйир медиҳад¹⁶. Ба назари мо муҳаққиқ дар ин самт яке аз таърифҳои беҳтаринро оид ба инноватсия пешниҳод намудааст, зоро дар асл инноватсия билкул метавонад раванде, ки дар он ҷорӣ сохта мешавад тағйир дихад ва ва иқтидоре дорад, ки донишро ба мол табдил дихад.

Аз рӯи таърифҳои аз ҷониби олимон пешниҳодгардида мо ба ҳулосае омадем, ки инноватсия-ин натиҷаи ниҳоии татбиқ ё ҷорисозии навгонӣ мебошад. Бо ибораи дигар ба назари мо инноватсия - ин навовариҳои татбиқшудае мебошад, ки афзоиши сифатии самараноки равандҳо ва маҳсулотҳои талаботи бозорӣ доштаро таъмин карда метавонад.

¹⁶ Твисс Б.Управление научно-техническими навоведениями. -М.: Экономика, 1989. -С.271.

Агар гуфтахой болоро мо ба инобат гирем, ҳамаи таърифҳои овардашуда танҳо моҳияти инноватсияро медиҳанд ва дар онҳо пайвастагӣ ба системаи таълим кам ба назар мерасад. Вобаста ба ин масъала олими иқтисодчӣ Беляков С.А. таърифи инноватсияро дар системаи таълим чунин медиҳад, ки «навсозӣ, навгонӣ, инноватсия барои ҳалли вазъиятҳои мушкили ҷорӣ дар системаи таълим бо мақсади беҳбудӣ бахшидани раванди таълим, баланбардории сифат ё ташкили шароити мусоид барои омӯзиши моддии донишҷӯён нигаронида шудааст»¹⁷. Дар асл дар ин ҷо ба назари мо олим Беляков С.А. таърифи инноватсияро дар самти таълим хеле дуруст ва бамаврид қайд намудааст, зоро татбиқи инноватсия метавонад сифатнокии раванди таълимро баланд бардорад ва ба раванди омӯзиши донишҷӯён беҳбудӣ бахшад.

Дар навбати худ муҳаққиқ Кочетов А.И. инноватсияро дар системаи таълим ё умуман соҳаи маориф ҳамчун «...концепсияи пурраи назариявӣ, технологӣ ва методии навсозии фаъолияти педагогӣ, ки натиҷаи онро дар сатҳи муайян таъмин менамояд» муайян кардааст¹⁸.

Гуфтахой болоро ба назар гирифта, категорияи «иктиидори инноватсионӣ»-ро метавон комилан ҳамчун қобилияти система ба трансформатсия ба вазъи нав бо ҳадафи қонеъ намудани талаботи мавҷуда ё ҷадидан бавучудояндай ҷомеа шарҳ дод. Зимнан истифодаи самараноки иқтиидори инноватсионӣ, гузариш аз имконияти ниҳонӣ ба воқеияти аён, яъне аз як вазъи ба вазъи дигарро, имконпазир менамояд. Дар ин ҷо мо чунин мешуморем, ки инноватсия бояд дар ҳақиқат баъди воридсозӣ ва татбиқ вазъи раванди табдили назарияро ба амалия ва (ғояро ба амал), донишро ба мол дигаргун созад.

¹⁷ Беляков С. А., Иванова А.А. Система управления непрерывным образованием / С.А. Беляков, А.А. Иванова // Университетское управление: практика и анализ. 2010. № 3 (55). С.74-81.

¹⁸ Кочетов, А. И. По поводу развития инновационных способностей / А. И. Кочетов // Высшее образование в России. 1997. № 5. С. 94-98.

Ба ақидаи мо, натицаи муайянсозиҳои мафҳум ва моҳияти «потенсиал» ё худ «иқтидор» ва «инноватсия» ва омезиши онҳо мафҳуми «иқтидори инноватсионӣ» ба вучуд меояд.

Ба андешаи Комилов С.Ҷ. ва Файзуллоев М.Қ. «Иқтидори инноватсионӣ-ин қобилияти система барои ташкил ва татбиқи равандҳои ба даст овардани натиҷаҳо, ки ба тағйирёбии шароитҳои беруна, асосан тағйироти талаботҳои бозорӣ мувофиқат мекунад, мебошад»¹⁹.

Таърифи иқтидори инноватсионӣ бо чудо кардани категорияи «иқтидори илмӣ» аз иқтидори иқтисодӣ алоқаманд аст. Азбаски рушди илм, дониш, инноватсия ва технологияҳои нав иқтисоди муосирро ба сатҳи нав мегузаронад, зарурати фаврӣ барои дарк ва омӯзиши падидай иқтидори инноватсионӣ ба миён омадааст²⁰.

Инчунин олими дигар П.И.Разинков вобаста ба ин масъала таърифи зеринро медиҳад: «...иқтидор (capability)-и ташкилот муаррифгари қобилияти воқеӣ ва эҳтимолии он дар иҷро намудани кори мақсаднок мебошад»²¹.

Бино ба таърифи Н.Чухрай²², иқтидори инноватсионӣ-ин «ҳолати корхона дар вақти муайян, дар робита ба имкониятҳои сармоягузорӣ аст, ки дар раванди рушди инноватсионӣ ба даст омада ташаккул меёбад, мониторинг ва арзёбиро талаб мекунад».

Мафҳуми «иқтидори инноватсионӣ» рушди худро аз оғози солҳои 1980 гирифт ва ба «инъикоси концептаулии падидай фаъолияти инноватсионӣ» табдил ёфт²³.

¹⁹ Комилов С.Дж, Файзуллоев М.Қ. Оценка инновационного потенциала социально-экономического развития региона, <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-innovatsionnogo-potentsiala-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona>.

²⁰ Обучающие и консалтинговые проекты по организации стратегического управления в вузе // Университетское управление: практика и анализ. - 2003г. - №1; с.25

²¹ Разиньков, П.И. Производственный потенциал предприятия: планирование и использование / П.И. Разиньков. - Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1988. - 157 с

²² Чухрай, Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетинго веталогістичне за обеспечення: Моногр. / Н. Чухрай. – Львів: Вид-во НУ «Львів. Політехніка», 2002. – 316 с.

²³ Кокурин, Д. И. Инновационная деятельность / Д. И. Кокурин. – М.: Экзамен, 2001. – с.125

Падидаи рушди иқтидори инноватсионӣ дар чорроҳаи якчанд соҳаи донишҳои илмӣ ҷойгир аст ва объекти таҳқҳиқоти намояндагони бисёр мактабҳо ва самтҳои илмӣ мебошад, дар заминаи асосҳои методологӣ ва назарияйӣ–амалӣ синтези донишҳои навро амалӣ менамояд.

Инчунин вобаста ба мағҳум ва моҳияти иқтидори инноватсионӣ назари муҳаққиқ Ю.А.Дорошенко хеле ҷолиби диққат аст. Ба ақидаи ў, иқтидори инноватсионӣ дар шакли кулл метавонад ҳамчун иқтидори донише, ки дар раванди татбиқи иқтидори илмӣ-техникӣ ба даст оварда шудааст, муайян карда шавад²⁵. Дар ин ҳолат, иқтидори инноватсионӣ бояд ҳамчун маҷмӯи донишҳо ва захираҳои илмӣ-техникӣ ва таҷрибай амалӣ, ки ҷомеа дар марҳилаи ҳозира барои истифодаи пурраи захираҳои иқтидори иқтисодӣ дорад, дарк карда шавад.

Ба таърифҳои додашудаи муҳаққиқон Комилов С.Ҷ., Файзуллоев М.Қ., В.В.Ковалев., Н.Чухрай., Ю.А.Дорошенко мо розӣ шуда ба ҳулосае омадем, ки дар ҳақиқат таҳти иқтидори инноватсионӣ маҷмуи захираҳо, воситаҳои дар ихтиёрдошта ва иқтидори муассиса системаи захираҳо ва имкониятҳо бо шароити дохилӣ ва беруна амал намудани муассиса мебошад, ки имкон медиҳанд ҳадафҳои стратегии рушд зимни самаранокии ҳадди аксари фаъолияти он ноил шаванд ва бартариятҳои муайяни рақобатпазирӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ ба даст биоянд, фаҳмида мешаванд²⁶.

Пас аз муайянсозии мағҳум ва моҳияи «иқтидор», «инноватсия» ва «иқтидори инноватсионӣ» мавқеи онро дар МТОК дидан лозим меояд.

Дар ин масъала муҳаққиқи украинӣ М.Данко рушди консепсияи назариявии ташаккулёбии иқтидори инноватсионии мактабҳои олиро мавриди омӯзиш қарор дода, ба ҳулосае омадааст, ки иқтидори инноватсионӣ ҳамчун зернизоми сатҳи баландтар баромад намуда,

²⁴ О принципах и показателях деятельности. М., 2004. 113 с

²⁵ Дорошенко, Ю.А. Экономический потенциал территорий /Ю.А. Дорошенко. - СПб, Химия, 1997.- с.14

²⁶ Сафаров З.А. Мағҳум, моҳият ва аҳамияти иқтидори инноватсионии мактаби олӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе 2018, № 5 саҳ.132 – саҳ.137

иборат аз маҷмӯи таркиботи захиравӣ, такрористехсолӣ ва натиҷабаҳаше мебошанд, ки дар ҳамкорӣ дарк ва татбиқи навовариҳо, ба ибораи дигар, инноватсияи бадастомадаро таъмин менамоянд.

Мафҳуми «иқтидори инноватсионии мактабҳои олий»—ро муҳаққиқ Владика М.В. аз он мавқеे медиҳад, ки системаи таҳлилии иқтидори инноватсионӣ шомили маҷмӯи нишондиҳандаҳо, индикаторҳои мутавозин буда, бояд ҳамаҷониба вазъи дохилии мактабҳоро инъикос намояд: «...иқтидори инноватсионии мактабҳои олий ҳамчун зернизоми сатҳи баландтар баромад намуда, аз маҷмуи захираҳои моддӣ, технологӣ, илмию таҳқиқотӣ, кадрӣ, молиявию иқтисодӣ, иттилоотӣ, зеҳнӣ, инчунин таркиботи институтсионалий, инфрасоҳторӣ, маркетингӣ, сармоягузорӣ, коммуникативӣ ва дигар мебошад, ки метавонанд барои татбиқи стратегия ва сиёсати инноватсионии мактабҳои олий бо ҳадафи тағиیر, беҳтарсозӣ ва рушди минбаъдаи устувор дар асоси трансформатсия ба вазъи нави сифатӣ амалӣ карда шаванд»²⁷.

Дар як қатор корҳо таҳти иқтидори инноватсионии ташкилот (дар ин ҷо ҳамчун иқтидори инноватсионии МТОК) ҷамъи иқтидорҳоро мефаҳманд. Масалан, Е.П.Маскайкин ва Т.В.Артсер онро ҳамчун маҷмӯи иқтидорҳои истеҳсолию технологӣ, меҳнатӣ, молиявӣ, ташкилию идоравӣ ва зеҳнӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳанд²⁸.

Муҳаққиқон О.В. Васюхин ва Е.А. Павлова иқтидори инноватсионии мактаби олиро ҳамчун омодагӣ барои иҷрои вазифаҳое муайян мекунанд, ки ноилшавӣ ба ҳадафи гузошташудаи инноватсиониро тавассути татбиқи лоиҳаи инноватсионӣ ё барномаи таҳаввулоти инноватсионӣ ва ҷорӣ кардани инноватсияро таъмин менамоянд.

Ба ақидаи мо, олимон иқтидори инноватсиониро танҳо аз мавқеи таркиботи он ба назар гирифта, ба оне, ки он дорои хосияти таъмини

²⁷ Владыка, М.В. Методические вопросы оценки инновационного потенциала вуза / Ю.А. Дорошенко, М.В. Владыка, Т.А. Тумина // Вестник ИНЖЕКона. Сер. «Экономика». - СПб, ГИЭУ, 2008. - Вып. 2 (21). - 155 с.

²⁸ Маскайкин, Е. П. Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методика оценки и направления развития / Е. П. Маскайкин, Т. В. Арцер // Вестник ЮУрГУ. – 2009. – №21. – С.47-53

гузариши МТОК ба вазъи нави сифатӣ мебошад, на он қадар таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд.

Дар асоси моҳияти мафҳумҳои «инноватсия», «фаъолияти инноватсионӣ», «иқтидор» метавон таърифи иқтидори инноватсионии ташкилот (дар мавриди мазкур иқтидори мактабҳои олӣ)–ро ҳамчун андозаи омодагии он барои иҷрои вазифаҳоеро дод, ки ноилшавӣ ба ҳадафи гузошташудаи инноватсиониро тавассути татбиқии лоиҳа ё барномаи таҳаввулоти инноватсионӣ ва ҷорӣ намудани инноватсияро таъмин мекунанд. Аз ин ҷо муҳтавои иқтидори инноватсионии МТОК бо ҳадафҳо ва вазифаҳои фаъолияти асосии он—эҷод ва интишори донишҳои нав муайян мешавад. Зимнан зарурати коркарди як қатор масъалаҳои методологӣ ва методӣ ба вучуд меояд, яъне:

1. Иқтидори инноватсионии МТОК аз чӣ ташаккул меёбад?
2. Аз рӯи қадом меъёрҳо онҳоро бояд баҳогузорӣ кард?
3. Системаи идоракуни рушди иқтидори инноватсионии МТОК бояд чи гуна бошад?

Иқтидори инноватсионии МТОК аз ду таркиб ташаккул меёбад:

– ин фаъолияти инноватсионие мебошад, ки ҳадафаш интишори донишҳо мебошад. Дар робита ба ин иқтидори инноватсионӣ аз ҳисоби пойгоҳи иттилоотӣ, таъминоти моддӣ ва қадрӣ, инчунин технологияҳои пешрафтаи таҳсилотӣ ташаккул меёбад;

– ин фаъолияти илмию таҳқиқотӣ буда, вазифааш ба даст овардани донишҳои нав дар шакли коркардҳои илмию таҳқиқотӣ мебошад. Дар ин ҷо иқтидори инноватсионӣ бо қадрҳои илмӣ ва пойгоҳи таҳқиқотӣ муайян мешавад.

Ба андешаи мо, баъд аз таҳлили усулҳои мавҷуда оид ба муайян намудани иқтидори инноватсионӣ, хулоса баровардан мумкин аст, ки иқтидори инноватсионии МТОК, ҳамчун маҷмуи ҳамаи захираҳои зарурӣ ва ниҳонӣ барои амалӣ намудани фаъолияти инноватсионии илмию таълимии мунтазам хизмат мекунад, инчунин қобилияти донишгоҳро оид ба доштани афзалияти рақобатпазирий дар бозори

хизматрасониҳои таълимӣ, тасвир мекунад. Иқтидори инноватсионӣ «захираҳои истифоданашудаэро дар бар мегирад, ки дар ҳолати фароҳам гаштани шароити зарурӣ барои ноил гардидан ба ҳадафҳо ва мақсадҳои гузошташудаи стратегияи инноватсионии донишгоҳ метавонанд истифода шаванд».

Барои системаи таҳсилоти олии касбӣ омодасозии васеи соҳа, такмили донишҷӯён ва мутахассисон (баланд бардоштани таҳассус ва бозомӯзӣ) хос аст, ки имкон медиҳад таълим дар МТОК дар ҳамаи сатҳҳо, аз ҷумла магистратура, аспирантура ва докторантура (доктор PhD) идома дода шавад. Навсозии системаи таҳсилоти олии касбӣ ба он равона карда шудааст, ки илм яке аз қисматҳои асосии фаъолияти МТОК мебошад²⁹.

Аз ҷиҳати методологӣ аз ҳам ҷудо кардан ва ҳадгузории мағҳумҳои³⁰ «иқтидори инноватсионии МТОК», «фаъолияти инноватсионии МТОК», «захираҳои инноватсионии МТОК», «соҳаи инноватсионии МТОК» муҳиманд. Онҳо нисбат ба якдигар дар як қатор гузошта нашуда, балки тобеъ ва мантиқан вобаста буда, дараҷаи муҳталифи ифодаи моҳияти бисёрзинаи потенциалро инъикос менамояд. Бино ба иттилои муаллифон³¹ иқтидори инноватсионии мактабҳои олий иборат аст аз маҷмӯи системавии захираҳои якҷоя амалкунанда ва бо ҳам алоқаманди инноватсионии бахши МТОК, ки дар раванди амалисозии фаъолияти инноватсионӣ бо назардошти ҳусусияти маҳдуди онҳо ва таъсири имконпазир (мусбӣ ё манфӣ), инчунин омили татбиқи бартариятҳои рақобатии МТОК, ҷолибияти сармоягузорию инноватсионии он ба натиҷаи ниҳоии фаъолият заруранд. Ба ҷумлаи захираҳои инноватсионӣ метавонанд захираҳои зеҳнӣ, моддӣ, молиявӣ

²⁹ Сорокин А.П. Смольская Н.Ю. «Формирование инновационного потенциала вузов в современных условиях», Беларусь, 2015

³⁰ Беляков С.А. Управление образованием и инновации // Университетское управление: практика и анализ. 2008. №2 (54). С.68-85; Дудырев Ф.Ф. Инновационные вузы: основные векторы развития // Университетское управление: практика и анализ. 2006. №6 (46). С. 7; Жиц Г.И. Инновационный потенциал вуза. Саратов, 2003. С. 21;

³¹ Емельянов С.Г. Экономический механизм стратегического управления развитием вуза: монография. М.,2007. С. 186-189;

ва дигар мансуб бошанд, ки метавонанд барои ташкили раванди инноватсионӣ дар МТОК ҷалб карда шаванд.

Дар баробари муайянсозии мафҳум, моҳият ва аҳамияти иқтидори инноватсионӣ дар МТОК моҳияти сохтори иқтидори инноватсионӣ низ бояд муайян карда шавад. Фаҳмиши сохтор «маҷмӯи унсурҳое, ки дар доираи робитаҳои гурӯҳӣ устувории муайяне доранд ва ҳангоми нигоҳ доштани хосиятҳои асосие, ки ин маҷмӯаро дар маҷмуъ тавсиф мекунанд» бояд нисбати мафҳуми «сохтори иқтидори инноватсионӣ» фаҳмида шавад³². Иқтидори инноватсионӣ дар МТОК ба гайр аз захираҳои дар ихтиёрдоштаи худ метавонад ҷузъҳои иловагии захираҳоро дар бар гирад. Илова бар ҷузъҳои кадрӣ, техниқӣ ва технологӣ, таҳқиқотӣ, зеҳнӣ, сармоягузорӣ, иттилоотӣ, ташкилӣ, инфрасохтории иқтидори инноватсионӣ, захираҳои молиявӣ низ аҳамияти қалон доранд, ки шароити татбиқи дигар унсурҳоро фароҳам меоранд ва нақши арзёбии миқдории онҳоро ичро мекунанд.

Ҳангоми омӯзиши сохтори иқтидори инноватсионӣ бояд аз принципи пай дар пайӣ сару кор гирифт, зеро чунон, ки аз он бармеояд, мутобики он иқтидори инноватсионӣ ҳамчун система иборат аз зерсистемаҳое мебошад, ки бо иқтидори фармоишҳои гуногун, ки сатҳҳои системаро ташкил медиҳанд, иборат аст.

Тавре ки муҳаққиқ Ю.А.Дорошенко қайд месозад³³ таҳқиқи таъсири ягон ҷузъи иқтидор дар маҷмуъ танҳо бо назардошти амали муштараки иқтидорҳои ҳамон сатҳ имконпазир аст. Агар зарурати арзёбӣ пайдо гардад, ки чӣ гуна иқтидори инноватсионии система тағиیر меёбад, иқтидори кадрӣ коҳиш ё афзоиши меёбад, бояд арзёбии пешакии тағиирот дар ҳаҷм ва сифати дигар захираҳои инноватсионӣ (моддӣ-техниқӣ, молиявӣ, таҳқиқотӣ ва гайра) гузаронида шавад ва бо назардошти тағиирёбии онҳо, сифати нави иқтидори инноватсионӣ арзёбӣ гардад. (ниг.ба расми1)

³² Современное управление: энциклопедический справочник: в 2 т. М.: Издатцентр, 1997. - 435с.

³³ Дорошенко, Ю.А. Экономический потенциал территории / Ю.А. Дорошенко. - СПб, Химия, 1997. - С.16



Расми 1. Сохтори зинанизоми иқтидори инноватсионӣ

Сохторсозии иқтисоди миллӣ сохтори соҳавӣ ва минтақавии иқтидори инноватсиониро муайян мекунад. Сохтори соҳавӣ иқтидорҳои инноватсионии соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ ва соҳаи гайримоддӣ, имкониятҳо ва иқтидорҳои ташкилотҳо ва корхонаҳои таркибии онҳоро дар бар мегирад. Сохтори минтақавӣ мувофиқи тақсимоти маъмурии иқтисодии кишвар (минтақаҳои иқтисодӣ, вилоятҳо, шаҳрҳо) муфассал баён карда мешаванд. Ҳамин тариқ, иқтидори инноватсионӣ (давлат, соҳаҳо, ташкилот) дар худ маҷмуи намудҳои гуногуни захираҳоро ба монанди иқтисодӣ, кадрӣ, ташкили ҳуқуқӣ, молиявӣ, моддӣ-истеҳсолӣ, зеҳнӣ, илмӣ-техникӣ ва дигар навъҳои захираҳои барои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ заруриро таҷассум менамоянд.

Ба назари муҳақиқон Ашмарина С.И. ва Плаксина И.А. иқтидори (потенциали) инноватсионии муассиссаи таҳсилоти олий бояд ҳамчун маҷмуи захираҳои ба ҳамдигар алоқаманд ба назар гирифта шавад, ки барои татбиқи равандҳои дохилии инноватсионӣ (таҳсилотӣ, илмию таҳқиқотӣ ва идоравӣ) заруранд. Ҳамин тариқ, соҳтори иқтидори (потенциали) инноватсионии МТОК-ро метавон ба ду навъи ҷузъҳоро ҷудо кард³⁴:

- ҷузъҳои захиравӣ, ки намудҳои захираҳоро барои амалисозии фаъолияти инноватсионии МТОК (кадрӣ, зеҳнӣ, моддию техникӣ, молиявӣ, инфрасоҳторӣ, имичӣ) истифода мебаранд;
- ҷузъҳои функционалӣ (иқтидори раванди инноватсионии таҳсилотӣ, иқтидори раванди илмию таҳқиқотӣ, иқтидори раванди инноватсионии идоракунӣ), ки самтҳои истифодаи захираҳои инноватсиониро аз рӯи равандҳои дохилӣ тавсиф медиҳанд. (расми 2.)

Ҳамин тариқ, ҷузъҳои захиравӣ ва функционалии иқтидори (потенциали) инноватсионии МТОК ғурӯҳи захираҳои мавҷударо аз рӯи намудҳо ва самтҳои истифодабарӣ инъикос менамоянд.

Ба назари ин муҳақиқон, дар соҳтори иқтидори инноватсионии МТОК ҷойи маҳсусро се намуди захираҳо ишғол менамояд:


1) кадрӣ: таъсирпазирӣ ва эҷодкории кадрҳо ба дараҷаи ҳалкунанда суръати рушди инноватсионии муассисаи таълимоти олиро муайян мекунанд;

2) инфрасоҳторӣ: рисолати инфрасоҳтори инноватсионии МТОК ин фароҳам соҳтани шароити мусоид барои истифодаи самараноки ҳамаи ҷузъҳои иқтидори инноватсионии МТОК мебошад;

3) имичӣ (нуғузӣ): тибқи рейтингҳои байламилалии МТОК (аз ҷумла, рейтинги **QS**), нишондиҳандагони муҳиме, ки самаранокии фаъолияти мактаби олиро тавсиф медиҳанд, ақидаи ҷомеаи МТОК ва ақидаи ҷомеаҳои бизнесӣ оид ба фаъолияти МТОК баромад мекунанд,

³⁴ Ашмарина С.И., Плаксина И.А., Оценка инновационного потенциала высших учебных заведений // Управление экономическими системами. Инновации. Инвестиции. 2013. № 11 (59)

ки дар нихояти кор, иқтидори имиции барои бомуваффақият ҷорӣ намудани инноватсияҳои заруриро ташаккул медиҳанд.



Расми 2. Соҳтори иқтидори инноватсионии МТОК

Аммо аз нуқтаи назари мо дар соҳтори иқтидори инноватсионӣ ба гайр аз 3 захираҳое, ки муҳақиқон Ашмарина С.И. ва Плаксина И.А. пешниҳод намудаанд дигар захираҳо ба монанди иқтидори молиявӣ, зеҳнӣ, моддӣ-техникӣ низ мавқеи муайян ва асосиро ишғол менамоянд, зоро ҳамаи ин захираҳо дар маҷмуъ ҷузъои захиравии иқтидори инноватсионии МТОК-ро ташкил медиҳанд. Ба андешаи мо дар ин ҷо ба назар нагирифтани 3 захираи боқимонда (иқтидори молиявӣ, зеҳнӣ, моддӣ-техникӣ) аз нуқтаи назари ин муҳақиқон нодуруст аст, зоро ҳамаи он захираҳои дар боло овардашуда дар соҳтори иқтидори инноватсионӣ мавқеи маҳсус дошта, функцияҳои муайянеро дар рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК иҷро менамоянд.

Ҳангоми таҳлил, таҳқиқ ва омӯзиши мағҳум, моҳият ва соҳтори иқтидори инноватсионӣ амалҳои сатҳҳои иқтисодии фаъолияти

инноватсиониро вобаста аз миқёс, ҳацм ва самтҳои фаъолият (ба монанди сатҳҳои **нано, микро, мезо, макро, гиперӣ ва глобалий**) ба назар гирифтан лозим аст.

Ташаккули иқтидори инноватсионӣ дар ҳар сатҳ бояд бо назардошти муносибатҳои функционалӣ, институтсионалӣ, субъектӣ-объективӣ, равобити иқтисодӣ ва тамоюлҳои рушди боқимонда сохта шавад.

Дар хотима инро бояд қайд созем, ки таҳқиқи мафҳум, моҳият, соҳтор, усулҳо ва равишиҳо, таснифи иқтидори инноватсионӣ ва нишон додани сатҳҳои иқтисодии фаъолият заминай методологии самтҳои концептуалии ташаккули иқтидори инноватсионии МТОК-ро фароҳам меорад.

Ҳамин тариқ, аз баррасии зербоби 1.1 чунин хуносабарорӣ намудан мумкин:

1) мафҳуми иқтидор, инноватсия, ки олимон ва муҳаққиқон дар асарҳо ва мақолаву монографияҳои илмӣ гуногун шарҳ додаанд, мавриди баррасӣ қарор дода ба хуносасе омадем, ки муайянсозиҳои мафҳум ва моҳияти «иқтидор» ва «инноватсия» ва омезиши онҳо мафҳуми «иқтидори инноватсионӣ»-ро ба вучуд меорад. 2) ба андешаи мо дар ин чо инноватсия-ин натиҷаи ниҳоии татбиқ ё ҷорисозии навгонӣ мебошад. Бо ибораи дигар инноватсия-ин навовариҳои татбиқшуdae мебошад, ки афзоиши сифатии самараноки равандҳо ва маҳсулотҳои талаботи бозорӣ доштаро таъмин карда метавонад. 3) аз нуқтаи назари мо иқтидори инноватсионӣ-ин захираҳои истифоданашудаero дар бар мегирад, ки дар ҳолати фароҳам гаштани шароити зарурӣ барои ноил гардидан ба ҳадафҳо ва мақсадҳои гузошташудаи стратегияи инноватсионии донишгоҳ метавонанд истифода шаванд. 4) соҳтори иқтидори инноватсионӣ аз рӯи 2 навъи ҷузъи захирavӣ (ҷузъи захирavӣ ва функционалӣ) муайян карда шудааст. 5) муайян карда шудааст, ки дар соҳтори инноватсионӣ мавқei асосиро 3 намуди иқтидор, яъне иқтидори кадрӣ, иқтидори инфрасоҳторӣ ва иқтидори нуфузӣ ишғол менамояд.

1.2. Зарурати рушди инноватсионии таҳсилоти олӣ дар муассисҳои таҳсилоти олии касбӣ

Дар шароити кунунӣ самаранок ва устувор рушд додани системаи таҳсилот, аз ҷумла, таҳсилоти олӣ яке аз самтҳои асосӣ ва қалидии сиёсати пешгирифтаи давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Зоро аз он муваффақиятҳо дар рушди устувори вазъи системаи иҷтимоӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ба даст меоянд. Бояд қайд соҳт, ки новобаста аз оне ки системаи таҳсилоти олӣ аз рӯи таҷрибаҳои гузашта асос ёфтааст, он доимо барои рушди оянда нигаронида шудааст. Дар ин замина корҳои илмӣ–таҳқиқотии зиёде оиди тарбия, таълим ва омодасозии мутахассисони оянда ва дигаргунсозии раванди таълим (гузаштан аз низоми анъанавӣ ба низоми кредитии таҳсилот аз ҷумла системаи болониягӣ) дар таҳсилоти олӣ ба сомон расонида шудаанд, ки аз таваҷҷуҳ доштан ба масъалаи рушди инноватсионии таҳсилоти олӣ шаҳодат медиҳад. Зарурати рушди инноватсионии таҳсилоти олӣ тӯли даҳсолаҳои охир диққати аксарияти олимону муҳаққиқонро ба худ ҷалб намудааст. Махсусан, дар ин замина олим ва муҳаққиқ Л.П. Княженко чунин хулоса ва ақида пешниҳод менамояд, ки навоварӣ ин васила ё восита буда, инноватсия ин раванди татбиқ ва азхудкуни ин васила ба ҳисоб меравад. Инчунин ў қайд месозад, ки зери раванди инноватсионӣ бояд навгонии кулан нав, истифодабарӣ ва паҳнсозии он фаҳмида шавад³⁵.

Дар ҳақиқат дар ҳамфирӯй бо муҳаққиқ Л.П. Княженко мо низ чунин мешуморем, ки инноватсия ҳангоме, ки ба системаи таҳсилоти олӣ ҷорӣ гардида, татбиқ мешавад вай бояд қудрати тағиیر додани раванди таълимро ба қадри назаррас ё куллан дошта бошад. Танҳо дар он ҳолат навоварӣ ё худ инноватсия дар ин самт дарк карда мешавад.

Тибқи Эъломияи умуничаҳонӣ оид ба таҳсилоти олӣ барои асри XXI, ки ЮНЕСКО интишор кардааст, таҳсилоти олӣ, ки таърихи

³⁵ Митусова О.А. Инновационный подход к языковому образованию будущего специалиста. //Известия ЮФУ Филологические науки, 2010, № 2, Стр. 164-165.

чандинасра дорад, қобилияти ҳаётӣ ва қобилияти тағирёбии худ, мусоидат ба тағијирот ва пешрафт дар ҷомеаро ба таври боварибахш нишон дод³⁶.

Имрӯзҳо сифатнок гардидани раванди таҳсилот аз ҷумла таҳсилоти олий аз татбиқ сохтани инноватсия дар он вобастагии бевосита дорад, ки олимон ва муҳақиқони зиёде низ ин ақидаро ҷонибдорӣ менамоянд. Пеш аз ҳама бояд аввалан мағҳуми инноватсияро дар ин самт муайян соҳт. Дар ин ҷода муҳақиқони машҳури канадагӣ Чарлз Белангер ва Пол Мечит оид ба ин масъала ҷунин менависанд: «Инноватсия дар маҷмуъ ҳамчун раванде муайян карда мешавад, ки тавассути он ҷунин арзишҳо ба монанди манфиатҳои нави иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аз малака ва дониш тавассути тавлид, рушд ва татбиқи ғояҳо барои истеҳсоли маҳсулоти нав ва такмилёфта, равандҳо, хидматҳо ба даст оварда мешаванд». Дар мақолаи хеш муҳақиқон муносибати прагматикӣ ба инноватсияро ошкор намуда, ба ақидаи онҳо маҳз он ба баланд гардидани арзишҳои донишҳои амалий асос гардидааст³⁷.

Рушди фаъолияти таълимӣ-инноватсионӣ аз омилҳои дохила ва берунаи ба МТОК таъсиркунанда вобастагӣ дорад. Муҳити беруна бо афзоиши рақобат, тағијирот дар сиёсати давлатӣ, ки ба навсозии системai таълим нигаронида шудааст, инчунин тағијирот дар миқдори довталабон ва талабот ба ҳатмкунандагон аз тарафи корфармоён тавсиф карда мешавад³⁸. Муҳити дохилӣ бо равиши салоҳиятнок, стандартҳои насли сеюм тавсиф мешавад, ки дар ташкили раванди таълим ислоҳи назаррасро талаб мекунанд. Ҳамаи ин омилҳо, ба ҳар ҳол боиси афзоиш ва паҳншавии инноватсияҳои куллӣ мегарданд ва имконият медиҳанд сифати таълимро ба сатҳи наве барорад, ки ба талаботи имрӯза ва фардо мувофиқ бошад.

³⁶ Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования. Москва, 2006.

³⁷ Костюкевич С.В. Инновации: подход современных западных авторов в контексте Российского опыта. Вестник высшей школы. Образование за рубежом. 2011. №4. Стр. 69-73.

³⁸ Фролова Ю.Г. Система высшего образования как необходимый элемент стратегии инновационного развития // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2012. № 1. С. 241-246

Шароити ибтидоии рушди фаъолияти таълимӣ-инноватсионӣ дар таҳсилоти олӣ бо омилҳои зерин муайян карда мешаванд³⁹:

- ташкилий-технологӣ;
- ҳавасмандгардонӣ ва равонӣ;
- моддӣ-техникий;
- иттилоотӣ.

Файр аз ин усулҳои инноватсионӣ дар самти таълим ва таҳсилоти олӣ аз рӯи ин омилҳои зерин пешакӣ муайян мешаванд⁴⁰:

- зуд кӯҳна шудани дониш;
- иттилоотонии шадиди чомеа;
- таъхири интиқоли таҷрибаи иҷтимоӣ;
- бӯхрони ташкилий-соҳтории системаи таҳсилоти ҷаҳонӣ.

Вобаста ба ин, ба назари мо дар ҳақиқат дар чомеаи имрӯза рушди инноватсия дар таҳсилот, аз ҷумла, таҳсилоти олӣ аз таъсири омилҳои гуногун (дохила ва беруна) вобастагии калон дорад, зоро ҳар як аз ин омилҳо ба ин раванд таъсири ҳархела мерасонанд ва ҳамаи ин ба дигаргуншавии ҷараёни таълим ва раванди таҳсилоти олӣ мегардад. Агар навоварӣ ё дигаргунӣ дар системаи таълим ва раванди таҳсилоти олӣ рух надиҳад, пас он инноватсия нест ё ин ки раванди татбиқи инноватсия дар таҳсилоти олӣ дуруст ба роҳ монда нашудааст. Албатта, он омилҳои дар боло овардашуда барои шароитҳои ибтидоии рушди фаъолияти таълимӣ-инноватсионӣ танҳо ҳангоми дар якҷоягӣ дар доираи як механизми муайян амалӣ гардидан метавонад самараҳаҳш бошад. Зоро ҳамаи ин омилҳо дар як занцираи муайян ҷойгир буда, яке дигареро пурра ва мукаммал мегардонад. Дар масъалаи пешакӣ муайянсозии усулҳои инноватсионии самти таълим дар таҳсилоти олӣ мо чунин мешуморем, ки ҳар як МТОК бояд ин омилҳоро сари вақт дар худ муайян сохта, барои бартарфсозӣ ва даровардани ислоҳот дар ин самт

³⁹ Всегда ли инновации в области терминологии – следствие развития научного знания? Методика. 2004. №3. Стр. 30.

⁴⁰ Сальников В.А. Инновационное обучение: личностно-ориентированный подход. 2010. №11. Стр.22-27.

чораҳои зарурӣ ва қатъӣ андешида, сари вақт онҳоро дар амал татбиқ созанд.

Дар адабиёти гуногун тафсирҳои муосири «инноватсия дар таҳсилоти олий» аз рӯи равишҳои гуногун мавҷуд ҳастанд, ки асоситаринашон инҳо ба ҳисоб мераванд:

1. Равишҳои методологӣ: таҳқиқотчии машҳури соҳаи андрагогика ва мушкилоти таҳсилоти муттасил М.Т. Громкова дар яке аз мақолаҳои хеш, маҳсусан ин равандро дар таҳсилоти олии касбӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додааст. Муаллиф чунин мешуморад, ки назари соддакардашудаи муносибати системавӣ барои ҷомеаи илмӣ мушкилоти асосии методологӣ ба ҳисоб меравад⁴¹. Аз ҳама равиши қобили қабул ба назари муҳаққиқ ин равиши салоҳиятнокӣ мебошад, ки дар он аз нуқтаи назари интихоби салоҳиятҳо дар мантиқи ҷорӣ намудани навовариҳо дар тарбияи мутахассисон, интихоби мундариҷа ва усулҳои таълим дар асоси тақсимоти модулҳо ҳамчун «маълумоти пешниҳодкардаи система барои азхудкунӣ дар раванди дарк намудани муҳимијат ва аҳамияти амалии он» пешбинӣ шудааст. Маҳсусан, мутахассис дар МТОК вакте дар худ салоҳиятнокиро эҳсос менамояд, вай моделҳои муносибатҳои баробарӣ ва шарикӣ иҷтимоиро месозад ва дар худ баъзе вазифаҳоро ба монанди ташкилотчӣ, менечер, методист ва ғ. ба уҳда мегирад. Татбиқи инноватсияҳо нишондиҳандай асосии фаъолияти босифати таҳсилоти олиро тавсиф мекунад.

Дар таҳқиқотҳои худ муҳаққиқи дигар Ж.Л. Тсауркубуле зери мағҳуми «инноватсия дар таҳсилоти олий»-ин раванди такмилдидӣ, ҷорисозӣ ва истифодаи амалии технологияҳои пешрафта, технологияҳои иттилоотӣ, маҷмӯи усулҳо, навъҳо ва воситаҳои таълимро мефаҳмад. Номбурда инчунин шароитҳои мусоидро, ки бо воситаи он метавонад

⁴¹ Громкова М. Т. Методология педагогических инноваций в современном профессиональном образовании // Primo aspect. 2016. № 2.с. 70.

инноватсия дар системаи таҳсилоти олӣ татбиқ карда шавад, пешниҳод месозад⁴²:

- ташкили фазои рақобатпазир;
- афзоиши касбияти ҲПО ва чустуҷӯи эҷоии онҳо;
- истифодаи усулу воситаҳои нави интиқоли иттилоот;
- муносибгардонии раванди таълим (дар ин асно тағйироти инноватсионӣ бояд он андоза қалон ва назаррас бошад, ки раванди таълимро ба қуллӣ тағйир дода тавонад);
- ҷорисозӣ ва татбиқи инноватсияҳо аз ҳисоби захираҳои худи МТОК;
- тағироти сифатии шахсияти донишҷӯ.

Дар ин ҷо аз нуқтаи назари мо муҳаққик ягон ҷизи ҷолиби диққат пешниҳод накардааст. Муҳаққик он шароитҳоеро номбар намудааст, ки аксари онҳо, аллакай дар МТОК-и пешрафтаи давлатҳои мутараққӣ истифода мегарданд. Ин шароитҳои пешниҳодшударо метавонанд он МТОК дар раванди фаъолияти хеш истифода созанд, ки дар пешбуруд ва рушди фаъолияти инноватсионӣ ба муваффақиятҳои назаррас то ба имрӯз ноил нагардидаанд.

2. Шакл ва усулҳои таълим: аксари ҷамъи олимон ҷунин мешуморанд, ки бояд татбиқи инноватсия дар МТОК ва раванди таҳсилоти олӣ аз рӯи шакл ва усулҳои таълим ба роҳ монда шавад. Аз ҷумла, олимон С.А. Волкова ва Т.А. Волкова нақши усулҳои инноватсиониро дар шароити иқтисодиёти дониш мебинанд. Равишҳои инноватсионӣ пас аз таҳлили тамоюлҳои умумии рушди раванди таълим ба се шакл: кор дар гурӯҳҳои хурд, таҳлили ҳолатҳои таҳсилот ва проблемаҳои омӯзиш тақсим карда мешаванд. Инҷунин ин олимон дар кори илмӣ–таҳқиқотии хеш усулҳои таҳсилоти фосилавии донишҷӯёнро тариқи онлайн, истифодаи воситаҳои мултимедӣ, системаҳои тестии

⁴²ЦауркубуләЖ.Л.Использование инновационных технологий в формировании образовательного процесса ву за// Технологии информатизации и управления: сб. науч. ст./ редкол.: А.М.Кадан (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2011. Вып. 2. С. 446.

интерактивиро дар доираи шароити иқтисодиёти дониш дастгирӣ менамоянд⁴³.

Ба андешаи мо ин чамъи олимон моҳияти корро вобаста ба шакл ва усулҳои таълим кушода дода натавонистанд. Ғайр аз ин назари мо ин аст, ки чунин баррасии инноватсия на ҳамеша боиси азnavsозӣ дар раванди таълим мегардад, зоро ба ҷараёни таълим дар раванди таҳсилоти олий баъзе аз ин усулҳо ворид ва татбиқ карда мешаванд, ки он ба таҷдиди амиқи инноватсионӣ на дар ҳама МТОК ранги дигар дода метавонад.

Назари бештар муназзамро оид ба мушкилоти баррасии робитаи кофии байни усулҳои инноватсионӣ ва раванди таълим дар МТОК олим ва муҳаққиқ Е.Л. Федотова пешниҳод месозад. Аз нуқтаи назари ин олим фаъолияти таълимӣ-инноватсионӣ ба ҷорӣ намудани технологияҳо ба таҳсилоти фосилавӣ, модулиӣ, заминавӣ тавассути усулҳои инноватсионии лоиҳаҳо, усулҳои таҳқиқотӣ ва г. алоқаманд аст. Ғайр аз он, Е.Л.Федотова ҳангоми таҳлили назария ва амалияи раванди таълим баъзе мунтазамиятҳоро ошкор кард⁴⁴:

- болоравии ҷузъи инноватсионӣ дар мундариҷа ва усулҳои таълим;
- суръат бахшидан ба раванди қӯҳнашавии дониш ва мувофиқан, бунёдии таҳсил, ки ба навсозии динамикии он оварда мерасонад;
- гузариш аз моделҳои хусусии инноватсионӣ ба инноватсияҳои маҷмӯии кластерӣ.

Инчунин дар корҳои муҳаққиқ се усули таълим бо сатҳи инноватсионии худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд: ғайрифаъол, фаъол ва муколамавӣ, ки каме поёнтар онҳоро муҳтасаран баррасӣ менамоем.

Дар воқеъ мо чунин мешуморем, ки муҳаққиқ Е.Л.Федотова назар ба муҳаққиқон С.А. Волкова и Т.А. Волкова оид ба татбиқи инноватсия дар МТОК ва раванди таҳсилоти олий аз рӯи шакл ва усулҳои таълим

⁴³ Волкова С.А., Волкова Т.А. Инновационные методы обучения в системе высшего образования в условиях экономики знаний // Экономинфо. 2015. № 24. С. 67–69.

⁴⁴ Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании. М.: издательский дом «Форум»: ИНФРА-М, 2010.

назари бештар муназзамро пешниҳод намудааст. Зоро чорӣ намудани технологияҳо ба таҳсилоти фосилавӣ, модулӣ, заминавӣ дар МТОК аз рӯи усулҳои инноватсионии лоиҳаҳо ва усулҳои таҳқиқотӣ бояд ба роҳ монда шаванд. Мунтазамиятҳои ошкоршуда аз рӯи таҳлилҳои гузаронидай равандҳои назария ва амалияи таълими муҳаққиқ Е.Л.Федотова дар шароити имрӯза дар аксари МТОК воҳӯрдан мумкин аст. Муҳаққиқ ба ин восита меҳоҳад, ки дигар МТОК ин мунтазамиятҳоро дар худ ҳарчи пештар ошкор сохта, корро дар ин раванд ҷоннок созанд. Усулҳои таълими бо сатҳи инноватсионии худ аз ҳамдигар фарқунанда (ғайрифаъол, фаъол ва муколамавӣ) низ МТОК-ро водор ба он месозад, ки онҳо интихоб намоянд, ки қадом усули таълим ба муассисаи онҳо мувофиқ аст ва он метавонад дар ояндаи наздик ба дигаргуншавии раванди таълим ва раванди таҳсилоти олий оварда расонад.

3. Равишҳои усули ҳусусӣ: аз рӯи ин усул баъзе аз муҳаққиқон ба монанди И. А. Юрловская ва Н. В. Кокоева истифодаи технологияҳои инноватсиониро барои баланд бардоштани сифати таълим дар МТОК тавассути таҳияи концепсия ва стратегияҳои рушди таълим дар асоси тарҳрезии моделҳои нави омӯзиш, азхудкунии амалияи истифодаи технологияҳои интегратсионӣ тавсиф мекунанд⁴⁵. Дар баъзе ҳолатҳо, муаллифон усули инноватсиониро аз рӯи номи ҷолибаш қайд мекунанд. Ба ҳамин монанд муҳаққиқони дигар Т.А. Касин ва А.М. Кудайбергенова танҳо як усулро, яъне истифодаи технологияи **INSERT** (Interactive Noting System for Effective Reanding and Thinking) тавсиф мекунанд. Яъне дар ин ҷо системаи муколамавии дониш барои хониши самаранок ва тафаккури муассир (нишони системаи худсозӣ барои хониш ва тафаккури самаранок) дар назар дошта шудааст⁴⁶.

⁴⁵ЮрловскаяИ.А.,КокоеваН.В. Инновационные педагогические технологии как средство повышения качества обучения всовременном вузе // Вектор науки Тольят. гос. ун-та. Сер.: Педагогика, психология. 2013. № 3. С. 113–114.

⁴⁶ Касен Т. А., Кудайбергенова А. М. Опыт преподавания с применением инновационных приемов и техник // Вестн. Тамб. гос. ун-та. 2015. № 6. С. 64–70.


Дар ин чо ба назари мо он набояд хусусияти чудонашавандай инноватсионии тамоми раванди таълим дар МТОК ҳисобида шавад, зеро на ҳама бахшҳои таълим аломатгузории матнро талаб мекунад. Ба ин метавонем дохил созем: хулосабарорӣ, қонунҷо, маводҳои оддии иттилоотӣ, ки барои хотира ва азёдкунӣ пешбинӣ шудааст.

Инчунин ба назари мо аз рӯи равишҳои усули хусусӣ татбиқ намудани инноватсия дар таҳсилоти олӣ каме мураккаб мебошад, зеро аз рӯи он баъзе муҳаққиқон (Т.А. Касин ва А.М. Кудайбергенова) истифодаи як усулро талаб менамоянд, ҷамъе аз онҳо (И. А. Юрловская ва Н. В. Кокоева) истифодаи технологияҳои инноватсиониро барои баланд бардоштани сифати таълим дар МТОК тавассути таҳияи консепсия ва стратегияҳои рушди таълим пешниҳод месозанд. Агар дар умум назар афканем ҳангоми истифодаи ин усул тафаккури зеҳнӣ, хулосабарориҳо ва хусусиятҳои фикронии донишҷӯён ва омӯзгорон рушд хоҳанд кард.

Дар ин чо аз рӯи ин З усули овардашуда метавонем чунин хулоса кард, ки аввалан ҳайати кормандон ва таълимгирандагони МТОК, ки кӯшиши инноватсионӣ шуданро менамоянд набояд ба унсурҳои алоҳидаи фаъолияти инноватсионӣ эътибор диҳанд, балки амалӣ намудани ин фаъолиятҳо дар асоси консепсияи кулӣ бо асоснокии назариявии методологӣ, эҷоди технологияи инноватсионии дидактикӣ бо назардошти хусусиятҳо ва соҳтори ихтисосҳо ва таҳассусҳои МТОК татбиқ карда шаванд. Дуюм ин ки татбиқ намудани усули инноватсионӣ бояд ба раванди таълим тағйироти васеъ ба монанди пайдоиши таҳқиқоти худ дар ин самт, дар амалия татбиқ намудани дастовардҳои илми омӯзгорон, таваҷҷӯҳ ба баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахassisон оварда тавонад. Сеюм бошад роҳбарияти МТОК ва аъзоёни гурӯҳ татбиқи инноватсияҳоро дар раванди таълим таъмин намуда, фаъолияташонро аз рӯи мушкилоти асосӣ - худтаъминкунии мақоми таълими инноватсионии мутахassisи оянда пӯшонида истодаанд.

Ба ғайр аз ин дигар муҳаққиқон низ дар самти рушди инноватсионии таҳсилоти олӣ корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ гузаронидаанд. Аз ҷумла, дар таҳқиқотҳои «менечменти соҳаи маориф»-и С.В. Наумов ва «таркиши инноватсионии соҳаи маориф»-и В.И. Андрев ин масъала мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода шуда, онҳо ба хулосае омаданд, ки рушди инноватсионии системаи таҳсилоти олӣ тақозои муассисаро талаб менамояд. Дар воқеъ ба андешаи мо то агар норасои инноватсијро МТОК дар худ эҳсос нанамояд он барои рушд додани фаъолияти инноватсионӣ ва татбиқи инноватсия дар раванди таҳсилоти олӣ ягон кори судманде ба субот расонида наметавонад. Инчунин оид ба масъалаи тағйироти институтионалий ва инноватсионӣ дар системаи таҳсилоти олӣ ё симои умебахши МТОК ҳамчун марказҳои афзоиши фаъолияти инноватсионӣ олимони хориҷӣ ба монанди Й.К. Берtrand, Б.Д. Денмена, М. Ван дер Венде, М. Квиека, Ч. Кендрика ва дигарон таҳқиқотҳои илмӣ бурдаанд.

Дар шароити имрӯза тавре дар боло қайд намудем дар аксарияти МТОК усулҳои муосири таълим мавҷуд ҳастанд, ки бо сатҳи инноватсионии хеш аз ҳамдигар фарқ менамоянд: (ниг.ба расми 3)



Тавре аз расми З маълум мегардад дар МТОК усулҳои муосири зерини таълим мавҷуд ҳастанд:

1. Усули ғайрифаъол-ин як шакли ҳамкории донишҷӯён ва омӯзгорон мебошад, ки дар он омӯзгор шахси асосӣ ва идоракунандаи ҷараёни дарс ба ҳисоб рафта донишҷӯён ҳамчун шунавандай ғайрифаъол ба дастурҳои ӯ итоат мекунанд. Ба навъҳои усули ғайрифаъол дар МТОК лексия, сұхбатҳо, машваратҳо, усули гуфтугӯи мустақил ва якҷоя, муҳокимаҳои омузишӣ дохил мешаванд.

Ба ақидаи баъзе аз таҳлилгарон ва таҳқиқотчиёни МТОК-и пешрафтаи давлатҳои тараққикарда ин усул усули аз ҳама бесамар ҳисобида мешавад, аммо бартариятҳои худро низ дорад. Дар ин усул дар муддати қӯтоҳи вақт омӯзгор метавонад бо воситаи лексия маводҳои лозима ва асосиро ба донишҷӯён расонад. Гузаронидани сұхбатҳо, машваратҳо ва муҳокимаҳои омузишӣ низ байни омӯзгор ва донишҷӯён самараи хешро низ медиҳад;

2. Усули фаъол-ин усулҳое мебошанд, ки дараҷаи баланди ҷалби донишҷӯёнро ба раванди таълим, фаъол соҳтани фаъолияти маърифатӣ ва эҷодии онҳоро дар ҳалли вазифаҳои гузашташуда тавсиф мекунанд. Ба навъҳои усули фаъол омода намудани рунамо (презентатсия) аз тарафи худи донишҷӯён, технологияҳои кейсӣ (ба таҳлили ҳолатҳои моделиронӣ ё воқеӣ ва ҷустуҷӯи роҳи ҳалли он асос ёфтааст), усули сабадӣ (дар асоси тақлид кардани вазъият), лексияи проблемавӣ (лексияро омӯзгор омода намекунад балки савол ва масъалагузорӣ намуда, худи донишҷӯён онро ҳаллу фасл менамоянд) дохил мешаванд, аммо ин хеле мушкил аст, зеро дар ин ҳолат бояд донишҷӯён таҷрибаи муайяни тафаккури мантиқӣ дошта бошанд. Дар ин навъи усул назар ба омӯзгор донишҷӯён фаъолноктаранд ва дар он омӯзгор нақши роҳнаморо иҷро мекунад;

3. Усули муколамавӣ (интерактивӣ) ин усулест, ки ҳамкории омӯзгор ва донишҷӯро дар реҷаи муколама ё сұхбат дар бар мегирад. Моҳияти усулҳои интерактивии таълим иборат аз он аст, ки онҳо на

танҳо ба ҳамкории васеи муаллим ва донишҷӯён, балки ба ҳамкории байни худи донишҷӯён низ равона карда шудаанд. Ба ин навъи таълим ташкили мизи мудаввар (бо усули гурӯҳи донишҷӯён мушкилотҳоро муҳокима намуда оид ба ҳалли он, пешниҳод, ақида ва ҷустуҷӯи роҳи ҳали якҷояи онро меқунанд), ташкили бозиҳои корӣ ё тиҷоратӣ (донишҷӯён нақши иштирокчиёни ин ё он ҳолатро мебозанд ва худро дар қасбҳои гуногун тасаввур месозанд), аквариум (дар он 2 ё 3 нафар донишҷӯ нақш бозида, боқимонда донишҷӯён аз як тараф натанҳо фаъолияти онҳоро, инчунин пешниҳоди вариантҳо ва ғояҳоро низ таҳлил месозанд), усули лоиҳавӣ (таҳияи мустақили донишҷӯён оид ба мавзӯъ ва ҳимояи он) ва тӯфони мағзӣ (чараёни саволҳо ва ҷавобҳо ё пешниҳодҳо ва ғояҳо дар мавзӯи додашуда, ки дар он таҳлили дурустӣ ё нодурустӣ пас аз ҳамла (туфон) гузаронида мешавад.) Дар ин навъи усул бештар ва бештар донишҷӯён нақши қалидӣ доранд. Усули муколамавии (интерактивӣ) таълимро ба назари мо агар аз ҳама усули инноватсионӣ буда номбар намоем хато намекунем, зеро дар ин ҷо раванди таълим на танҳо байни омӯзгор ва донишҷӯ балки бештар байни донишҷӯ бо донишҷӯ сурат мегирад. Ин навъи усули таълим бештар дар МТОК-и давлатҳои мутараққӣ (ИМА, ИА, Ҷопон ва Русия) ба ҷашм мерасанд. Сабаб дар он, ки барои истифодаи ин усул дар раванди таълими МТОК солҳои зиёд, заҳматҳои тӯлонӣ ва заминаи пурӯзввати илмӣ, зеҳнӣ ва тафаккурии омӯзгорон ва донишҷӯён лозим аст, яъне барои татбиқи ин усули таълим аввалан омодагии ҳаматарафаи донишҷӯён (омӯзгорон ҳамчун роҳбалад) лозим аст. Ба андешаи мо татбиқи ин усули таълим гувоҳӣ аз он медиҳад, ки мутахассисони омодамешуда дар ин МТОК дар оянда ҳамчун корманд ба дилҳоҳ ҳолатҳо ва омилҳои ба вазъи иқтисодиёт ва иҷтимоиёт таъсиркунанда омода мебошанд ва ҳатто метавонанд ба вазъияти бавучудомада тағиироти куллӣ ворид намоянд, зеро онҳо аллакай дар раванди донишҷӯй ба ин ҳолатҳо рӯ ба рӯ шуда барои баромадан аз ин вазъ тайёрӣ низ диданд.

Дар раванди таълими МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан усули гайрифаъол истифода бурда мешавад, вале баъди гузаштани МТОК ба системаи болониягӣ ва НҚТ баъзан аз навъҳои усули фаъоли таълим ба монанди омода намудани рунамо, технологияҳои кейсӣ низ истифода карда мешаванд. Усули муколамавӣ (интерактивӣ) дар раванди таълими МТОК-и ҷумҳурий дар омезиш бо усули фаъоли таълим баъзе ҳолатҳо низ гузаронида мешаванд. Ин навъи усулҳои таълим бештар дар МТОК-и пешрафтаи ҷумҳурий (ДМТ, ДДТТ ба номи А. Сино, ДДТТ, ДТТ ба номи М. Осимӣ, ДСРТ, ДДҲБСТ, ДДҲ ба номи Б.Фафуров, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур, ДТТ) ба мушоҳида мерасанд.

Зарурати рушди инноватсионии таҳсилоти олӣ бо як қатор тамоюлҳо ва мушкилоти даҳсолаи охир вобаста ба масъалаи таҳсилоти олии қасбӣ ҳамчун як баҳши муҳими иҷтимоиёти иқтисоди миллӣ ба монанди навсозӣ ва гуногунрангии иқтисодиёт, афзоиши рақобат дар бозорҳои дониш ва технологияҳо алоқаманд аст.

Ба ақидаи мо рушди инноватсионии таҳсилоти олӣ дар шароити имрӯза тақозои замон ва талаботи муҳим ба МТОК гардидааст. Махсусан, имрӯзҳо бояд МТОК на танҳо ҳамчун марказҳои таълимӣ ва илмии пешрафта, балки ҳамчун субъектҳои муҳими фаъолияти инноватсионӣ, ки ба тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ – техниκӣ бо роҳи баровардан ба бозор маҳсулотҳои илмиасос ва рақобатпазир нигаронида шудааст, фаъолияти хешро дар ҷомеа пеш баранд. Дар ин замина бояд ба системаи таҳсилоти олӣ навоварӣ ё инноватсия ҷорӣ карда шавад ё он бо роҳи инноватсионӣ рушд дода шавад.

Ба андешаи мо татбиқ намудани инноватсия ба системаи таҳсилоти олӣ кори саҳл нест ва барои татбиқи он қӯшиши ҳаматарафай олимону муҳаққиқони муассиса дар якҷоягӣ лозим аст. Инчунин як нуқтаро бояд ба назар гирифт, ки на ҳама навғониҳо ба муассисаи таълимӣ манфиатнок ҳастанд ва натиҷаи дилҳоҳ медиҳанд. Баъзе олимон иқтисодчӣ ба монанди Е.Дихтл ва Х.Хершген бар он назаранд, ки на

ҳамаи инноватсия ва ё навгонӣ ба муассисаи таълимӣ ва раванди таълим манфиатовар аст, ки танҳо вақт ва самара аз он исботгараш мебошад. Ба ақидаи мо аввалан инноватсия бояд як муддати вақт дар раванди таҳсилоти олий ба таври таҷрибайӣ татбиқ карда шавад ва танҳо дар сурати ба бор овардани самараи хуб ва натиҷаҳои назаррас пурра татбиқ ва рушд дода шавад.

Рушди инноватсионии таҳсилоти олий ба он имконият медиҳад, ки системаи таълим дар МТОК танзим гардида, он ба самти муайян ба мақсади додани самараи назаррас равона гардад. Тавре аз баъзе таҳдилҳо мо муайян намудем, дар раванди таҳсилоти олий воридсозӣ инноватсия ва рушд додани он на ба ҳар як таълимгиранда (донишҷӯ) ва таълимдиҳанда (омӯзгор) писанд ва қобили қабул аст. Зоро навгониҳо ва инноватсия аз онҳо заҳмат ва аз болои худ ба маротиб кор карданро тақозо менамояд. Аз ин рӯ бояд ҳарчи зудтар дар системаи таҳсилоти олий раванди дигаргунсозӣ (инноватсионӣ) ҷорӣ карда шавад⁴⁷.

Зарурат ва мақсади асосии рушди инноватсионии таҳсилоти олий ин тағиироти куллии таълимгиранда дар системаи нави таълим дар қиёс ба системаи анъанавии таълим ба ҳисоб меравад. Ин бо шарофати ҷорӣ намудани барономаҳои таълимию тарбиявӣ нав, ки дар амалияи соҳаи маориф ва системаи таълим мавҷуд нест, имконпазир мегардад⁴⁸.

Дар ин замина гузариш ба усулҳои фаъол ва муколамавии (интерактивии) таълим ва технологияҳои замонавӣ захираҳои назарраси телекомуникатсиониро, ки ҳамbastагии зарурии иштирокчиёни раванди таълимро таъмин карда метавонад, талаб менамояд⁴⁹.

Дар вазъи кунуни шароити имрӯза навгонӣ ё инноватсия дар системаи таҳсилоти олий барои рушди шахсияти таълимгиранда (донишҷӯ) таъсиррасон аст ва барои ҳамин зарурияти омӯзиш, таҳлил ва

⁴⁷ Сафаров З.А. Каримов Г.У., Файзиддини З., Зарурияти рушди инноватсионии соҳаи маориф ва соҳтори иқтидори инноватсионии мактаби олий // Паёми ДМТ. – 2020 - №6. С.63 – 68.

⁴⁸ Назаров Р., Бобохонова Н. Инновации в системе образования Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). 2017. - №3/4 (205). - 2017. – С. 82-85.

⁴⁹ Рапацевич Е.В. Инновации и проблемы развития современного образования // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 10. – С. 88-89;

татбиқи он ба миён омадааст. Навгонихо ё худ инноватсия худ аз худ пайдо намегардад, он натичаи тадқиқотҳои илмӣ, таҷрибаи таҳлилкардашудаи омӯзгорон, олимон, таҳқиқарон ба ҳисоб меравад ва аз ин сабаб ин раванд идоракуниро талаб менамояд.

Амалияи ҷаҳонӣ аҳамияти МТОК-ро дар рушди инноватсионии иқтисодиёт, ҳам дар омода соҳтани мутахассисони баландиҳтисос ва ҳам дар ташкили заминаи илмӣ-техникӣ барои рушд таъкид меқунад. Қариб дар ҳама давлатҳои пешрафта аҳамияти илми МТОК барои рушди технологияи илмиасос дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт меафзояд. Ба ҳамин монанд дар ИМА барои татбиқи лоиҳаҳои мураккабтарин ва муҳимтарини илмию техникӣ МТОК-ҳои пешрафта ҷалб карда мешаванд ё дар заминаи якчанд МТОК марказҳои илмӣ таъсис дода мешаванд. Дар давлатҳои қисмати гарб, аллакай, дарк намудаанд, ки татбиқи ин навъи лоиҳаҳо ва дар умум рушди бомуваффақияти иқтисодиёт, иқтисодиёти инноватсионӣ, системаи миллии инноватсионӣ, аллакай, аз кадрҳои соҳибтахассуси муосири дар МТОК омодашуда вобастагии бевосита дорад ва барои ҳамин пайваста кӯшиш менамоянд, ки барои татбиқи инноватсия дар раванди таҳсилоти олӣ дар МТОК кӯмакҳои ҳаматарфа (ташкили-ҳуқуқӣ, молиявӣ ва дигар навъи имтиёзҳо) расонанд.

Аксаран имрӯзҳо вазифаи стратегии МТОК ҳамчун афзалияти ташаккулёбии иқтисодиёти инноватсионӣ дар давлатҳои мутараққӣ дар асоси «**секунҷаи дониш**» (таҳсилот, таҳқиқот ва инноватсия) ба ҳисоб меравад, ки ба талаботи глобалии дар асоси дониш асосёфта мувофиқ қунонида шудааст⁵⁰. Мағҳуми «**секунҷаи дониш**» дар асоси консепсияи донишгоҳӣ ба бозори нигаронидашудаи муосир гузошта шуда, дар ҳамкориҳои байни таҳсил, илм ва инноватсия, ки омилҳои асосии рушди иқтисодиёт ба ҳисоб мераванд, инъикос ёфтааст. Ин консепсия дар ҳуҷҷатҳои раванди болониягӣ низ инъикос шудаанд, ки раванди рушди муносибатҳои иқтисодиро дар системаи таҳсилоти олӣ муайян месозад.

⁵⁰ «Группа восьми» об образовании // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 30–35.

Масъалаи нақш ва вазифаи таҳсилоти олӣ дар замони ташаккулёбии иқтисодиёти инноватсионӣ, ки аз рӯи дониш асос ёфтааст дар корҳои илмӣ–таҳқиқотии олимон ва муҳақиқони машҳур ба монанди А.О. Грудзинский, Р.Г. Стронгин, Г. Этсковитс., Л. Люсдорфф, Б. Мартин., Б.С. Гершунский., М.Н. Руткевич., Ф.Э. Шереги дарҷ ёфтаанд.

Дар ҳоли имрӯз функсияҳои (вазифаҳои) зерини таҳсилоти олӣ дар замони иқтисодиёти инноватсионӣ мавҷуд ҳастанд⁵¹:

- **функсияи муносибатӣ** ба азхудкуни нақшҳо ва мақомҳои муайяни иҷтимоӣ аз ҷониби донишҷӯён равона карда шудааст;
- **функсияи танзим** ба таҳияи стандартҳои муайяни рафтор ва назорати иҷтимоӣ аз болои амалҳои шахс - узви ҷомеаи қасбии таълимиӣ равона шудааст;
- **функсияи аксиологӣ** бо мавҷудияти ягон муассисаи иҷтимоӣ дорои низоми муайяни арзишҳои асосие, ки ҳамаи аъзоёни он ё аксарияти онҳо муштараканд, алоқаманд аст;
- **функсияи интегратсионӣ** нишон медиҳад, ки барои мақсад ва натиҷаҳои фаъолияти системаи таҳсилоти қасбӣ бояд манфиатҳои тамоми ҷомеа афзалият дошта бошанд, на танҳо фаъолияти бомуваффақияти як муассисаи алоҳидаи иҷтимоӣ;
- **функсияи тарбиявӣ** парвариши як зиёни ҳақиқӣ, шаҳрванд, ватандӯст;
- **функсияи рушд** таъмини омодагӣ барои рушди минбаъдаи худидоракунӣ ва худшиносӣ дар соҳаҳои ҷисмонӣ, зехнӣ, эҳсосӣ-иродавӣ, ҳавасмандгардонӣ;
- **функсияи идеологӣ** ташаккули тафаккури системавиро дар асоси дастовардҳои илмҳои бунёдӣ таъмин менамояд;
- **функсияи инноватсионӣ** омодагии ҳатмқунандагонро ба ҳалли мушкилоти синфи нав дар шароити номуайянӣ дар назар дорад;

⁵¹ Грудзинский А. О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии // Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 1 (30). С. 9–20. URL: www.unn.ru/pages/e-library/publisher_db/files/50/5.pdf (дата обращения: 20.02.2017)

- **функцияи иқтисодӣ** фарогирии хатмунандагонро ба рушди бозорҳои моликияти зеҳнӣ, хизматрасонӣ, аз ҷумла таълими дар назар дорад. дар шароити номуайянӣ мушкилоти синфи навро ҳал кунанд;
- **функцияи мақомӣ** ба хатмунандагон имкон медиҳад мақоми олии иҷтимоӣ дошта бошанд ва ё мансабҳои имтиёзномоктарро ишғол кунанд;
- **функцияи сиёсӣ** пешбинӣ мекунад, ки шумораи зиёди одамоне, ки ба системаи таҳсил ҷалб шудаанд (ё аз он гузаштаанд) метавонанд ба фаъолияти мақомоти ҳокимијат таъсир расонанд.

Аз нуқтаи назари мо ғайр аз ин функцияҳои (вазифаҳои) дар боло овардашуда ба вазифаи асосии системаи таҳсилоти олий дар МТОК-ҷумҳурӣ дар маҷмуъ инҳо низ дохил мешаванд:

- таъмин кардани бозори меҳнат бо кадрҳои баландиҳтисоси босалоҳият;
- омодасозии кадрҳои илмӣ ва рақобатпазир барои МТОК ҷумҳурӣ.

Ба андешаи мо ҳамаи ин вазифаҳои овардашуда ба ташаккулёбии иқтисодиёти инноватсионӣ таъсири ҳамаҷониба мерасонанд. Зоро кадрҳои соҳибтаҳассуси дорои маълумоти олий пайваста ба ҳалли вазифаҳои стратегии чомеа даъват карда мешаванд. Дар воқеъ ҳамаи ин вазифаҳои таҳсилоти олий дар омодасозии кадрҳои соҳибтаҳассус нақши худро доранд ва кадрҳои аз рӯи ин вазифаҳо омодашударо дар МТОК метавонд мутахассиси насли нав ё инноватсионӣ номид.

Дар ҳоли имрӯз масъалаи рушди иқтисодиёти инноватсионӣ ба яке аз вазифаи аввалиндарача ва муҳиму асосии роҳбарияти давлатҳо табдил ёфтааст. Иқтисодиёти инноватсионӣ ба рушди устувори иқтисодиёт таъсири мусбӣ расонида, дар раванди рушди системаи миллии инноватсионӣ саҳми худро мегузорад. Маҳз иқтисодиёти инноватсионӣ назди соҳаи маорифи муосир (дар заминаи ин назди МТОК) масъалаи муайян намудани мушкилоти омилҳои инноватсионии ташаккулёбии хатмунандагони МТОК-ро дар роҳҳои инноватсионии фикронӣ ва

амал, омодагии психологӣ ва функсионалӣ ба фаъолияти инноватсионӣ гузоштааст. Ин масъала то ба имрӯз масъалаи актуалӣ ба ҳисоб меравад, зоро таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки масъалаи ташаккулёбии имкониятҳои навгонии донишҷӯён, ташаккулёбӣ ва рушди малакаҳо, фикру ақидаҳо (ақидаҳое, ки қодиран раванди таълимро дигаргун созанд), ғояҳои нави онҳо аз мадди назари роҳбарияти муассисаҳо дур мондааст. Ҳамаи ин метавонад ба караҳтии фазои инноватсионии муассисаи таълими оварда расонад.

Барои ба даст омадани натиҷаҳои назаррас аз фаъолияти МТОК барои рушди инноватсионии раванди таҳсилоти олӣ мо ҷунин пешниҳодҳоро барои МТОК-и ҷумҳурӣ пешкаш месозем:

- татбиқи он навгонӣ ё инноватсияҳое, ки дар шароити имрӯза МТОК-и ҷумҳурӣ дар раванди таҳсилоти олӣ норасои онро дар худ эҳсос менамоянд;
- дар баробари усули ғайрифаъоли таълим зина ба зина ба роҳ мондан ва рушд додани усули фаъол ва муколамавии таълим дар раванди таҳсилоти олӣ дар МТОК;
- муносибгардонии истифодаи захираҳои дохилии донишгоҳӣ;
- самтҳои афзалиятноки раванди таълимро дар муассиса ошкор, муайян ва маблағгузорӣ намудан;
- ба роҳ мондани ҳамкории судманд бо корхонаҳо ва ташкилотҳои гуногун (асосан бо субъектҳои афзалиятноки фаъолияти инноватсионӣ дар иқтисоди бозорӣ-ширкатҳои хурд, корхонаҳои хурду миёна);
- таҳия ва қабули принсипҳои баландбардории рақобатпазирии МТОК;
- ҷалби кормандон, омӯзгорон ва донишҷӯёни муассиса дар тамоми сатҳҳои рушди раванди татбиқи фаъолияти инноватсионӣ ва ҳавасмандгардонии бевоситаи онҳо дар ин самт.

Пешниҳодҳо оид ба беҳтарсозии рушд ва татбиқи инноватсионии раванди таҳсилоти олӣ хеле зиёданд, аммо дар шароити имрӯза вобаста ба вазъият на ҳама МТОК-и ҷумҳурӣ ба татбиқи амалии он омода

ҳастанд ва дар ин замана таҷрибаи бой ва кофӣ надоранд. Аз ин рӯ, он пешниҳодҳои дар боло овардашуда ба назари мо барои рушди инноватсионии таҳсилоти олий кифоягӣ мекунанд.

Аммо новобаста аз маълумотҳои овардашуда, хулоса ва пешниҳодҳои олимон, муҳаққиқон ва муаллиф дар ин самт маълум аст, ки масъалаи рушди инноватсионии таҳсилоти олий барои насли нави олимони соҳаҳои гуногун, муҳаққиқон, таҳдилгарон ва таҳқиқотчиёни байнисоҳавӣ дар оянда кӯшода боқӣ мемонад.

Аз баррасии зербоби 1.2. вобаста ба масъалаи зарурати рушди инновастионии соҳаи маориф ва соҳтори иқтидори инноватсионии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ чунин натиҷагирӣ намудем: 1) таҳсилоти олий, ки таърихи чандинасра дорад, қобилияти ҳаётӣ ва қобилияти тағйирёбии худ, мусоидат ба тағйирот ва пешрафт дар ҷомеаро ба таври боварибахш нишон додааст. 2) омилҳои шароити ибтидоии рушди фаъолияти таълимӣ-инноватсионӣ дар таҳсилоти олий муайян карда шудаанд. 3) тафсирҳои муосири инноватсия дар таҳсилоти олий аз рӯи равишҳои зерин: равишҳои методологӣ, шакл ва усулҳои таълим, равишҳои усули ҳусусӣ муайян карда шудаанд. 4) усулҳои муосири таълим: усули ғайрифаъол, фаъол ва муколамавӣ (интерактивӣ) дар МТОК муайян шуда, аз ҷониби муаллиф истифодаи онҳо дар МТОК-и ҷумҳурӣ тавсия дода мешавад. 5) функцияҳои таҳсилоти олий дар замони иқтисодиёти инноватсионӣ муфассалан оварда шудаанд.

1.3. Таҷрибаи хориҷии рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

Таҷрибаи ҷаҳонии ҳозира нишон медиҳад, ки дар ҳоли имрӯз аз ҳама роҳи самараноки ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ–иҷтимоӣ дар давлат ин гузаштан ба роҳи иқтисодиёти инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Дар иқтисодиёти инноватсионӣ қувваи пешбарандай рушд, соҳтан (тавлид) ва истифодаи донишҳо ба ҳисоб меравад. Дар ин асно МТОК, ки ба самти дастовардҳои баландтарин дар соҳаи ташаккули донишҳо равона карда шудаанд, ба тамоми равандҳои иҷтимоӣ таъсири назаррас

мерасонанд. Аз ин рӯ, фаъолияти МТОК дар иқтисоди инноватсионӣ бо он муайян карда мешавад, ки онҳо ҳамзамон ҳамчун манбай донишҳои инноватсионӣ, сармояи инсонӣ ва платформаҳои таҳия ва пешбурди инноватсияҳо (навовариҳо) амал меқунанд.

Дар ин замина Тоҷикистон бояд роҳеро интихоб намояд, ки рушди устувори иқтисодиёти чумхурӣ ба донишҳо асос ёбад ва, албатта, ин роҳ рушди иқтисодиёти инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин Тоҷикистонро мебояд ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсиониро дар МТОК-и худ ба таҷрибаи пешқадам ва назарраси МТОК-и давлатҳои хориҷӣ қиёс ва вобаста ба имконоти мавҷуда марҳила ба марҳила мутобиқ созад. Зоро онҳо имкон медиҳанд, ки бо ин роҳ муваффақиятҳои онҳо дар ин самт муайян карда шуда, МТОК-и чумхурӣ бо қадом роҳ, бо истифода аз қадом захира, пешбурди қадом фаъолият метавонад ба он муваффақиятҳо ноил гардад. Аз маълумотҳои бадастомада ва таҳлилҳои гузаронидашуда дар ин самт мо маълум намудем, ки дар аксари МТОК-и давлатҳои хориҷӣ ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионӣ бевосита бо дастгириҳои давлатӣ (қариб 60-70%) ва бахши хусусӣ (30-40%) амалӣ гардонида мешаванд.

Дар айни замон дар кишварҳои хориҷӣ оид ба ташаккулдиҳӣ ва самаранок истифодабарии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК таҷрибаҳои зиёди назаррас мавҷуд аст. Аз нуқтаи назари муҳаққиқ A. Рат «аз ҳама зиёдтар иқтидори инноватсионӣ дар Водии Силикон (ИМА), Бангалор (Ҳиндустон), Синчу (Тайван), Софи Антиполис (Фаронса), Кембриҷ (Англия), Чисте ва Твенте (Аврупо), Сукубе (Чопон), технопаркҳои Сингапур ва ғ. ҷамъ шудаанд»⁵².

Имрӯзҳо, МТОК-и аксари кишварҳои Аврупо, Амрико, Ҷопон, Ҷин, Сингапур, Истроил, Австралия ва як қатор кишварҳои дигар бо рушди инноватсионии таҳсилот ва алалхусус таҳсилоти олий ва баъди дипломӣ хосанд. Барои кишварҳои гарбӣ, таҳсилоти олий «силоҳи маҳфӣ» аст, ки

⁵² Рац А. Место регионов и муниципалитетов в национальной инновационной системе России//Федерализм. - Дубна, 2011. - № 3. - С.59-66.

дар он онҳо маблағҳои бузургро сармоягузорӣ мекунанд, технологияҳои навро бодиқкат таҳия ва пайваста чорӣ мекунанд ва инчунин рақобатпазирии онро бо ҳасад назорат менамоянд. Натиҷаи ҳамаи ин, фаъолияти пурсамари иқтисоди инноватсионӣ дар ин кишварҳо, ташкили системаҳои инноватсионии миллӣ ва сатҳи баланди зиндагӣ мебошад.

Ҳамзамон, дар ин МТОК моделҳои гуногуни рушди фаъолияти инноватсионӣ истифода мешаванд, ба монанди: донишгоҳи соҳибкорӣ, донишгоҳ-технополис, кластери донишгоҳӣ, донишгоҳҳои амудӣ ва матритсавӣ, моделҳои рушди инноватсионии навъи фаронсавӣ, шведӣ, даниягӣ, чинӣ, Кореяи Ҷанубӣ ва гайра⁵³.

Дар кишварҳои гуногун рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар МТОК бо самаранокии гуногун ба амал меоянд. Ба сатҳи рушди фаъолияти инноватсионӣ, ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и онҳо омилҳои гуногун ба монанди: омилҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ҳатто ҷуғрофӣ ва дар самти фаъолият бошад омилҳои микро-сатҳ ва макро-сатҳ таъсир мерасонанд. Корҳои илмӣ-таҳқиқотии дар ин самт иҷронамудаи аксари олимону муҳаққиқон исбот намуданд, ки хусусияти асосии барои ҳамаи МТОК-и кишварҳои хориҷӣ фарқунанда дар самти рушди фаъолияти инноватсионӣ инҳо ба ҳисоб мераванд⁵⁴:

- қӯшиши муҳторият ва мустақилияти МТОК;
- рушди бодиққати моделҳои инноватсионии ташкилии МТОК;
- мувофиқати самти омодасозии кадрҳои ба ҷамъият лозима ва равандҳои илмӣ-технологӣ, ки аз ҷониби МТОК пешниҳод мешаванд;
- татбиқи сегонаи «илм-таълим-истехсолот» дар муассиса;

⁵³ Калятин В. О., Наумов В. Б., Никифорова Т. С. Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал. 2011. № 1 (76). С. 8-9.

⁵⁴ Корпоративный портал Томского политехнического университета. Анализ зарубежного опыта становления и развития инновационных университетов [Электронный ресурс]. URL: <http://portal.tpu.ru/portal/page/portal/www> (дата обращения: 08.09.2013).

- наздишавии МТОК бо бахши воқеи иқтисодиёт, яъне бо корхонаҳои саноатӣ ва тиҷорат;
- ташкили кластерҳои инноватсионӣ;
- ташкили марказҳои байнидонишгоҳӣ барои истифодаи колективонаи таҷхизотҳо ва ф.

Барои рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ барои ҳамаи МТОК-и пешрафтаи ҷаҳон ҳусусиятҳои технологияҳои ташкилӣ ва таълимии пешрафта, инфрасоҳтори вазеъ ва технологияи баланддошта, ҳиссаи баланди татбиқи таҳқиқотҳои илмии аспирантон, унвонҷӯён, магистрантон, докторантон (доктор PhD), донишҷӯён ва дигар кормандони МТОК дар истеҳсолот ва иқтисодиёт тавсиф карда мешаванд.

Чиҳати рушди фаъолияти инноватсионӣ ва таҳқим бахшидани иқтидори инноватсионӣ аксари МТОК-и кишварҳои ҳориҷа дар зертоғи худ воҳидҳои маҳсус-марказҳои инноватсионӣ, ки дар худ гурӯҳҳои гуногунсоҳаи ба таҳқиқот ва татбиқи лоиҳаҳои тиҷоратӣ дар ҳама соҳаҳои илм ва техника машгуланд, доранд.

Бе шубҳа дар ҳоли ҳозир ИМА дар байни дигар давлатҳои ҳориҷӣ аз рӯи истеҳсоли маҳсулотҳои илмиасос яке аз кишварҳои пешрафта ба ҳисоб меравад. Дар ҷаҳорчубаи ташаккулдиҳӣ ва рушд додани иқтидори инноватсионии минтақавӣ дар ИМА дикқати маҳсус ба рушди илмҳои донишгоҳӣ, коркард ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти дастгирии ташкилотҳои ҳурди инноватсионӣ, фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ барои ҳамгироии субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ (давлат, МТОК, соҳторҳои соҳибкорӣ) ва ҳамкориҳои инноватсионӣ дода мешавад. Дар заминай ташкили кластерҳои минтақавии инноватсионӣ дар ИМА инҷунин дикқати маҳсус ба рушди соҳтори технопаркҳо нигаронида шудаанд. Аз рӯи арзёбии мутахассисон дар ҳоли имрӯз дар ИМА аз 80 то 150 паркҳои технологӣ фаъолият

менамоянд, ки дар он 150 ҳазор кормандон ва 45 ҳазор олимон кору фаъолият менамоянд⁵⁵.

Дар ин технопаркҳо асоси истеҳсолоти маҳсулотҳои илмиасос нигаронида шудааст ва дар ин замина тиҷоратиқунонии НФИТ-и МТОК-и ба тамоми ҷаҳон хеле хуб ташкил ва ба роҳ монда шудааст. Дар байни технопаркҳои мавҷудбуда дар ИМА 3 адад технопарки номдорро аз дигар технопаркҳо бо фарқиятҳои назаррас ҷудо намудан мумкин аст, ки инҳо: «Водии Силикон», «Масири Бостон 128», «Парки секунҷаи Королинаи Шимолӣ» ба ҳисоб мераванд. Бояд қайд кард, ки муваффақияти ИМА дар самти ташкили марказҳои минтақавии технологияҳои олӣ пеш аз ҳама бо рушди илми МТОК алоқаманд аст. Дар Иёлоти Мутахидаи Амрико МТОК яке аз субъектҳои асосии фаъолияти инноватсионӣ ба ҳисоб рафта, инчунин яке аз элементҳои асосии системаи миллии инноватсионӣ ҳисобида мешаванд. Дар ҳоли имрӯз дар ИМА зиёда аз 150 адад МТОК фаъолият менамоянд, ки қисми зиёди онҳо дар бахши рушд, ташаккулдиҳӣ ва самаранок истифодабарии иқтидори инноватсионӣ дар ҷаҳон байни дигар МТОК мавқеи пешрафтаро қасб менамоянд. Маҳз дар МТОК-и ИМА қисми асосии таҳқиқот дар соҳаи илми фундаменталӣ ва қисми муҳими таҳқиқоти амалӣ ҷамъ оварда шудаанд⁵⁶. Байни штатҳои Амрико дар бахши рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК штатҳои Флорида, Техас, Калифорния, Аляска, Аризона, Мэриленд мавқеи маҳсусро соҳибанд⁵⁷. Маҳсусан дар ҳудуди штати Флорида 13 адад МТОК, 29 адад МТМК (коллекҷо) мавҷуд буда, ҳамасола зиёда аз 7 млрд. доллар барои коркардҳо ва таҳқиқотҳои илмӣ сарф карда мешаванд. Ҳуди штати

⁵⁵Барышева Г.А., Арефьев П.В. Институциональные различия становления инновационной инфраструктуры в мире и особенности ее формирования в России//Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. Серия: Социальные процессы и изменения. Социальное развитие - Томск, 2009. - № 6(314). -С.5-12.

⁵⁶ Бесчастнова О. В. Райская М. В. Управление инновационной инфраструктурой в рамках действия сетевого механизма «тройной спирали» на мезо и макроуровне //Вестник Казанского технологического университета. Серия: Экономика и экономические науки. - Казань, 2012. - № 18. - С.252 -257

⁵⁷ The United States of Innovation: Ranking the States (And a District) For Innovation. Available at: <http://www.fastcompany.com/3007772/united-states-innovation-ranking-states-and-districtinnovation>. (accessed 23.06.2014)

Флорида ба МТОК имтиёзҳои андозӣ, инчунин грантҳо барои барномаҳои «Small Business Innovation Research (SBIR)» ва «Small Business Technology Transfer (STTR)» пешниҳод менамояд.

Дар МТОК-и ИМА барои рушди иқтидори кадрӣ ҳамасола аз ҳисоби буҷети федеративӣ (дар баъзе штатҳо аз ҳисоби буҷетҳои худи штат) зиёда аз 20 млрд. доллар ҷудо карда мешаванд. Тамоми ҲПО-и МТОК дар 3 сол 1 маротиба бо таври ҳатмӣ аз курси такмили ихтисос гузашта, баъзе МТОК аз ҳисоби маблағҳои худӣ қариб ҳар сол кормандони худро ба такмили ихтисос сафарбар намуда, ба дигар МТОК барои мубодилаи таҷриба равона месозанд. Ҳамасола миқдори кормандони МТОК, ки дараҷаи илмӣ (номзадӣ ва докторӣ ва дар ИМА бошад доктори фалсафа ва доктор PhD) химоя менамоянд аз ҷамъи умумии кормандон 30-35%-ро ташкил медиҳад, ки байни тамоми МТОК дар ҷаҳон мавқеи аввалро қасб менамояд. Файр аз ин аз рӯи барномаҳои маҳсуси давлатии дар самти фаъолияти инноватсионии МТОК қабулгардида, кормандони донишгоҳу донишкадаҳо ва ҳатто коллеҷҳо (то 25% аз ҷамъи умумии кормандони тамоми МТОК) ба давлатҳои Аврупо (Олмон, Фаронса, Англия, Финландия, Швейцария ва ғ.) ва Ҷопон барои мубодилаи таҷриба ва такмили дониш ва ихтисос сафарбар карда мешаванд⁵⁸. Ҷиҳати дастгириҳои КИТТК ва рушди ду аداد аз ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионӣ (иқтидори молиявӣ ва моддӣ-техникий) ҳамасола барои рушди илму техника 2,77% аз ҷамъи умумии маблағҳои ММД (511,1 млрд. доллар) ҳароҷот карда мешаванд, ки дар ин бахш ИМА дар ҷаҳон мавқеи 1-умро соҳиб мебошад (ниг. ба ҷадвали 1.).

Қойдаҳои асосии танзими фаъолияти инноватсиониро (инчо дар бахши МТОК) дар ИМА қабули 2 қонуни асосӣ: қонуни «Бей-Доул»⁵⁹

⁵⁸ Department for Business Innovation & Skills. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.dius.gov.uk/policy/innovation.html> (дата обращения 23.06.2014)

⁵⁹ Закон «Об Университетах и Процедуре патентования для малого бизнеса» («University and Small Business Patent Procedures Act») или так называемый Закон «Бей-Доула» (The «Bayh-Dole Act») (35 U.S.C § 200-212).

дар соли 1980 қабулшуда ва қонуни «Стевенсон Уайдлер»⁶⁰ танзим менамояд.

Қонуни «Бей-Доул» дар МТОК ҳуқук ба моликияти зехниро, (иктидори зехнӣ) ки аз ҳисоби маблағгузории давлатӣ ба даст омадаанд, танзим менамояд. Бори аввал, ин қонун ба гирандагони маблағгузории давлат (МТОК) ҳуқук дод, ки ихтирооти худро мустақилона патент қунанд ва ба дигарон иҷозатнома диҳанд.

Чадвали 1. - Ҳаҷми ҳароҷотҳо барои корҳои илмӣ – тадқиқотии МТОК ва институтҳои илмӣ-тадқиқотии давлатҳои хориҷӣ (млрд.доллар)

| № | Номгӯи давлатҳо | Ҳаҷми маблағи ҳароҷотгардида | Ҳаҷми ҳароҷот барои 1 тадқиқотчӣ |
|----|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Иёлоти Мутаҳидаи Амрико | 511,1 млрд \$ | 359,9 ҳаз. \$ |
| 2 | Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой | 451,2 млрд \$ | 266,6 ҳаз. \$ |
| 3 | Ҷопон | 168,5 млрд \$ | 157 ҳаз. \$ |
| 4 | Олмон | 118,5 млрд \$ | 143 ҳаз. \$ |
| 5 | Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ | 79,4 млрд \$ | 139 ҳаз. \$ |
| 6 | Фаронса | 62,2 млрд \$ | 132 ҳаз. \$ |
| 7 | Ҳинҷустон | 50,1 млрд \$ | 126 ҳаз. \$ |
| 8 | Британияи Кабир | 47,2 млрд \$ | 119,5 ҳаз. \$ |
| 9 | Бразилия | 41,1 млрд \$ | 112 ҳаз. \$ |
| 10 | Россия | 39,9 млрд \$ | 93 ҳаз. \$ |

Сарчашма: аз рӯи маълумотҳои Институти тадқиқоти оморӣ ва иқтисодиёти дониши Донишгоҳи миллии тадқиқотии мактаби олии иқтисодии Руссия ва ҳисобкуниҳои муаллиф тартиб дода шудааст.

Барои рушди иқтидори инфрасоҳтори МТОК (инфрасоҳтори инноватсионӣ) дар ИМА қонунҳо ва барномаҳои зиёде ба монанди қонуни «The Small Business Innovation Development Act of 1982-P.L. 102-567, and 1992-P.L. 102-564» ва «Барномаи таҳқиқоти инноватсионии тичорати хурд» қабул карда шудаанд, ки ба рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионии МТОК таъсири мусбӣ мерасонад.

⁶⁰ Закон «О технологических инновациях» («Technology Innovation Act») или так называемый Закон «Стивенсона-Уайдлера» (The «Stevenson-Wydler Act») (Public Law 96-480)

Дар бораи таҷрибаи ИМА сухан ронда, наметавонем нақши ширкатҳои сармояи таваккалиро (ширкатҳои венчурӣ) дар ҳавасмандгардонӣ ва истифодаи самараноки иқтидори инноватсионии МТОК қайд накунем. Ғайр аз ин дар ҷодаи рушди КИТТК дар МТОК нақши давлат ва баҳши ҳусусӣ хеле назаррас аст. Системаи хуб таҳияшудаи маблағгузории венчурӣ ба афзоиши босуръати иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и ИМА мусоидат меқунад. Дар рушди соҳаи сармояи венчурӣ нақши муҳим ба давлат тааллук дорад, ки вазифаи асосии он ташкили фондҳои венчурӣ ва ба ин васила ҷалб намудани сармояи венчурӣ ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии МТОК мебошад⁶¹.

Қайд кардан ба маврид аст, ки тайи даҳсолаи охир рушди соҳаи КИТТК дар МТОК-и кишварҳои Ҷанубу-Шарқии Осиё ба сатҳи хеле назаррас расидааст. Яке аз намояндагони давлатҳои Ҷанубу-Шарқии Осиё, ки МТОК-и он дорои иқтидори баланди илмӣ-техникӣ, қадрӣ, молиявӣ, молиявӣ ва инфрасоҳториву нуфузӣ мебошад, Ҷумҳурии Мардумии Чин ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Мардумии Чин анқариб 34% тамоми маҳсулотҳои инноватсионии ҷаҳониро истеҳсол намуда, ҳиссаи ҳароҷотҳо ба КИТТК 69,1%-ро ташкил медиҳад. Аз нуқтаи назари коршиносон иқтисодиёти Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой бештар ба маҳсулотҳои илмиасос такя менамояд ва рушди инноватсионӣ яке аз омилҳои калидии таъмини устувор ва мӯтадили иқтисодиёти он ба ҳисоб меравад.

Таҳлили таҷрибаи Ҷумҳурии Мардумии Чин нишон медиҳанд, ки маҳаки асосии рушди системаи миллии инноватсионӣ ин илм ба ҳисоб меравад. Солҳои охир баҳри рушди соҳаи илм ва ҳавасмандгардонии иқтидори илмии МТОК барномаҳои зиёди давлатӣ ба монанди:⁶² «Азҳудкунии қуллаҳои илмӣ-техникӣ (татбиқ аз соли 1982)», «Барномаи

⁶¹ Гавловская Г.В. Национальные инновационные системы: зарубежный опыт//Бизнес в экономике. Экономико-юридический журнал. Серия: Экономика и экономические науки. - М.: «Юр-ВАК», 2013. - № 3. - С.164-168.

⁶² Мальцева А.А. Ключевые особенности развития инновационной экономики: «китайское чудо» через призму мировой статистики//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - Тула, 2013. - № 2(1). - С.123-132

863 (татбиқ аз соли 1986)», «Барномаи 973 (татбиқ аз соли 1988)», «Барномаи Машъал (татбиқ аз соли 1988)», «Барномаи Шаррора (татбиқ аз соли 1986)» дар Ҷумҳурии Мардумии Чин қабул ва амалӣ гашта истодаанд.

Дар ҳоли имрӯз ҷиҳати рушди иқтидори кадрӣ дар МТОК Ҷумҳурии Мардумии Чин корҳое зиёди манфиатборро ба сомон расонидааст. Сар карда аз соли 1986 ҷиҳати дастгирии иқтидори кадрӣ Фонди илмии Ҳитой таъсис ёфта буд, ки барои рушди он зиёда аз 80 млн юан аз ҳисоби маблагҳои давлатӣ ҳароҷот карда мешуданд. Ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 24,8 млрд юан расидааст, ки назар ба соли 1986-ум 300 маротиба зиёд аст. Имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Мардумии Чин зиёда аз 2852 МТОК амал намуда, дар он зиёда аз 36,4 млн донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шудаанд⁶³. Дар соли 2020-ум дар Ҷумҳурии Мардумии Чин анқариб зиёда аз 50% ҷавонони кишвар барои таҳсилоти олии касбӣ дар МТОК ҷалб карда шудаанд.

Дар шароити имрӯза ҷиҳати рушди иқтидори зеҳнӣ дар МТОК аз рӯи ҳаҷми маҳсулотҳои илмӣ олимони чинӣ 18% миқдори умуничаҳонии нашрияҳои илмиро истеҳсол менамоянд. Инчунин аз рӯи маълумотҳои оҳирин, олимони чинӣ аз рӯи нишондиҳандаи истинодӣ дар ҷаҳон ба ҷои дуюм баромада, дар ин самт Британияи Кабир ва Олмонро гузаштанд. Тайи солҳои 2007-2017 дар мақолаҳои ҷаҳонии олимони чинӣ (соҳаи илмӣ-техникий) зиёда аз 19 млн 350 ҳазор истинодҳо ба қайд гирифта шуданд⁶⁴. Ҷумҳурии Мардумии Чин аз рӯи нишондиҳандаҳои патенткунонӣ дар ҷаҳон ҷои 1-умро ишғол менамояд, ки мувофиқи «Ҳисоботи илмӣ: роҳ ба сӯи соли 2030»-и ЮНЕСКО тӯли солҳои 2019–2020 ба идораҳои оид ба танзими моликияти зеҳнӣ ин кишвар зиёда аз

⁶³ Общее положение о развитии системы образования КНР. Департамент по международному сотрудничеству и обмену Министерства образования КНР. Пекин, Б.г., 16 стр

⁶⁴ ҶаоЧжуцин. Вогогоцзилунъвэньбэйинъюнцышуваншэнчжишицзеди эр (). Кэсюван, 31.10.2017., - <http://news.scienccenet.cn/htmlnews/2017/10/392606.shtml>

ним миллион (500 ҳазор) дархостҳо ҷиҳати гирифтани патент барои ихтироотҳо ворид гардидааст⁶⁵.

Вобаста ба масъалаи рушди иқтидори инфрасоҳторӣ ва тиҷоратиқунонии НФИТ-и дар МТОК дар Ҷумҳурии Мардумии Чин корҳо аз рӯи модели «спирали сегона» ба роҳ монда шудааст. Мувофиқи ин модел МТОК се имконоти тиҷоратиқунонии донишро доранд:

- патенткунонӣ ва иҷозатномадиҳии технологияҳои инноватсионӣ;
- ҳамкориҳои мустақим бо корҳонаҳо;
- гирифтани имтиёзҳои иловагӣ барои ҳамаи иштирокчиёни модели инноватсионии рушд (давлат, МТОК ва тиҷорат).

Вобаста ба масъалаи рушди фаъолияти инноватсионӣ, ташаккулдиҳӣ ва равнақи иқтидори инноватсионӣ дар МТОК дар Ҷумҳурии Мардумии Чин барномаҳои зиёди давлатӣ қабул ва амалӣ гашта истодаанд, ки аз онҳо 2 барнома бо хусусиятҳои фарқунандаи худ тафовут доранд. Инҳо «барномаи 211», ки аз соли 1995 татбиқ гашта истодааст ва он ба самти ташкили садҳо МТОК-и пешрафта дар кишвар (дар ҳоли ҳозир 112-то мавҷуд аст) нигаронида шудааст. Барномаи дигар ин «барномаи 985» мебошад, ки аз соли 1998 татбиқ гашта истодааст ва мақсади ин барнома баровардани даҳҳо МТОК-и Ҷумҳурии Мардумии Чин (айни ҳол 39 МТОК-ро дар бар мегирад) ба сатҳи ҷаҳонӣ ва дохил шудан дар садгонаи аввали рейтинги ҷаҳонӣ, ба ҳисоб меравад.

Таҷрибаи рушди фаъолияти инноватсионӣ ва таҳқими иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ тайи даҳсолаҳои охир диққати аксари олимон ва муҳаққиқони сатҳи ҷаҳониро ба худ ҷалб карда истодааст. Имрӯзҳо аксарияти МТОК-и Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ аз вазифаҳои анъанавии худ, яъне танҳо додани таълим берун баромадаанд. Бисёре аз онҳо дар масъалаи тиҷоратиқунонии НФИТ кору фаъолиятро пеш бурда, аксари дигар МТОК дар фаъолияти худ тиҷорати инноватсиониро рушд дода истодаанд. Рушди ин равандҳо

⁶⁵ UNESCO Science Report: Towards 2030. Research and Development, 2016 [Electronic resource]. – Available at: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-science-report-towards2030-part2.pdf>

диққати аксари ташкилотҳои молиявӣ ва ширкатҳои машваратиро (консталтинги) ба худ ҷалб намуда, онҳо аллакай дар раванди тиҷорати ӯнинии НФИТ пайваст гардиданд.

Дар солҳои 90-ум диққати пешбурди илм ва технология ба бахши хусусӣ гузашт. То 80%-и маблағгузорӣ ба корҳои илмӣ-тадқиқотии МТОК ва институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ маҳз ба ташкилотҳои молиявӣ ва бахши хусусӣ рост меомаданд. Агар дар соли 1981 ҳамагӣ 46 МТОК ва институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз маблағгузориҳои ин ташкилотҳо вобастагӣ доштанд, пас дар соли 1991 он ба 1000 асад ва дар соли 1999 ба 4810 асад расиданд. Ҷиҳати пурқуватсозии иқтидори кадрӣ дар МТОК Ҳукумати Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ сиёсати ҷалби олимон ва мутахассисони кореягӣ, ки дар хориҷа кору фаъолият менамуданд, амалӣ соҳтанд. Тайи 20-30 соли охир ҳазорҳо олимон ва мутахассисон бо таври доимӣ ё муваққатӣ ба ватан баргаштанд, ки ин як муваффақияти беназир дар рушди иқтидори кадрӣ дар МТОК ба ҳисоб меравад.

Дар натиҷа ҳамасола Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ бо таври доимӣ ҳаҷми ҳароҷотҳоро оид ба илм ва амалисозии фаъолияти инноватсионӣ дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва маҳсусан МТОК ва ҳиссаи он аз ҳисоби ММД-ро афзоиш дода истодааст, ки аз ҳисоби ҳиссаи ММД (4,24 %) баробар ба 79,4 млрд доллар барои рушди илм дар дунё ҷои 2-юмро ишғол менамояд. Аз рӯи ин ҳароҷотҳо бахши хусусӣ 24,5%-ро ташкил дода, боқимонда 75,1% аз ҳисоби бахши хусусӣ ва 0,4% аз ҳисоби маблағҳои хориҷӣ ташкил доданд. Ҳиссаи маблағгузориҳо аз ҳисоби манбаҳо ва сарчашмаҳои хориҷӣ барои рушди илм ва КИТТК дар Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ дар сатҳи хеле паст (0,4%) қарор дорад, ки ин назар ба Фаронса (7,2%) ва Британияи Кабир (20,5%) камтар аст. Аз рӯи ин маълумотҳо ба назари мо КИТТК ва корҳои имлмиро бештар давлат ва бахши хусусӣ дастгирӣ менамоян ва бо ин васила давлат вобастагии ҳудро аз манбаҳо ва сарчашмаҳои хориҷӣ камтар менамояд⁶⁶.

⁶⁶ Фиговский О. Опыт инновационного развития за рубежом. М., 2013. 364 с.

Вобаста ба масъалаи рушди иқтидори инфрасохторӣ дар МТОК-и Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ корҳои назаррас ва муваффакро дар ин ҷода ба роҳ мондааст. Фаъолияти инкубаторҳои кореягӣ аз соли 1991 (дар асоси таҷрибаҳои инкубаторҳои технологиي Давлати Истроил) оғоз гардидааст. Аввалин инкубатори хусусӣ (Jungbu Industrial Consulting Inc) дар Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ соли 1993 таъсис гардида, дар ин замина низ аввалин инкубатори ҳалқӣ (Ansan Business Incubator) таъсис ёфт. Новобаста аз буҳрони дар соли 1997 сарзада ин инкубаторҳо ба рушди системаи миллии инноватсионӣ саҳми назарраси хешро гузоштанд. Дар оянда ҷиҳати рушди иқтидори инфрасохторӣ дар МТОК Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ соли 1997 (аз рӯи таҷрибаи Водии Силикон) лоиҳаи рушди технопаркҳоро оғоз намуда, соли 1998 Ассосятсияи технопаркҳои Кореа ҳамчун соҳтори идоракунандаи равандҳои инноватсионӣ ва амал ташкил карда шуд. Барномаҳои асосӣ дар он замон барномаҳои таъсиси инфрасохторҳо барои МТОК ва ташкилотҳои стартап дар асоси технологияҳои баланд, барномаҳои маҳсус барои озмоишгоҳҳо, барномаи рушди ғояҳо (идеяҳо), барномаҳои ояндадори рушди соҳибкорӣ ба ҳисоб мерафтанд.

Сар карда аз соли 2012 то соли 2014 дар Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ зиёда аз 130 санадҳо ва қонунҳои гуногун ҷиҳати рушди фаъолияти инноватсионӣ қабул гардидааст, ки аксарияти онҳо ба фаъолияти МТОК тааллуқ доранд⁶⁷. Масалан қонуни оид ба моликияти зеҳнӣ (соли 2014), санади маҳсус оид ба дастгирии рушди соҳаҳои илмӣ (соли 2013) аз ҷумлаи онҳо ба ҳисоб мераванд.

Қонуни асосӣ «Дар бораи илм ва технология» (Framework Act on Science and Technology), ки соли 2001 қабул шудааст, воситаҳои асосии рушди илм ва технологияро муайян кард. Дар асоси ин қонун дар ин

⁶⁷ Сайт ОЕСР, индекс благосостояния <http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/countries/korea-ru/> (дата обращения 02.10.2016).

мамлакат нақшаҳои асосии илм ва технология (Basic Plan for Science and Technology) татбиқ гашта истодааст, ки инҳо⁶⁸:

- нақшай 1-ум солҳои 2002-2006 (соли 2003 ба солҳои 2003-2007 нигаронида шуд);
- нақшай 2-юм солҳои 2008-2013;
- нақшай 3-юм солҳои 2013-2017;
- нақшай 4-ум солҳои 2018-2022.

Оид ба рушди иқтидори зеҳнӣ дар МТОК ва умуман дар кишвар таҷрибаи Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ боиси таҳсин аст. Аз рӯи рейтинги Ташкилоти байналмиллалии моликияти зеҳнӣ (WIPO) аз рӯи додани дархостҳо барои дастрасии патент Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ соли 2017-ум дар чаҳон ҷои 4-ум ва патентқунонии намунаҳои саноатӣ ҷои 3-юмро ишғол намуд. Аз рӯи арзёбииҳои байналмиллалӣ Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ дорои системаи пурқудрати патентӣ буда, қонуни амалқунандадар ин самт «Оид ба ҳифзи моликияти зеҳнӣ» соли 2011 қабул карда шудааст. Дар соли 2010 дар Донишгоҳи Ҳончик (Hongik) омодасозии зинаи магиструтура аз рӯи ихтисоси «Моликияти зеҳнӣ (Master of IP)» ташкил карда шуд. Дар барномаи омӯзишии он самтҳои нав ба монанди мағзи маслуӣ ё зиёни сунъӣ (искусственный интеллект), маълумотҳои зиёд, биотехнология пайваст карда шуданд. Дар соли 2018-ум ба барномаи мазкур Донишгоҳҳои Данкук (Dankook) ва Донгкук (Dongkook) ҳамроҳ шуданд. Донишгоҳи Йонсей (Yonsei) ва Донишгоҳи миллии Сеул аз рӯи дархостҳо барои дастрасии патент дар чаҳон мавқеи пешсафро ишғол менамоянд⁶⁹. Инчунин 18 МТОК-и Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ дар Ҷамъияти таҳқиқотии байналмиллалӣ, ки соли 2011 дар атрофи шаҳри Дайҷон (Daejeon) таъсис ёфтааст, иштирок мекунанд ва дар он ҷо озмоишгоҳи (лабораторияи) тадқиқотии бисёрфункционалии

⁶⁸ «Управление инновациями в Южной Корее» Дирекция по инновациям ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 2019 г.

⁶⁹ World Intellectual Property Indicators 2018. WIPO (World Intellectual Property Organization). 2018.

RAON (Лабораторияи Кореяи Җанубӣ оид ба физикаи зарраҳо) амал менамояд.

Таҷрибаи рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и Иттиҳоди Аврупо низ хеле назаррас аст. Давлатҳои Аврупо вобаста ба ин масъала аз рӯи стратегияи даҳсолаи «Аврупо-2020», ки моҳи июни соли 2010 қабул гардидааст бояд ҷиҳати рушди фаъолияти инноватсионӣ ва зиёд намудани маблағгузорӣ ба соҳаи илм ҳаҷми харочотҳоро барои КИТТК аз 1% то 3%-и ММД расонанд. Албатта, дар ин самт баъзе давлатҳо ба монанди Дания, Шветсия ва Финландия ба муваффақиятҳо ноил гардидаанд, ки аллакай то 3% аз ҳаҷми ММД барои КИТТК харочот менамоянд. Дар ҷадвали иншондиҳандаҳо дар соли 2020 то ба ҳол фарқиятҳо мавҷуд ҳастанд, ки ба ин монанд давлатҳои Финляндия ва Шветсия меҳоҳанд ҳаҷми харочотҳоро аз рӯи ММД ба 4% расонанд ҳол он, ки баъзе давлатҳои Аврупо ба монанди Юнон, Кипр, Малта то ҳол 1% аз ҳаҷми умумии ММД барои КИТТК харочот менамоянд. Аз рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар МТОК нишондиҳандаҳои давлатҳои Финляндия, Шветсия, Олмон, Британияи Кабир, Дания аз дигар давлатҳои Аврупо ба куллӣ фарқ менамоянд.

Финляндия дар ин самт яке аз аввалин давлатҳое ба ҳисоб меравад, ки концепсияи системаи милли инноватсиониро ҳамчун яке аз элементҳои асосии сиёsat дар соҳаи илм ва технология қабул намудааст. Дар амалия ин маънои зиёдшавии миқдори корхонаҳое, ки асоси фаъолияти онҳо аз инноватсия ва *noy-hay* ташкил ёфтааст, инчунин ташкилотҳое, ки ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ машгуланд, мефаҳмонад. Нақши асосиро дар системаи маблағгузории инноватсионии финнӣ фондҳои давлатии дастгирии илм ва коркардҳои технологӣ мебозанд.

Молиякунонии илмҳои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ (МТОК) бо воситаи Академияи Финляндия, ки аз тарафи Вазорати маориф назорат карда мешавад, амалий мегардад. Дар натиҷа МТОК

бомуваффақона корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ мебаранд, маълумотҳои асосӣ (касбӣ) ва баъдидипломӣ медиҳанд.

Донишгоҳҳои политехникӣ, ки донишгоҳҳои гуногунсоҳаи минтақавиро намояндагӣ мекунанд, асосан ба таҳқиқоти амалӣ тамарқуз мекунанд. Системаи инноватсионии Финляндия шумораи зиёди ташкилотҳоро дар бар мегирад, ки дар онҳо паркҳои технологӣ (STP) ва бизнес-инкубаторҳо (BICs) муҳаррикҳои рушди инноватсионӣ мебошанд. Онҳо кадрҳои илмӣ, ки интиқолдиҳандагони ғояҳои зарурӣ ва онҳое ҳастанд, ки метавонанд маҳсулоти инноватсиониро бомуваффақият офаранд, ба воя мерасонанд. Барои МТОК-ин сарчашмаи иловагии маблағгузорӣ ва рушд ва барои технопарк бошад содда кардани интихоб ва воридсозии корманди нав, нигоҳдории кадрҳо ва такмили ихтисоси онҳо ба ҳисоб меравад.

Қариб аз 3/2 ҳиссаи технопаркҳои Финляндия ба ширкати «Технополис» тааллуқ доранд. Ташкилкунандагони «Технополис» ҳамчун ширкат дар аввал мақомотҳои давлатӣ ва мунитсишилӣ ба ҳисоб мерафтанд ва 70% ширкати «Технополис» ба давлат таалуқ дошт. Бо мурури замон дар ин бахш тағииротҳо ба вучуд омаданд ва дар ҳоли ҳозир ширкати «Технополис» ширкати хусусӣ ба ҳисоб меравад.

Дар МТОК Олмон бошад, вобаста ба маълумотҳои соли 2020 зиёда аз 350 технопаркҳо фаъолият менамоянд, ки дар пойгоҳи онҳо 12 ҳазор ширкатҳои инноватсионӣ ва 90 ҳазор кормандон фаъолият менамоянд. Дар муддати 35 сола фаъолияти ин технопаркҳо бошад дар зертоbei онҳо 45 ҳазор корхонаҳои инноватсионӣ таъсис ёфтаанд, ки фаъолияти самараноки онҳо 99%-ро ташкил медиҳад ва ин нишондиҳандаи баландтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ба инҳо метавон технопаркҳои Донишгоҳи Адлерсхофи шаҳри Берлин ва Маркази технологий шаҳри Дормунтро номбар намуд.Faъолияти самараноки технопаркҳо ба рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионии МТОК (иқтидори инфрасоҳторӣ) ва тараққӣ ёфтани фаъолияти инноватсионӣ, омодасозии кадрҳои соҳибтаҳассус (иқтидори кадрӣ) ва донишҷӯён дар пойгоҳи

корхонаҳои ба самти инноватсия нигаронидашуда (корхонаҳои хурди инноватсионӣ), рушди иқтидори молиявӣ (ташкили манбаҳои нави молиявии ғайрибуҷетӣ) аз ҳисоби тиҷоратиқунонии НФИТ таъсири мусбӣ расонад.

Дар маҷмуъ, фаъолияти самараноки технопаркҳои МТОК-и давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ба монанди технопарки «Левен-ла- Нев»-и Белгия, «София Антиполис»-и Фаронса, «Великополска Бизнес Инновэйшн Сентер, Инк»-и Полша, технопаркҳои МТОК-и Британияи Кабир, технопаркҳои «Сукуба» ва «Хамаматсу»-и Ҷопон ва дигар технопаркҳои Сингапур, Ҷумҳурии Мардумии Ҷин, Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ ҳамчун муҳаррики рушди иқтидори инноватсионӣ (кадрӣ, молиявӣ, моддӣ-техниқӣ, инфрасоҳторӣ ва нуфузӣ) ба ҳисоб мераванд. Технопаркҳои МТОК аз таъсиси корхонаҳои хурди инноватсионӣ, марказҳои инноватсионӣ, бизнес-инкубаторҳо, маркази трансфери (тиҷорати) технологияҳо, тиҷоратиқунонии НФИТ маблағҳои зиёд ба даст оварда, вазъи молиявии муассисаро беҳтар мегардонанд ва тавре мо дар таҳқиқоти хеш маълум намудем, маҳз маблағҳои зиёд метавонад ба рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ аввалиндараҷа таъсир расонанд ва тавре маълум аст, татбиқи инноватсия дар муассиса маблағи калонро талаб менамояд. Таҷрибаи рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и хориҷа бисёрсоҳа буда дар ҳар як давлат хосияти хоси худро дорад.

Муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии давлатҳои хориҷа (МТОК) дар бахши рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ ба муваффақиятҳои зиёде ноил гардидаанд, ки ба онҳо метавон дохил кард⁷⁰:

- сатҳи баланди таълим, ки ба онҳо имкон медиҳад мутахассисон ва кадрҳои рақобатпазир ва баландихтисосро дар соҳаҳои гуногуни илм, техника, технологияҳои баланд, иқтисодиёт, истеҳсолот, тиҷорат, тиб, биология, дорусозӣ ва ғ. омода намоянд;

⁷⁰ Фиговский О. Опыт инновационного развития за рубежом. М., 2013. С.228

- ҳолати сармояи инсонии дар натиҷаи сатҳи баланди таълим бадастомада имкони самаранок фаъолият намудани иқтисодиёти инноватсиониро дар ин давлатҳо мединад;
- таҳқиқотҳои илмӣ-амалии дар МТОК-и хориҷа гузаронидашуда, бевосита татбиқ гардонида мешаванд ва сари вақт дар соҳаҳои фаъолияти ҳаётӣ истифода мегардад, ки ин давлатҳоро ба самтҳои иқтисодӣ ва иҷтимоию продуктивӣ пеш мебарад.

Ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд ин таҷрибаи рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионии МТОК-и давлатҳои хориҷаро аввалин мавриди омӯзиш қарор дода, баъдан бо таври таҷрибавӣ дар МТОК-и ҷумҳурӣ таҷриба созад ва вобаста ба вазъи молиявӣ, дигар имконоти мавҷуда онҳоро марҳила ба марҳила ва сол ба сол татбиқ созад.

Ҳамин тарик таҷрибаи хориҷии рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсиониро дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатҳои мутарракиро мавриди баррасӣ қарор дода, чунин натиҷагарӣ намудем:

- 1) омили рушддиҳандаи фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар МТОК дар ин давлатҳо маблағгузории калон ба ҳисоб меравад, ки аз ҳисоби давлат (50%-60%) ва ҳам ширкатҳои хусусӣ (50%-40%) маблағгузорӣ карда мешаванд. 2) дар баъзе ин давлатҳо (махсусан Финляндия) аксарияти технопаркҳо ба бахши хусусӣ (3/2) таалук доранд.
- 3) ҷиҳати рушди иқтидори кадрӣ дар МТОК ин давлатҳо ҳамасола то 20 млрд доллар ҷудо гардида, фаъолияти инфрасоҳтори инноватсионии онҳо баланд буда дар онҳо то 45 ҳазор олимону 150 ҳазор кормандон кору фаъолият менамоянд.
- 4) ба афзоиши босуръати иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и давлатҳои хориҷ системаи хуб таҳияшудаи сармояи венчурӣ мусоидат менамояд.
- 5) рушди иқтидори зеҳнӣ ва инфрасоҳторӣ дар МТОК-и аксарияти давлатҳои хориҷа бо қарору барномаҳои маҳсуси қабулгардида, маблағгузорӣ ва назорат карда мешаванд.

БОБИ 2. ТАҲЛИЛ ВА АРЗЁБИИ ИҚТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

2.1. Таҳлили вазъи кунуни иқтидори инноватсионӣ ва омилҳои ба рушди он таъсиркунанда дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар замони мусир, равандҳои тезу тунди рақобатпазирӣ байнин МТОК дар бозори хизматрасонии таълимӣ зарурати такмили фаъолияти инноватсионии МТОК, рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсиониро тақозо менамояд. Агар ҳар қадаре, ки МТОК ба самти инноватсия майл карда бошад, ҳамон қадар бартарияти худро назди рақибон таъмин месозанд. Вазъи кунуни иқтидори инноватсионӣ дар худ характери комплексиро таҷассум намуда, ба арзёбии нишондиҳандаҳои ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионии МТОК, сатҳи касбияти ҲПО, заминаи моддӣ-техникӣ ва инчунин фаъолияти инноватсионии МТОК асоснок гардидааст.

Вобаста ба масъалаи муайянсозии вазъи ташаккулёбӣ иқтидори инноватсионӣ дар МТОК аз ҷузъҳои захиравӣ ва нишондиҳандаҳои арзёбии иқтидори инноватсионӣ истифода месозанд (ниг.ба ҷадвали 2.).

Аз ин рӯ, мо дар рисолаи хеш аз рӯи 5 нишондиҳанда (иқтидори кадрӣ, зеҳнӣ, молиявӣ, моддӣ-техникӣ ва инфрасоҳторӣ) вазъи ташаккулёбии иқтидори инноватсониро дар МТОК-и ҷумҳурий мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додем:

1. Иқтидори кадрӣ дар МТОК яке аз нишондиҳандай асоситарин ба ҳисоб меравад, зоро маҳз он қувваи пешбарандай фаъолияти МТОК ҳисобида мешавад.

Иқтидори кадрӣ-ин асос, қувваи ҳаракатдиҳанда ва муваффақиятҳои иқтисодию рушди самараноки мамлакатро муайянкунанда мебошад. Аз тартиботи дурусти ҷойиркунӣ ва сатҳи таҳассуси кормандон, натиҷаи фаъолияти истеҳсолии рақобатпазирӣ дилҳоҳ муассиса, ки бо сатҳи рушди илм пайваст аст вобастагӣ дорад.

**Чадвали 2. - Ҷузъхой захиравӣ ва нишондиҳандаҳои арзёбии
иқтидори инноватсионӣ дар МТОК**

| Ҷузъхой захиравии иқтидори инноватсионӣ | Нишондиҳандаҳои арзёбии иқтидори инноватсионӣ |
|--|---|
| Иқтидори кадрӣ | Шумораи умумии ҲПО донишгоҳ бо дараҷаҳои илмӣ; |
| | Ҳиссаи кормандони донишгоҳ бо унвони доктори илм; |
| | Ҳиссаи кормандони донишгоҳ бо унвони номзади илм; |
| | Самаранокии докторантура (ҳиссаи докторанҳои рисолаҳои илмиро сари вақт ҳимоя карда, аз шумораи умумии докторантҳо,); |
| | Самаранокии аспирантура (ҳиссаи аспирантҳои рисолаҳои илмиро сари вақт ҳимоя карда, аз шумораи умумии аспирантҳо); |
| Иқтидори зехнӣ | Шумораи патентҳо ва дигар объектҳои моликияти зехни дар МТОК қайдшуда; |
| | Фаъолияти нашркунии ҲПО – и МТОК; |
| Иқтидори молиявӣ | Ҳаҷми маблағгузориҳои буҷетӣ ва гайрибуҷетӣ ба фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ; млн.сом; |
| | Ҳаҷми хароҷотҳо ба соҳаи илмӣ – техникиӣ; |
| | Ҳаҷми маблағгузорӣ дар чорҷӯбай лоиҳаҳои байнамиллалӣ; |
| Иқтидори моддӣ - техники | Арзиши миёнаи солонаи умумии воситаҳои асосӣ (сомонӣ); |
| | Арзиши миёнаи солонаи мошинҳо ва таҷхизот (сомонӣ); |
| | Ҳиссаи арзиши мошинҳо ва таҷхизот дар арзиши фондҳои асосӣ (%) |
| | Таҷхизотҳои беназир (дона) |
| Иқтидори инфрасоҳторӣ | Миқдори объектҳои инфрасоҳтори инноватсионии МТОК; |
| | Сифати кори инфрасоҳтори инноватсионии МТОК; |

Сарчашма: ҷадвали мазкур аз рӯи маводҳои ҷамъоваришуда аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Бо омӯзиши мунтазами принципҳо ва механизмҳои истифодаи оқилона ва рушди захираҳои инсонӣ барои расидан ба ҳадафҳои муассиса назарияи идоракунии (менечменти) кадрҳо машғуланд⁷¹.

Дар идоракунии муосир ҳангоми муайян кардани нақш ва ҷойи шаҳс дар муассиса одатан якчанд консепсияҳои асосӣ амал мекунанд.

Ҳайат, кадрҳо-кормандони доимии корхона ё муассиса мебошанд. Онҳо ба ҳайати идоракунанда (кормандони идоракунанда, роҳбарият, менечерон)⁷² ва кормандони иҷроқунанда (кадрҳо, мутахассисон, коргарон ва кормандон) тақсим мешаванд.

⁷¹ Аксенова Е.А., Базаров Т.Ю., Беков Х.А. идр. Управление персоналом в системе государственной службы: Учеб.пособ. М. : Институт повышения квалификации государственных служащих РАГС,1997.

⁷² Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. М.: Дело,1993.

Ҳайати кадрии МТОК-ро метавонд ҳамчун захираҳои системавӣ муайян намуд. Онҳо ба амалисозии тамоми захираҳои дигари муассиса (моддӣ-техникиӣ, молиявӣ, иттилоотӣ ва ғ.) таъсири ҳалкунанд мерасонанд. Дар ниҳоят аз онҳо, самаранокии маҷмуи захираҳои ташкилий вобаста аст.

Рушди иқтидори кадрӣ самаранокии усулҳои идоракунӣ, истифодаи муваффақиятҳои мусосир дар соҳаи идоракунии меҳнат ва рушдро таъмин месозад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2022 мувофиқи маълумотҳои оморӣ 41 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ кору фаъолият менамуданд. Аз ҷамъи онҳо дар шаҳри Душанбе 25 муассисаи таҳсилоти олиӣ, вилояти Ҳатлон 6 муассисаи таҳсилоти олиӣ, вилояти Суғд 8 муассисаи таҳсилоти олиӣ, НТМ 1 муассисаи таҳсилоти олиӣ, ВМҚБ 1 муассисаи таҳсилоти олиӣ ҷойгир мебошанд.

Мувофиқи ҷузъи захиравии иқтидори кадрӣ нишондиҳандаҳои арзёбии он дар МТОК чунин тақсимбандӣ мешаванд:

- Шумораи умумии ҲПО-и МТОК бо дараҷаҳои илмӣ;
- Самаранокии аспирантура;
- Самаранокии докторантура.

а) Шумораи умумии ҲПО-и МТОК бо дараҷаҳои илмӣ. Мувофиқи маълумотҳои оморӣ шумораи умумии ҲПО бо дараҷаҳои илмӣ дар МТОК - и ҷумҳурӣ чунин мебошад: (ҷадвали 3.)

Ҷадвали 3. - Шумораи умумии ҲПО МТОК – и ҷумҳурӣ бо дараҷаҳои илмӣ

| Солҳо | Микдори муассисаҳои таҳсилоти олиӣ | Ҳамагӣ (ҳайати асосӣ) | Кормандони дӯчақор | Аз шумораи умумӣ үнвони илмӣ доранд | | | |
|---------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | | Номзади илм | аз ҷумла занон | Доктори илм | аз ҷумла занон |
| 2018/19 | 39 | 10581 | 1227 | 2808 | 832 | 630 | 88 |
| 2019/20 | 40 | 11681 | 1179 | 2939 | 923 | 630 | 97 |
| 2020/21 | 41 | 11746 | 1261 | 3204 | 952 | 694 | 108 |
| 2021/22 | 41 | 12642 | 1276 | 3330 | 979 | 657 | 104 |

Сарҷашма: ҷадвали мазкур аз рӯи маълумотҳои Маҷмӯаи омории Агенсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон С.2022, саҳ.98 аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Тавре аз маълумотҳои дар ҷадвали 3 овардашуда маълум гардид дар давраи солҳои 2019 – 2022 шумораи муассисаҳои таҳсилоти олий аз 39 асад ба 41 асад расида, шумораи номзадҳои илм аз 2808 нафар ба 3330 нафар (афзоиш ба андозаи 522 нафар ё 19 %) ва доктори илм аз 630 нафар ба 657 нафар (афзоиш ба андозаи 25 нафар ё 4 %) расиданд.



Диаграммаи 1. - Афзоиши шумораи номзадҳо ва доктори илм тайи солҳои 2019 – 2022

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳимми омодасозии кадрҳои илмӣ ҷалби ҷавонони боистеъдод тавассути таҳияи механизмҳои ҷалбсозӣ ба магистратура, аспирантура ва докторантура (докторантураи Phd) бехтарин хатмкунандагони дигар МТОК (аз ҷумла донишгоҳҳои хориҷӣ); татбиқи барномаҳои мубодилаи донишҷӯён бо донишгоҳҳои шарики хориҷӣ; ба кор даъват намудани шаҳрвандони хориҷӣ, ки маълумот ва таҷрибаи кориро дар МТОК - и пешӯдадам гирифтаанд, ҳам барои ишғоли вазифаи профессорӣ ва ҳам ба дигар вазифаҳои таҳқиқотӣ, ки баъди ҳатми аспирантура таъсис дода шудааст.

б) Самаранокии аспирантура.

Аз рӯи маълумотҳои оморӣ давоми солҳои 2017–2021 (ниг. ба ҷадвали 4) микдори муассисаҳое, ки аспирантҳоро тайёр менамуданд дар соли 2017-19 асад дар соли 2021 бошад 20 асадро ташкил дод. Аз ин ҷо маълум шуд, ки микдори муассисаҳое, ки аспирантҳоро омода намудааст 1 асад ё 4% афзоиш ёфтааст.

Самаранокии кори аспирантура низ ба яке аз ҷузъҳои захиравии иқтидори кадрии МТОК дохил мешавад. Мувофиқи маълумотҳои оморӣ

вазъи кори аспирантураҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии чумхурӣ чунин аст:

Чадвали 4. - Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти аспирантураҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ (тайи солҳои 2017 – 2021)

| Солҳо | Шумораи ташкилотҳое, ки аспирантҳоро тайёр мекунанд | Шумораи аспирантҳо | Қабул ба аспирантура | Аспирантураго хатм кардаанд | аз он ҷумла бо ҳимояи рисолаи номзадӣ |
|-------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2017 | 24 | 941 | 264 | 321 | 24 |
| 2018 | 24 | 769 | 157 | 265 | 49 |
| 2019 | 24 | 510 | 9 | 216 | 43 |
| 2020 | 24 | 272 | 8 | 209 | 30 |
| 2021 | 25 | 173 | 31 | 113 | 28 |

Сарчашма: Чадвали мазкур аз тарафи муаллиф вобаста ба маълумотҳои маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон С.2022, сах.100 тартиб дода шудааст.

Аз рӯи маълумотҳои овардашудаи ҷадвал маълум мегардад, ки аз ҷамъи ҳамаи муассисаҳое, ки аспирантҳоро омода менамуданд, миқдори муассисаҳои таҳсилоти олиӣ, (ба гайр аз институтҳои илмӣ – таҳқиқотӣ) ки ба омодасозии аспирантҳо машғул буданд дар соли 2021 дар қиёс ба соли 2017 – ум ба андозаи 1 адад зиёд гардид, яъне дар соли 2017 – 19 муассисаи таҳсилоти олиӣ ба омода намудани аспирантҳо машғул буданд дар соли 2021 ин нишондиҳанда ба 20 адад расид. Вале, мутассифона, бо зиёд гардидани муассисаҳо нишондиҳандаҳои қабул ба аспирантура ба миқдори 233 нафар ва хатм аз аспирантура ба миқдори 208 нафар коҳиш ёфта, нишондиҳандай ҳимояи рисолаҳои илмӣ бошад 4 адад афзоиш ёфт. Агар дар соли 2017 миқдори аспирантҳое, ки рисолаи номзадӣ ҳимоя карданд, аз ҷамъи умумии аспирантураго хатм намуда 7,5 % -ро ташкил медод, дар соли 2021 бошад ин нишондиҳанда 17,5% афзоиш ёфта, 25% -ро ташкил дод.

Шумораи аспирантҳо дар ҷамъи умум дар соли 2021 - 173 нафар ташкил медод (коҳишёбӣ нисбат ба соли 2017 ба миқдори 768 нафар). Аз ҷамъи умумии аспирантҳо дар соли 2021-33 нафарашон (аз ин шумора 17 нафарашон занҳо) аз истеҳсолот ҷудо шуданд, ки ҳамаи онҳо аз ҳисоби

муассисаҳои таҳсилоти олий мебошанд. Боқимонда 140 нафар аспирантҳо (аз ин шумора 47 нафарашон занҳо) аз истеҳсолот ҷудо нашуданд.

Дар ҷумҳурӣ ба омода намудани аспирантон аз ҳисоби донишгоҳу донишкадаҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 муассисаи таълимӣ дар соли 2021 машғул буда, шумораи аспирантон дар ин сол 173 нафар, қабул ба аспирантура 31 нафар ва хатм аз аспирантура 113 нафарро ташкил доданд.

Тайи 5 соли охир (солҳои 2017-2021) коҳиши ёфтани аспирантон дар МТОҚ ва дигар институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ин ба низоми кредитии таҳсилот гузаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дигар кадрҳои омодашуда чун анъана аз рӯи бахши унвонҷӯй ва аспирантура имконияти омода намудани рисолаи илмӣ надоранд. Минбаъд онҳо дар зинаи магистратура баъди хатм ба зинаи докторантура (доктор PhD) дохил гардида дар ин зина рисолаи илмӣ омода месозанд ва барои ҳамин талабот ба дохил гардидан ба аспирантура коҳиши ёфтааст. Аз ин рӯ, коҳиши дохилшавӣ ба зинаи аспирантура ва унвонҷӯи дар МТОҚ – и ҷумҳурӣ боиси нигаронӣ набуда, балки талаботи нави системаи таҳсилоти кредитӣ ба ҳисоб меравад. Минбаъд таҳқиқотчиёне, ки рисолаи илмӣ ҳимоя менамоянд дараҷаи илмии доктори фалсафа ё доктор аз рӯи ихтисосро соҳиб мешаванд, ки ба дараҷаи илмии номзади илм баробар аст.

в) Самаранокии фаъолияти докторантура.

Аз рӯи нишондиҳандаҳои оморӣ тӯли солҳои 2017 – 2021 (чадвали 5) миқдори докторантҳо аз 101 нафар ба 50 нафар расида ба миқдори 51 нафар коҳиши ёфтааст. Аз ин нишондиҳанда дар соли 2017 – 84 нафар докторантҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олий ва 17 нафар дар институтҳои илмӣ – таҳқиқотӣ таҳсил намуда, ин нишондиҳанда дар соли 2021 дар МТОҚ 43 нафар ва ИИТ 17 нафар расид, ки нишондиҳандаи коҳиши 41 нафарро ташкил медиҳад.

Фаъолияти самараноки докторантура низ ба яке аз ҷузъҳои захиравии иқтидори кадрии МТОК дохил мешавад. Вазъи фаъолияти докторантураи МТОК-и чумхурӣ дар ҷадвали 5 оварда шудааст.

Ҷадвали 5. - Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти докторантураҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олий ва институтҳои илмӣ – таҳқиқотӣ⁷³

| Солҳо | Шумораи докторантҳо | Қабул ба докторантура | Докторантура хатм кардаанд | аз он ҷумла бо ҳимояи рисолаи докторӣ |
|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 2017 | 101 | 40 | 14 | 2 |
| 2018 | 79 | 26 | 13 | 5 |
| 2019 | 43 | 15 | 13 | 6 |
| 2020 | 35 | 7 | 13 | 4 |
| 2021 | 50 | 26 | 13 | 3 |

Сарҷашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Агентии омори назди ПЧТ. - Душанбе, 2022. - С.109 ва ва ҳисобкуниҳои муаллиф тартиб дода шудааст

Бо коҳиш ёфтани шумораи докторантҳо тайи солҳои 2017 -2021 нишондиҳандаи қабул ба докторантура ба микдори 14 нафар ва хатм аз докторантура ба микдори 1 нафар коҳиш ёфта, нишондиҳандаи ҳимояи рисолаҳои илмӣ бошад 1 нафар боло рафт. Агар дар соли 2017 – ум микдори докторантҳо, ки рисолаи докторӣ ҳимоя намудаанд аз ҷамъи умумии докторантураро хатм намуда 2 нафар ё 14,2% -ро ташкил медод, дар соли 2021 бошад ин нишондиҳанда ба микдори 1 нафар афзоиш ёфт, аммо аз ҷамъи умумии хатмкунандагон 23%-ро ташкил ташкил дод.

Файр аз ин дар ҷумхурӣ, тайи 5 соли охир қабул ба зинаи докторантураи (*PhD*) ба роҳ монда шудааст. Дар ҷадвали 6 маълумотҳо оид ба нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти докторантура (*PhD*) дар муассисаҳои таҳсилоти олий оварда шудаанд.

Аз рӯи маълумотҳои ҷадвали 6 дар соли 2017–253 нафар докторант (*PhD*) дар муассисаҳои таҳсилоти олий (аз ҳисоби умумӣ 37 нафар занҳо) машғули омодасозии рисолаҳои доктории худ буданд.

⁷³ Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019 с 99, Душанбе «РТН МД МҚҲ Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Чадвали 6. - Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти докторантура (PhD)
дар муассисаҳои таҳсилоти олий

| Солҳо | Шумораи докторантҳо (PhD) | Қабул ба докторантура (PhD) | Докторантура хатм кардаанд | аз он ҷумла бо ҳимояи рисолаи докторӣ |
|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 2017 | 253 | 115 | 4 | - |
| 2018 | 450 | 216 | 64 | 6 |
| 2019 | 869 | 487 | 106 | 6 |
| 2020 | 1039 | 415 | 168 | - |
| 2021 | 920 | 300 | 240 | - |

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси маълумоти Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Агентии омори назди ПЧТ. - Душанбе, 2022. - С.112 ва ҳисобкуниҳои муаллиф тартиб дода шудааст

Тавре маълум гардид, дар солҳои 2018 ва 2019 ҳамагӣ 12 нафар аз ҳисоби муассисаҳои таҳсилоти олий рисолаҳои докторӣ (PhD) ҳимоя намуданд. Дар соли 2021 бошад 300 нафар ба докторантураи (PhD) дар муассисаҳои таҳсилоти олий (аз ҷамъи умумӣ 118 нафарашон занон) дохил шуданд.

Боиси қайд аст, ки ба ғайр аз ташаккул додани зинаи аспирантура, докторантура ва докторантураи (PhD) бояд ҷамъияти илмии донишҷӯён (ЧИД) дар МТОК рушд дода шавад ва онҳо дар тамоми зинаҳои раванди фаъолияти инноватисонӣ фаъолона иштироки худро таъмин карда тавонанд.

Бунёд, дастгирӣ ва рушди ҷамъияти илмии донишҷӯён (ЧИД) ва мутахассисони МТОК барои таҳқиқотҳои лабораторӣ, коркардҳо ва таҳияи лоиҳаҳои инноватисонӣ вазифаи аввалиндараваи садорати МТОК - и мамлакат бояд ба ҳисоб раванд. Зоро маҳз ин марказҳо асоси рушди иқтидори инноватисонӣ дар МТОК мегарданд ва бо воситаи онҳо инноватсия ба системаи таълим ҷорӣ гардида, ташаккул, татбиқ ва рушд дода мешаванд.

Тавре ки дар боло қайд намудем, ЧИД ва мутахассисони МТОК ба монанди маҳфилҳои фаниӣ, марказҳои рушди истеъододҳо, рушди қасбият, марказҳои рушди инноватсия ва рушди ғояҳои навгонидошта ва навоварона ба ҷузъҳои захиравии иқтидори кадрӣ дохил мешавад.

Мутаассифона чамъияти илмии донишчӯён, ки воситаи асосии ҷалби донишчӯён ба корҳои илмию таҳқиқотӣ мебошад, шаклан ва мазмунан ба талаботи рӯз на он қадар ҷавобгӯ аст. Аммо, хушбахтона, дар соли 2016 аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомномаи озмуни ҷумҳуриявии корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишчӯён - «Донишчӯ ва пешрафти илмию техникӣ» (бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.08. 2016, № 12/17 тасдиқ шудааст) қабул карда шуд.

Масъалаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ тибқи аспирантура ва докторантура ва докторантураи (PhD) нисбати солҳои пешин беҳтар шуда бошад ҳам, сари вақт ҳимоя гардидани рисолаҳои илмӣ аз ҷониби аспиранту докторантҳо ва унвончӯён беҳбудиро тақозо менамояд.

2. Иқтидори зеҳни МТОК системаи иқтидорҳои ба ҳам алоқаманд ва ба ҳам вобастаи донишчӯён, омӯзгорон, кормандон ва маъмурияти МТОК мебошад. Вазифаи стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузариши марҳила ба марҳилаи иқтисодиёт ба роҳи инноватсионии рушд мебошад ва вобаста ба ин сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳавасмандгардонии рушди нерӯи инсон ва эҷодиёти зеҳни нигаронида шудааст.

Ташаккулёбии бозори моликияти зеҳни дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар охирҳои қарни XX ва аввалҳои қарни XXI оғоз гардид. Ба ин омилҳои зерин мусоидат намуданд:

- а) табдилёбии дониш ба омили асосии рушди иқтисодиёт бо захираи асосӣ худ, ки ин технологияи иттилоотӣ мебошад;
- б) баромадан ба бозори объектҳои нави моликияти зеҳни;
- в) ҷаҳонишавии бозорҳои молӣ, молиявӣ ва илмӣ – техникӣ;
- с) гузариш ба иқтисодиёти инноватсионӣ.

Дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба монанди Ҷопон, Олмон, Амрико, Хитой, Кургани Ҷанубӣ дар бозори моликияти зеҳни ниҳоят рақобатҳои тезу тунд рафта истодааст. Ҳамаи кӯшишҳои олимони ҷавон, муҳаққиқон, мутахассисони ин давлатҳо ин ҳарчи бештар ба даст

овардани патент барои ихтироотҳои нави муосир мебошад. Пешниҳоди дархост барои гирифтани патент дар ин ё он соҳа аз тарафи донишгоҳҳои Ҷопон ва Олмон беназир аст. Ба ҳамаи ин ҳамкории зичи корхонаҳои саноатӣ бо донишгоҳҳу донишкадаҳо сабабгор мебошанд. Қариб 60–80% ихтироотҳои МТОК аз тарафи корхонаҳои саноатӣ фармоиш дода мешаванд ё харида дар истеҳсолот истифода мегарданд.⁷⁴

Аммо мутаассифона ин омил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб ба назар намерасад, ки ин яке аз омилҳои манфии таъсиррасонанда ба рушди бозори моликияти зеҳнӣ дар ҷумҳурӣ мебошад.

Ба нишондиҳандаҳои арзёбии иқтиидори зеҳнии МТОК дохил мешаванд:

1. Шумораи патентҳо ва дигар объектҳои моликияти зеҳнии дар МТОК қайдшуда;
2. Фаъолияти нашркунии ҲПО – и МТОК.

Мувоғиқи маълумотҳои ММПИ-и (Маркази миллии патенту иттилооти) Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои 2017–2020 аз тарафи МТОК мамлакат дар умум 175 дархост барои гирифтани патенти хурд ва патент ворид гардида, ҳамагӣ дар тӯли ин солҳо МТОК зиёда аз 66 патенти хурд ва 11 патент дастрас намуданд (ниг. ба диараммаи 2).

Аз рӯи маълумотҳои диаграмма маълум мегардад, ки миқдори дархостҳо барои дастрасии патент ва патенти хурд аз тарафи МТОК ба андозаи 21 адад коҳиш ёфта, (танҳо дар соли 2019 20 адад афзоиш ёфт) дастрасии патенти хурд дар қиёс ба соли 2017 ба андозаи 28 адад ва патент 3 адад афзоиш ёфтаанд. Ин нишондиҳандаҳои ҷузъи захиравии иқтиидори зеҳнии МТОК тайи солҳои 2018-2020 нигаронкунанда боқӣ мемонад.

⁷⁴ Сафаров З.А. Рушди иқтиидори зеҳнӣ дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе 2018, № 7 - саҳ.91 – саҳ.96

**Миқдори дархостҳои додашуда ва дастрасии
патентҳои хурд ва патент аз тарафи МТОК-и
чумхурӣ тайи солҳои 2017-2020**



**Диаграммаи 2. - Миқдори дархостҳои додашуда ва дастрасии патентҳои
хурд ва патент аз тарафи МТОК-и чумхурӣ тайи солҳои 2019 - 2020.**

Лозим аст, ки ҷиҳати рушди фаъолияти зеҳнӣ ва такмили иқтидори зеҳнӣ МТОК сари ин масъала ҷорҷӯӣ намоянд. Аз рӯи фаъолияти нашркунии ҲПО-и МТОК дар ҷумҳурӣ (аз рӯи маълумотҳои омории аз 29 агад МТОК дастрас карда шуда) дар солҳои 2019 – 2020 ҳамагӣ миқдори мавзуъҳо 159 агад, миқдори нашр 13405 агад, ки аз ин 209 агад китоб, 257 агад монография, 856 агад мақола, 319 агад тезисҳо, 117 агад дигар навъи нашр, ҳуҷҷатҳои ҳифзшаванд 25 агад бо бақайдгирии давлатӣ ва 1 агад бе бақайдгирии давлатӣ, ки аз онҳо 11 агад патенти хурд бо бақайдгирии давлатӣ ва 1 агад бе бақайдгирии давлатӣ, 1 патенти аврупой, рисолаҳои ҳимоягардида 570 агад, ки аз онҳо 519 агад рисолаи номзадӣ ва 49 агад рисолаҳои докторӣ ташкил доданд⁷⁵.

3. Иқтидори молиявии МТОК дар давлатҳои мутараққии ҷаҳон тайи даҳсолаҳои охир таваҷҷуҳ ба маблағгузории соҳаи илм ҳеле зиёд гадидааст. Дар он давлатҳо системаи идоракунии муассисаҳои илмӣ ба монанди институтҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва МТОК аз рӯи ҳаҷми ММД маблағгузорӣ карда мешаванд. Ҳаксусан, системаи идоракунии маблағгузориҳои соҳаи илм аз рӯи концепсияи институти виртуалий, (Virtual Institute Program-VIP), ки қодир аст, таҳлилгоҳое, ки

⁷⁵Маҷмуаи таҳлилии ММПИ – Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ. Душанбе 2021. – С. 101

технологияҳои баланду пешрафта коркард менамоянд, пайваст намояд, ба роҳ монда шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омиле, ки рушди иқтисодиётро коҳиш медиҳад чудошавии илм аз амалияи хочагидорӣ ба ҳисоб меравад. То ба имрӯз объектҳои асосии дар самти илм амалқунанда дар ҷумҳурӣ институтҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва МТОК ҳисобида мешаванд. Аммо, мутаассифона, фаъолияти ин муассисаҳои илмӣ бо муҳити беруна, хусусан, бо истеҳсолот ва тиҷорат алоқаи гусастаний надоранд. Дар давраи солҳои 2019–2020 ҳаҷми молиявиқунонӣ ба МТОК (аз рӯи ҳисботи омории дастраснамуда аз 29 МТОК дар ҷумҳурӣ) дар умум 8819678,4 сомониро ташкил дод, ки дар қиёс ба соли 2015 – ум 44032944 сомонӣ зиёд мебошад (дар соли 2015–ум ҳаҷми молиявиқунонӣ ба МТОК ҳамагӣ 4416384 сомониро ташкил медод), ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ 7977467,4 сомонӣ, маблағҳои ғайрибуҷетӣ 200000 сомонӣ, маблағҳои ҳудӣ 642211 сомонӣ молиягузорӣ шудаанд⁷⁶. Ҳаҷми умумии ҳароҷотҳо барои таҳқиқотҳо ва коркардҳои илмӣ дар МТОК – и ҷумҳурӣ (аз рӯи ҳисботҳои омории аз 20 адад МТОК бадастомада) давоми ин солҳо 13929980 сомониро ташкил дод, ки дар қиёс ба соли 2015–ум 3029179 сомонӣ зиёдтар мебошад (дар соли 2015 ҳаҷми умумии ҳароҷотҳо барои таҳқиқотҳо ва коркардҳои илмӣ дар МТОК–и ҷумҳурӣ ҳамагӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 10900801 сомониро ташкил дод) ва аз ин 11834200 сомонӣ барои музди маош бо ҳисоби бимҳои иҷтимоӣ, 575828 сомонӣ барои ҳароҷотҳо барои таҷхизотҳо, 546761 сомонӣ барои дигар намудҳои ҳароҷот, 761986 сомонӣ барои ҳароҷотҳои дигар, 88174 сомонӣ барои ҳароҷотҳои сармоявӣ, 123031 сомонӣ барои ҳароҷотҳои беруна барои коркардҳо ва таҳқиқот ҷудо карда шуданд (ниг.ба диаграммаи 3).

Ғайр аз ин, таҳлилҳои гузаронидашудаи мо дар рисолаи илмии хеш вобаста ба ин масъала нишон дод, ки тайи даҳсолаи охир (2011 - 2021) ҳаҷми ҳароҷотҳо ба соҳаи илм вобаста ба ҳаҷми ММД дар ҷумҳурӣ на он қадар афзоиш ёфтааст.

⁷⁶ Маҷмуаи таҳлилии ММПИ – Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ. Душанбе 2021. – с.57



Диаграммаи 3. - Ҳаҷми молиявиқунонӣ ва ҳаҷми умумии ҳароҷотҳо барои тадқиқотҳо ва коркардҳои илмӣ дар МТОК – и ҷумҳурӣ тайи солҳои 2015 – 2019

Ҳамагӣ ҳаҷми ин ҳароҷотҳо 0,1 % ММД-ро ташкил медиҳад, ки барои дастгирии илм, маҳсусан воридсозии инноватсия ва навгониҳо ба он кифоя нест. Ин нишондод гувоҳӣ ба он аст, ки рушди илм дар МТОК ва умуман вазъи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар ҳолати костагӣ қарор дорад. Дар байни давлатҳои Осиёи Миёна аз рӯи ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи илм вобаста ба ҳаҷми ММД Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои 4-ум қарор дорад. Барои ба эътидол омадани вазъи корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ ҷумҳуриро мебояд, ки ҳаҷми маблағгузориро ба андозаи 3% ё 4% аз ҳаҷми умумии ММД (ин нишондиҳанда дар соли 2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 0,1%-ро ташкил дод) зиёд намояд. Ғайр аз ин МТОК бо роҳи рушд ва такмил додани инфрасоҳтори инноватсионии худ метавонанд маблағҳои иловагиро аз ҳисоби манбаҳои ғайрибӯҷетӣ аз самаранокии фаъолияти худ ҷалб намоянд. Новобаста ба оне, ки ҳаҷми маблағгузориҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба соҳаи маориф тайи солҳои 2017–2021 аз 3572,7 млн. сомонӣ ба 5375,7 млн. сомонӣ афзоиш ёфта бошад, он то ҳол барои анҷоми корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, татбиқи

лоиҳаҳои инноватсионӣ ва умуман рушди фаъолияти инноватисонӣ дар МТОК кифоягӣ намекунанд⁷⁷.

Системаи молиявикунонии илм ба монанди тамоми низоми оқилонаи молиявигузорӣ, ки мақсадҳои баландбардории ҳаҷм ва самаранокии истифодаи захираҳои молиявиро муайянкунанда аст, бояд тамоюли бозорӣ дошта бошад.

4. Иқтидори моддӣ-техникии МТОК: яке аз ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионии МТОК ин иқтидори моддӣ-техникӣ ба ҳисоб меравад. Базаи моддию техникӣ (БМТ) дар худ мавҷудияти техника, таҷхизот, омодагӣ ва дигар захираҳои барои таҳқиқот ва коркард дарбар мегирад. Самаранокии таҳқиқоти илмӣ, рақобатпазирии олимон ва рушди самтҳои муосири ҷустуҷӯ аз бисёр ҷиҳат аз мавҷудият ва ҳолати заминai моддию техникӣ вобаста аст. Иқтидори моддӣ-техникии МТОК аз рӯи арзиши миёнаи солонаи умумии воситаҳои асосӣ, арзиши миёнаи солонаи мошинҳо ва таҷхизот, ҳиссаи арзиши мошинҳо ва таҷхизот дар арзиши фондҳои асосӣ ва мавҷудияти таҷхизотҳои беназир муайян карда мешаванд. Ҳаҷми маблағҳои ин нишондиҳандаҳо ва миқдори таҷхизотҳои беназир дар давоми солҳои 2018-2020 дар МТОК – и ҷумҳурӣ (аз рӯи ҳисботҳои дастрасгардида аз 29 адад МТОК) ҷунин буданд: арзиши миёнаи солонаи умумии воситаҳои асосӣ 386025674 сомонӣ, арзиши миёнаи солонаи мошинҳо ва таҷхизот 44800877 сомонӣ, ҳиссаи арзиши мошинҳо ва таҷхизот дар арзиши фондҳои асосӣ 451,16 %, таҷхизотҳои беназир 57 дона⁷⁸. Инчунин ҳароҷотҳо барои воридсозӣ ва истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар МТОК (аз рӯи ҳисботҳои омории бадастомадаи 29 адад МТОК) аз рӯи ҳаҷми ҳароҷот барои амалисозии ТИК 6128913 сомонӣ, ҳароҷотҳо барои дастрасӣ ва истифодаи шабакаи Интернет 1976502 сомонӣ, дигар навъҳои ҳароҷот 4152411 сомонӣ ва миқдори компьютерҳои фардӣ 17569 донаро ташкил медоданд. Вобаста ба ин МТОК-и ҷумҳуриро мебояд

⁷⁷ Маҷмуаи омори Агентии омори назди Президенти ҶТ, Душанбе 2022. С. 9

⁷⁸ Маҷмуаи таҳлилии ММПИ – Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ. Душанбе 2020. – с.48

барои таъминоти моддӣ-техникии худ ҳачми маблағузориро дар ин самт дар истифода аз тамоми манбаҳо ва имконот дар ҳамкорӣ бо давлат густариш диҳанд.

5. Иқтидори инфрасохтории МТОК: ба ҷузъи захиравии иқтидори инфрасохторӣ миқдори объектҳои инфрасохтори инноватсионӣ ва сифати кори инфрасохтори инноватсионии МТОК доҳил мешаванд. Дар шароити имрӯза ҷиҳати рушди фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули иқтидори инноватсионӣ МТОК-ро лозим меояд, ки дар зерсохтори худ инфрасохтори инноватсионӣ зеринро таъсис диханд ва пайваста барои такмили он бо ҷалби тамоми захираҳои худӣ ва имконоти мавҷуда ҷораҷӯй намояд:

1. технопаркҳо;
2. тиҷорат-инкубаторҳо;
3. марказҳои инноватсионию технологӣ;
4. буруроҳои конструкторӣ;
5. марказҳои трансфераи технологияҳо;
6. ташкилотҳо оид ба хизматрасонии машваратӣ ва гайра;
7. корхонаҳои хурди технологӣ-инноватсионӣ.

Ҳангоми таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК бояд омилҳои зерин ба инобат гирифта шаванд: шакли моликият, самтҳои илмӣ ва таълимии аз ҷониби муассиса татбиқшаванда, ҳудуди ҷойгиршави он, иқтидори захиравӣ ва захираҳои пулиӣ. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи ҳуқуқии ташаккули инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК тибқи қонунгузориҳо дар ин самт амалӣ гардонида мешаванд. Сифатнокии кори инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК дар ҷумҳурӣ то ҳол қонеъқунанда нестанд. Паркҳои технологији МТОК пурра ба самти фаъолияти инноватсионӣ нигаронида нашуда, раванди тиҷоратиқунонии НФИТ қонеъқунанда набуда, маблағҳои аз ин ҳисоб бадастомада (аз 180 ҳаз.сомонӣ то 250 ҳаз. сомонӣ) дар қиёс бо МТОК-и давлатҳои мутараққӣ хеле ноҷиз мебошад. Барои муайянсозии сифати кори инфрасохтори инноватсионӣ фикру мулоҳизаҳои ҷамъияти доҳили

муассиса (денишчүён, ҲПО ва дигар кормандони техники) ва беруна (корхонаҳои саноатӣ ва ташкилотҳои хизматрасон) ба назар гирифта мешавад. Дар кори илмии хеш вобаста ба ин масъала таҳлил гузаронида шудааст ва ин масъала дар қисмати арзёбии иқтидори инноватсионии МТОК аз рӯи иқтидори инфрасохторӣ муфассалан баён гардидааст. Имрӯзҳо дар МТОК-и ҷумҳурӣ дар маҷмуъ чунин инфрасохторҳои инноватисонӣ амал менамоянд:

- технопаркҳо;
- марказҳои рушди қасбият ва дастгирии истеъододҳо;
- маркази рушди қасбият ва инноватсия;
- озмоишгоҳҳои таҷрибагузаронии назди кафедраҳо;
- сехҳои ҳурди истеҳсолӣ;
- маркази ташхисию табобатӣ, маркази таълимию-клиникии стоматологӣ, озмоишгоҳи марказии илмӣ-таҳқиқотӣ (ОМИТ);
- институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ (бо мавҷудияти корҳои ба самти инноватсия нигаронидашуда);
- кафедраҳои таҳассусии бо ихтисосҳои инноватсионӣ;
- раёсат ё шуъбаи илм ва инноватсия.

Дар ин масъала оид ба рушд ва ташакулдихии инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК-и дар қисми поёнтари рисолаи илмӣ дар қисматҳои арзёбии инфрасохтори инноватсионӣ, таъсис ва такмили инфрасохторҳои инноватсионӣ дар МТОК аз ҷониби муаллиф камбудиҳо ва ғайриқаноатбахш будани самти фаъолияти онҳо, омилҳои таъсисрӯнанда, пешниҳодҳо барои беҳтаршавии фаъолияти онҳо ва модели намунавии таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК-и ҷумҳурӣ муҳтасаран ва муфассалан мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода шуда, оварда шудааст.

Вобаста ба ҷузъҳои захиравӣ ва нишондиҳандай арзёбии иқтидори инноватсионӣ ҳолати кунунии МТОК дар ин самт муайян карда шуданд. Аз рӯи маълумотҳои овардашуда маълум карда шуд, ки вазъи иқтидори

кадрī, иқтидори зеҳнī, иқтидори молиявī, иқтидори моддī-техникī ва иқтидори инфрасохторī дар кадом вазъ қарор доранд. Дар масъалаи иқтидори молиявī ва моддī техникī чунин хулоса баровардан мумкин, ки маблағҳои ҷудогардида аз ҳисоби буҷети давлатӣ, маблағҳои гайрибуҷетӣ, маблағҳои ҳудӣ барои молиявикунонии самти илм ва ҳароҷотҳои барои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар МТОК қонеъқунанда нестанд. Вазъи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ қаноатбахш ҳисобида намешавад ва рушди илм дар ҳолати костагӣ қарор дорад. Иқтидори кадрии МТОК-и дар минтақаҳо ҷойгир буда (Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, Донишгоҳи давлатии Данғара, Донишкадаи технология ва менечменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб, ДДҲ ба номи М. Назаршоев ва ғ.) аз МТОК-и дар марказ ҷойгирбуда тафовути қалон доранд. Месазад, ки ин МТОК таҷрибаи онҳоро дар ҳуд вобаста ба вазъи молиявī ва иқтидори мавҷуда истифода созанд.

Вазъи ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионӣ (иқтидори кадрī, молиявī, моддī-техникī, инфрасохторī ва нуфузӣ) дар МТОК-и ҷумҳурӣ аз рӯи мавқеъ, маҳалли ҷойгиршавӣ ва захираҳои молиявī аз якдигар тафовут доранд. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки МТОК-и дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷойгирбуда аввалан таҷрибаи МТОК-и дар марказз ҷойгирбударо мавриди омӯзиш қарор дода, баъдан марҳила ба марҳила дар ҳуд татбиқ намоянд. Инчунин кормандони хешро пайваста ба тақмили ихтисос ва мубодилаи таҷриба ба он ҷо фиристонанд, манбаҳои нави молиявии гайрибуҷетӣ аз ҳисоби тиҷоратикунонии НФИТ, иштирок дар лоиҳаҳои байналмиллалии инноватсионӣ, ҷалби маблағҳои ширкатҳои ҳусусиро барои КИТТК дар ҳуд ташкил намоянд ва дар ҳуд кафедраҳои соҳибкорӣ (таҷрибаи МТОК-и Олмон) ва ихтисосҳои наву замонавӣ ба монанди соҳибкории инноватсионӣ, менечменти инноватсионӣ, моликияти зеҳнӣ (таҷрибаи МТОК-и Кореаи Ҷанубӣ) ташкил диханд.

Баъди муайянсозии вазъи кунунии иқтидори инноватсионии МТОК-и ҷумҳурӣ аз рӯи 5 ҷузъҳои захиравӣ ва нишондиҳандаҳои арзёбӣ

(иктидори кадрī, зеңнī, молиявī, моддī-техникī ва иктидори инфрасохторī) зарурати муайянсозии омилҳои ба рушди он таъсиркунанда ба вучуд омад. Вобаста ба ин мо дар рисолаи хеш дар ин қисмат омилҳои ба рушди иктидори инноватсионī дар МТОК таъсиркундаро мавриди таҳлил қарор додем.

Баъди таҳлилҳо муайян карда шуд, ки чунин омилҳои мавҷуда ба ташаккулёбӣ ва рушди иктидори инноватсионī дар МТОК-и ҷумхурий таъсирҳои ҳархела (мусбӣ ва манғӣ ё монеъаҷодкунанда ва мусоидаткунанда) мерасонанд:

1. Омилҳои иқтисодӣ ва технологӣ:

- a) монеъаҷодкунанда-норасоии маблаг барои маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионī**, суст будани заминаи моддӣ ва илмӣ - техникӣ, мавҷуд набудани иктидорҳои захиравӣ;
- б) мусоидаткунанда-мавҷудияти захираи воситаҳои молиявī ва моддию техникӣ, технологияҳои пешрафта, инфрасохтори зарурии иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ;**

2. Омилҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ:

- a) монеъаҷодкунанда-маҳдудиятҳо** аз ҷониби қонунгузории зиддиинҳисорӣ, андоз, патенткунонӣ ва литсензия;
- б) мусоидаткунанда-чораҳои қонунгузорӣ** (хусусан имтиёзҳо), ки навовариро ташвиқ мекунанд, дастгирии давлатӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ;

3. Омилҳои иҷтимоӣ-равонӣ ва фарҳангӣ:

- a) монеъаҷодкунанда-муқовимат** ба тағироте, ки метавонад чунин оқибатҳоро ба монанди тағиیر додани мақоми кормандон, зарурати ҷустуҷӯи кори нав, таҷдиди соҳтори кори нав, таҷдиди шаклҳои муқарраргардидаи фаъолият, вайрон кардани қолибҳои рафторӣ ва анъанаҳои муқарраршудро ба бор орад;
- б) мусоидаткунанда-ҳавасмандгардонии маънавии иштирокчиёни раванди инноватсионӣ**, эътирофи ҷомеа, фароҳам овардани

имкониятхо барои худшиносӣ, озодии меҳнати эҷодӣ. Иқлими муқаррарии равонӣ дар колективи меҳнатӣ;

4. Омилҳои ташкилӣ–идоракунӣ:

а) монеаҷҷодкунанда-соҳтори муқарраршудаи ташкилии ширкат, мутамарказгардонии аз ҳад зиёд, услуби идоракуни авторитарӣ, паҳншавии ҷараёнҳои амудии иттилоотӣ, ҷудоии шӯъбаҳо, душвории ҳамкориҳои байнисоҳавӣ ва байни ташкилотҳо, саҳтирий дар банақшагирӣ, таваҷҷӯҳ ба бозорҳои муқарраршуда;

б) мусоидаткунанда-чандирии соҳтори ташкилӣ, услуби демократии идоракунӣ, бартарии ҷараёнҳои уфуқии иттилоот, худидоракунӣ, тағијирот, гайримарказикунонӣ, мустақилият, ташкилии гурӯҳҳои кории мақсаднок.

Дар натиҷаи таҳлил, ки ҳамаи омилҳои дар боло зикршуда тарафи мо аз 0 то 100% арзёбӣ шуда буданд, натиҷаҳои зерини ҳиссаи таъсиррасонӣ барои ҳар як омил дар алоҳидагӣ ба даст оварда шуданд. (ниг. ба ҷадвали 7)

Ҷадвали 7. - Ҳиссаи таъсири омилҳо ба ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК

| № | Номгӯи омилҳо | Ҳиссаи таъсири |
|---|------------------------------------|----------------|
| 1 | Омилҳои иқтисодӣ ва технологӣ: | 40,5% |
| 2 | Омилҳои сиёсӣ – ҳуқуқӣ | 20% |
| 3 | Омилҳои иҷтимоӣ-равонӣ ва фарҳангӣ | 25% |
| 4 | Омилҳои ташкилӣ – идоракунӣ | 14,5% |
| | Ҳамагӣ | 100% |

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси арзёбӣ ва ҳисобкуниҳои муаллиф тартиб дода шудааст

Аз маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда маълум мегардад, ки ба ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК ҳиссаи таъсири омилҳо чунин аст: омилҳои иқтисодӣ ва технологӣ-40,5%, омилҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ-20%, омилҳои иҷтимоӣ-равонӣ ва фарҳангӣ- 25%, омилҳои ташкилӣ-идоракунӣ-14,5%.

Файр аз ин, аз тарафи муаллиф дар МТОК-и ҷумҳурӣ (бо роҳи интихобӣ) оид ба муайянсозии омилҳои ба рушд ва ташаккулёбии

иқтидори инноватсонӣ таъсиркунанда таҳлил дар шакли гузаронидани пурсишнома (**замимаи 1**) гузаронида шуд. Пурсишнома дар маҷмуъ интихобан дар 13 МТОК-и ҷумҳурий гузаронида шуданд, ки аз ин 6 МТОК-и шаҳри Душанбе (ДМТ, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур, ДДТТ ба номи А. Сино, ДДТТ, ДСРТ, ДТТ ба номи М. Осимӣ), 2 МТОК-и вилояти Суғд (ДДХ ба номи Б. Ғафуров, ДДҲБСТ), 4 МТОК-и вилояти Ҳатлон (ДДБ ба номи Н. Ҳусрав ва ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ, ДДД, ДТМИК) ва 1 МТОК-и ВМКБ (ДДХ ба номи М. Назаршоев) иштиrok намуданд. Пурсишномаи санчишӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии дар боло номбаршуда дар шакли мусоҳиба ва хонапурии пурсишномаҳо (анкета) гузаронида шуд. Саволҳое, ки бо мусоҳибон муҳокима шуданд атрофи идоракуни фаъолияти инноватсионӣ, рушди фаъолнокии инноватсионӣ, молиявиқунонии инноватсионӣ, манфиатнокии фаъолияти инноватсионӣ, ҷалби донишҷӯён, омӯзгорон, унвонҷӯён, докторантон (доктор PhD) ба равандҳои фаъолияти инноватсионӣ ва омилҳои ба ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионӣ таъсиркунанда буданд.

Дар мусоҳибаи гузаронидашуда мусоҳибон дар МТОК-и номбаршуда ба сифати роҳбарони технопаркҳо, ноибони ректор ва директор оид ба илм ва инноватсия, мудирон ва сардорони шуъбаҳо ва раёсатҳои илм, инноватсия ва дигар зерсоҳторҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ кору фаъолият менамуданд.

Мусоҳибон, аз ҷумла, роҳбарияти баъзе аз соҳторҳои муассисаҳои таҳсилоти олиӣ (технопаркҳо, шуъбаҳои илм ва инноватсионӣ, марказҳои рушди инноватсионӣ) омилҳои зиёди таъсиррасонро мисол оварданд, ки яке аз инҳо норасони манбаҳои молиявӣ ҳам аз ҳисоби маблағҳои худӣ ва ҳам аз ҳисоби дигар сарчашмаҳо ҷалбмешуда ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи онҳо розӣ шуда ба хулосае омадан мумкин, ки омили асосии ба ташаккулёбӣ ва рушди фаъолияти инноватсионӣ таъсиркунанда дар муассиса ин таъминоти захираҳои молиявӣ аз сарчашмаҳои гуногун ба ҳисоб меравад (ниг.ба ҷадвали 8).

Чадвали 8. - Ҳиссаи манбаҳои молиявиқунонӣ барои рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК (бо ҳисоби %)

| Солҳои таҳсил | Ҳамагӣ | Маблағҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ | Маблағҳои худӣ | Маблағҳо аз ҳисоби лоиҳаҳои инноватсионии байналмиллалӣ | Дигар манбаҳо |
|----------------------|---------------|--|-----------------------|--|----------------------|
| 2018 - 2019 | 100% | 60% | 20% | 15% | 5% |
| 2019 - 2020 | 100% | 65% | 27% | 5% | 3% |
| 2020 - 2021 | 100% | 53% | 30% | 12% | 5% |

Сарчашма: ҳисобкуниҳои худи муаллиф аз рӯи маводҳои натиҷаи пурсишномаи гузаронидашудаи аз МТОК бадастомада.

Аз рӯи ҳисобҳои дар ҷадвал овардашуда ба хулоса омадан мумкин, ки то ба ҳол барои рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ бештар маблағҳои аз ҳисоби буҷети давлатӣ ҷудогардида (мутаносибан 53%-65%), баъдан аз ҳисоби маблағҳои худӣ (мутаносибан 20%-30%) ва боқимонда аз ҳисоби маблағҳо аз лоиҳаҳои инноватсионии байналмиллалӣ (мутаносибан 12%-15%) ва дигар манбаҳо (мутаносибан 3%-5%)-ро ташкил медиҳанд. Рақамҳои овардашуда шаҳодат аз он медиҳанд, ки МТОК дар ҷустуҷӯи маблағҳо барои рушди фаъолияти инноватсионӣ аз ҳисоби манбаҳои ғайрибуҷетӣ фаъол нестанд. Мебоис МТОК корҳоро дар ин самт ҷоннок намоянд, зеро тавре маълум аст худи татбиқи инноватсия маблағи калонро тағозо менамояд.

Ғайр аз ин, дар пурсишнома ба мусоҳибон аз ҳисоби шахсони муттасадӣ дар мусоҳиба иштирокнамуда саволе дода шуд, ки оё дар муассисаи шумо «нақшай дурнамои инноватсионӣ» вобаста ба амалигардонии «Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020»⁷⁹ таҳия гардидааст? Қисми зиёди мусоҳибон (70%) қайд намуданд, ки нақшай дурнамои инноватсионӣ дар муассисаҳои онҳо таҳия ва қабул гардидааст, 25% дигари мусоҳибон қайд намуданд, ки аллакай баъзе бандҳои нақша-чорабинӣ дар муассиса амалӣ гашта истодаанд ва 5 %-дигари мусоҳибон қайд соҳтанд, ки нақшай дурнамои инноватсионӣ таҳия гардидааст ва дар ояндаи наздик

⁷⁹ Карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.04.2011, №227

қабул ва марҳила ба марҳила амалӣ хоҳад гашт. Бояд қайд созем, ки «**нақшай дурнамои инноватсионӣ**» ба истеҳсоли маҳсулотҳои нав, табдили дониш ба мол, ҷустуҷӯ ва воридсозии инноватсия ба самти таълим, сифатнок намудани таълим ва рақобатпазиргардонии худ ва кадрҳои омодамешуда дар байни дигар МТОК нигаронида шудааст. Дар сурати амалишавӣ, рушд ва татбиқи иқтидори инноватсионӣ МТОК дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ бо тамоми самтҳояш рақобатпазир гардида метавонад. Аз ин рӯ МТОК-и ҷумҳуриро мебояд пайи ҷустуҷӯ ва воридсозии инноватсия дар самти таълими худ бошанд ва барои амалишавии он дар ҳоли имрӯз қариб тамоми шароитҳо ва имконот дар онҳо муҳайё мебошанд ва танҳо аз МТОК истифодаи самараноки ин имконияту шароитҳо тақозо карда мешавад.

Аз мусоҳиба инчунин маълум карда шуд, ки омилҳои дигар низ ба рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК монеаҳо эҷод месозанд. Тавре мусоҳибон қайд соҳтанд (75%) омили муҳим ва асосие, ки ба рушди иқтидори инноватсионӣ дар муассиса таъсир мерасонад ин норасоии иқтидори кадрӣ ба ҳисоб меравад. Ғайр аз ин аз пурсишнома маълум карда шуд, ки омилҳои дигари таъсиррасон ба иқтидори инноватсионӣ дар МТОК ин нокифоя будани дастгирии давлатӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ (45%), мавҷуд набудани «**нақшай дурнамои инноватсионӣ**» (35%-40%), воридсозӣ ва ҷорисозии инноватсия ба системаи таълим (65 %-70 %), норасоии маблағҳои худӣ оид ба рушди фаъолияти инноватсионӣ (55%-65%), вуҷуд надоштани дигар сарчашмаҳо оид ба рушди фаъолияти инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ дар муассиса (85 %), арзиши баланд доштани навгониҳо (85%), дастгирии наёфтани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар самти инноватсионӣ (80%), қонеъкунанда набудани фаъолияти инфрасохторҳои инноватсионӣ (75%) мебошанд.

Аз натиҷаи мусоҳибаи гузаронидашуда бо мусоҳибон мо ба хулосае омадем, ки омилҳои ба ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК таъсиррасонро ба ду навъ ҷудо созем:

1. Омилҳои аввалиндарача ва асосии ба ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК таъсиркунанда:

- паст будани иқтидори кадрӣ (дарача ва унвониилмӣ дошта ва соҳибтаҷриба аз ҷумла дар самти инноватсионӣ) (75%);
- дар сатҳи паст қарор доштани ҳавасмангардонии қадрҳо (75%);
- арзиши баланд доштани навгониҳо (85%);
- норасоии маблагҳои худӣ оид ба татбиқи фаъолияти инноватсионӣ (65%);
- мавҷуд набудани фазои инноватсионӣ (55%);
- воридсозӣ ва ҷорисозии инноватсия ба системаи таълим (70%);
- кам ва ба талабот на он қадар ҷавобгӯ будани инфрасоҳтори инноватсионӣ дар муассиса (60%);
- ҷалби омӯзгорон ва донишҷӯён ба фаъолият ва лоиҳаҳои инноватсионӣ (70%);
- дастгирии давлатӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ (45%);
- қонеъкунанда набудани фаъолияти инфрасоҳторҳои инноватсионӣ (75%).

2. Омилҳои дуюминдарачаи ба ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионӣ дар МТОК таъсиркунанда:

- вуҷуд надоштани ҳамкориҳо байни инфрасоҳтори МТОК ва корхонаҳои истеҳсолӣ (90%);
- ҳавасмангардонии пасти омӯзгорон ва донишҷӯён дар самти навгониҳо ва инноватсия (75%)
- мавҷуд набудани нақшай дурнамои инноватсионӣ (35%);
- кам будани талабот ба маҳсулотҳои МТОК аз тарафи корхонаҳои саноатӣ (85%);
- дастгирии наёфтани корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ дар самти инноватсия (80%).

Ба ғайр аз ин, бо мусоҳибони МТОК дар пурсишнома (анкета) саволе омода намудем, ки «**Барои пурқувват намудани мавқеъ ва баладбардории иқтидори инноватсионӣ дар муассисаи шумо қадом омилҳо**

метавонанд таъсири мусбӣ расонанд». Мо ҷавобҳои мусоҳибонро аз 0 % то 100 % баҳогузорӣ намудем, ки чунин натиҷаҳо ба даст омаданд (ниг. ба ҷадвали 9):

Ҷадвали 9. - Омилҳое, ки ба баладбардории иқтидори инноватсионӣ дар МТОК таъсири мусбӣ мерасонанд

| № | Омилҳо | Сатҳи таъсирирасонӣ (60 %) |
|----------|--|-----------------------------------|
| 1 | Нақшай дурнамои инноватсионӣ | 60 % |
| 2 | Кадрҳои соҳибтаҳассус ва унвониилмидошта | 80 % |
| 3 | Рушди инфрасоҳторҳои инноватсионӣ | 55 % |
| 4 | Ҷалби маблағҳо аз сарчашмаҳои гуногуни беруна | 70 % |
| 5 | Ҳамкориҳои мутақобила байни соҳторҳои воҳидии инноватсионии мактаби олий бо корхонаҳои истеҳсолӣ | 65 % |
| 6 | Амалисозии пайвастаи лоиҳаҳои инноватсионӣ дар муассиса | 70 % |
| 7 | Баландбардории ҳавасмангардониҳои ҲПО ва донишҷӯёни муассиса дар ҷалбнамоии ба фаъолияти инноватсионӣ | 65 % |
| 8 | Баладбардории талабот ба маҳсулотҳои илмӣ–инноватсионӣ | 60 % |
| 9 | Табдили дониш ба мол | 55 % |
| 10 | Истифодаи пайвастаи технологияҳои муосири илмӣ ва навгониҳо, истифодаи таҷрибаҳои пешрафтаи муассисаҳои таҳсилоти олии дигар мамлакатҳо дар раванди таълим | 75 % |

Сарчашма: аз рӯи пурсиҷномаи гузаронидашуда дар МТОК аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Баъди муайянсозии ин омилҳо ба мусоҳибон саволи дигар пешниҳод шуда буд, ки «**Қадом омилҳо барои рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар муассисаи шумо таъсири манғӣ мерасонанд».** Ҷавобҳои мусоҳибонро мо боз аз рӯи 0 % то 100 % баҳогузорӣ намуда, натиҷаҳо чунин ба даст омаданд (ниг. ба ҷадвали 10):

**Чадвали 10. - Омилхое, ки ба баладбардории иқтидори инноватсионӣ дар
МТОК таъсири манғӣ мерасонанд**

| № | Омилҳо | Сатҳи таъсиррасонӣ (бо %) |
|----------|--|--|
| 1 | Мавҷуд набудани нақшай дурнамои инноватсионӣ ё амалий нагардидани бандҳои саривақтии он дар муассиса | 55 % |
| 2 | Нокифоягии маблағҳои худӣ ҷиҳати амалисозии лоиҳаҳои инноватсионӣ | 65 % |
| 3 | Маҳдуд будани сарчашмаҳои маблағгузории беруна ҷиҳати рушд додани фаъолияти инноватсионӣ | 45 % |
| 4 | Норасоии кадрҳои баланиҳтисос ва унвониилмидошта | 80 % |
| 5 | Дар сатҳи хеле кам ва паст амалишавии лоиҳаҳои инноватсионӣ дар муассиса | 50 % |
| 6 | Истифодаи усулҳо гайрифаъол дар раванди таълим | 75 % |
| 7 | Ҳавасманд набудани донишҷӯён ба фаъолияти инноватсионӣ ва иштирок дар таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ | 80 % |
| 8 | Мавҷуд набудани фазои инноватсионӣ | 70 % |
| 9 | Сарфаҳм нарафтан ва истифодаи нодурусти баъзе навгониҳо ва инноватсия дар раванди таълим | 35 % |
| 10 | Набудани талабот ба молу хизматрасониҳои муассисаҳои таҳсилоти олий аз тарафи корхонаҳои истеҳсолӣ | 70 % |
| 11 | Нокифоягии дастгириҳои давлатӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ | 65 % |
| 12 | Дар сатҳи паст қарор доштани тиҷоратиқунонии натиҷаҳои корҳои илмӣ – тадқиқотии донишҷӯён ва ҲПО | 60 % |

Сарчашма: аз рӯи пурсишномаи гузаронидашуда дар МТОК аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Қобили қайд аст, ки то ба имрӯз МТОК-чумҳурӣ ба таври пурра ба самти рушди фаъолияти инноватсионӣ майл накардаанд, ки омили асосии ба он таъсиркунанда то ба имрӯз ин ба қадрӣ кофӣ надидани манфиати иқтисодӣ ва даромадҳо аз фаъолияти инноватсионӣ ё худ навгониҳо мебошад. Яъне то ба имрӯз МТОК барои гирифтани даромадҳои иловагӣ аз фаъолияти инноватсионӣ (**тиҷоратиқунонии**

натицаҳои фаъолияти илмӣ - техникиӣ) ё худ навгониҳо майл накардаанд ва дар самти майл намудан ба он қӯшишҳояшон кифоягӣ намекунанд.

Аз таҳлили маводҳои зербоби 2.1. мо чунин хуносабарорӣ намудем:

1) вазъи кунуни иқтидори инноватсионии МТОК-и аз рӯи ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионӣ (иқтидори кадрӣ, молиявӣ, моддӣ-техникӣ, инфрасохторӣ ва нуфузӣ) муайян карда шуданд. 2) ҳачми ҳароҷотҳо барои КИТТК дар МТОК-и ҷумхурӣ аз ҳачми ММД то 0,1 % ҷудо карда мешаванд, ки барои рушди илм кифоя нестанд. 3) омилҳои ба рушди иқтидори инноватсионӣ таъсиркунанда бо воситаи гузаронидани пурсишномаи санчишӣ дар МТОК муайян карда шудаанд. 4) ҳиссаи таъсири омилҳо ба ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК муайян ва муқаррар карда шудаанд. 5) ҳиссаи манбаҳои молиявикунӣ барои рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК муайян ва пешниҳод шудаанд.

2.2. Арзёбии маҷмуии иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон


Дар шароити имрӯза барои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК иқтидори (потенсиали) инноватсионӣ ҳамчун асос хизмат намуда, аҳамияти маҳсусро арзёбии он касб менамояд.

Ба андешаи мо барои гузаронидани арзёбии ҳамаҷонибаи иқтидори инноватсионӣ дар МТОК дастрасӣ ба иттилооти баландсифат талаб карда мешавад ва иттилооти баландсифат он иттилоотест, ки пеш аз ҳама мувоғиқати ҳусусиятҳои он ба талаботҳои муайян фаҳмида шавад. Дар ин асно иттилооти дастрасшуда бояд ба талаботҳои эътимоднокӣ, дастрас будан, муқоисавӣ, пурра будан ва фаврӣ ҷавобғӯ бошанд (ниг. ба расми 4).

Дар сурати нопурагии иттилоот, эътимоднокӣ, муқоисавӣ ва дастрас набудан он ҳолатҳоеро ба вуҷуд меорад, ки қаророҳои қабулмегардида дар ин самт метавонанд нодуруст ва ғалат бошанд.

Ҳамин тарик, равиши пешниҳодшуда оид ба арзёбии иқтидори инноватсионии МТОК ва самаранокии истифодаи он имкон медиҳад, ки

тамоми равандҳои асосии дар воҳидҳои гуногуни соҳти муҳити дохилии он руҳдодаро фаро гирад, назари муназзамро ба МТОК, ки он имкони тарафҳои қавӣ ва заифи он муайян карданро дорад, бартариятҳои рақобатпазирӣ, инчунин дар бозори хидматрасонии таълимӣ рақобатпазир буданро таъмин месозад.



Расми 4. Талаботҳои иттилооти сифатнок (таҳияи муаллиф)

Методикаи арзёбии иқтидори инноватсионии МТОК (бо назардошти равишҳои ташаккулёфта) метавонад шомили марҳилаҳои зерин бошад⁸⁰:

1. Чудо намудани таркибҳо дар соҳтори потенсиали инноватсионии муассисаи таҳсилоти олий.

Дар марҳилаи мазкур таркиби ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионӣ муайян карда мешавад (мутобиқ ба соҳтори иқтидори инноватсионии аз ҷониби муаллифон пешниҳодшуда метавонанд ҷузъҳои кадрӣ, зеҳнӣ, моддию техникӣ, молиявӣ, инфрасоҳторӣ, имиҷӣ чудо карда шаванд). Ҷузъҳои функционалӣ барои арзёбии ибтидой ба кор бурда намешаванд, вале минбаъд ҳамчун асос барои арзёбии потенсиали инноватсионӣ аз рӯи самтҳои истифода хизмат мекунанд.

⁸⁰ Кортов С.В. Инновационный потенциал и инновационная активность вузов УрФО [Текст] // Университетское управление. – 2004. - № 1(29),

2. Ташаккули системаи нишондиҳандаҳои баҳодиҳии ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионии МТОК.

Дар ин марҳилаи мазкур таркиби нишондиҳандаҳои арёбикунанда муайян карда мешавад, онҳоро метавон ба се гурӯҳ тақсим кард:

1) нишондиҳандаҳои мутлақии миқдорӣ (андозагиришаванда дар воҳидҳои натуралий ё пулӣ);

2) нишондиҳандаҳои нисбии миқдорӣ (дар ҳиссаҳо андозагиришаванда);

3) нишондиҳандаҳои сифатӣ. Хусусияти истифодаи нишондиҳандаҳои сифатӣ барои арзёбии потенсиали инноватсионии МТОК аз он иборат аст, ки нишондиҳандаҳои мазкур дорои андозагирии миқдорӣ нестанд, аз ин рӯ бакорбарии арзёбии баллии эксперти (масалан, аз рӯи меъёри «баланд», «миёна», «паст»)–ро талаб менамоянд.

3. Муайян кардани иқтидори инноватсионии МТОК аз рӯи ҳар як ҷузъи захиравӣ:

$$P_i = \sum_{j=1}^m n_{ij} * s_j \sum_{j=1}^m = 1$$

ки дар он - n_{ij} –унсури j -и нишондиҳандаи унсури i – потенсиали инноватсионии мактаби олии иқтисодӣ (бо назардошти меъёрбандие, ки дар марҳилаи 2 гузаронида мешавад); s_j – вазни холиси нишондиҳандаи j (ба таври эксперти аз рӯи ҳар як нишондиҳандаи ҷузъи даҳлдори потенсиали инноватсионӣ бо назардошти дараҷаи таъсири нишондиҳандаҳо ба татбиқи равандҳои дохилии инноватсионӣ муайян карда мешавад); m – шумораи нишондиҳандаҳо дар таркиби унсури i – и потенсиали инноватсионӣ мебошанд.

4. Муайян намудани иқтидори инноватсионии МТОК ҳамчун ҷамъи ҷузъҳои асосии захиравии он:

$$P = \sum_{j=1}^M P_i * r_1 \quad \sum_{j=1}^M r_{i=1}$$

ки дар он: $r_i - i$ - и унсури потенсиали инноватсионии МТОК; r_i – вазни холиси унсури і дар андозаи иқтидори инноватсионии МТОК (ба таври экспертӣ аз рӯи ҳар як унсури иқтидори инноватсионии МТОК дар асоси арзёбии дараҷаи ҷузъҳои даҳлдори потенсиали инноватсионии МТОК барои ноил шудан ба натиҷаҳои фаъолияти инноватсионӣ бо назардошти ҳусусияти фаъолияти донишгоҳ муайян карда мешавад); M – шумораи унсурҳои иқтидори инноватсионӣ, P – нишондиҳандаи маҷмии иқтидори инноватсионии муассисаи таҳсилоти олий мебошанд.

Ба ин ба ақидаи мо ба арзёбии иқтидори инноватсионии МТОК гайр аз таркиботи кадрӣ, таҳсилотӣ, илмию таҳқиқотӣ, маъмурию идоракунӣ, молиявӣ, иттилоотӣ, моддию техникӣ, зеҳнӣ таркиботи маркетингӣ, сармоягузорӣ, андозӣ, молиявию ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ ва минтақавӣ шомил кардан зарур аст. Ин нишондиҳандаҳо бояд натиҷанокии фаъолияти инноватсионӣ ва дараҷаи татбиқи иқтидори инноватсионӣ дар шакли маҳсулот ва хизматрасониҳои таҳсилотӣ, сатҳи сифати донишҳо, иттилоот ва интеллект-маҳсулот, дороиҳо, литсензияҳо, таъсирҳо ва бозорҳоро инъикос намоянд (ниг.ба ҷадвали 11).

Ҳар як аз меъёрҳои дар ҷадвал овардашуда бо гурӯҳи нишондиҳандаҳо аз даҳ то бист индикторҳо баҳо дода мешаванд. Аз ин рӯ, баҳодиҳии комплексии иқтидори инноватсионии муассисаи таҳсилоти олий иборат аз тақрибан сесад нишондиҳандаҳо мебошанд, ки бо тамсилаи даҳлдори имитатсионӣ метавонанд тавсиф карда шаванд.

Ҳамин тарик, натиҷаҳои арзёбии иқтидори инноватсионии муасисаи таҳсилоти олий ҳамчун асос барои муайян намудани дараҷаи пуррагии ташаккулёбии захираҳои инноватсионии МТОК ва ҷенаки омодагии он барои амалӣ соҳтани фаъолияти инноватсионӣ хизмат мекунанд.

Муҳакқиқ ва олимӣ рус Житс Г.И. ду равиши методологии арзёбии иқтидори инноватсионии МТОК аз ҳамдигар ҷудо менамояд:

○ равиши аввал иқтидори инноватсиониро ҳамчун маҷмӯи захираҳое муайян мекунад, ки барои истифода дар фаъолияти инноватсионӣ таъйин шудаанд;

○ равиши дуюм иқтидори инноватсиониро ҳамчун қобилияти таъмини ноилшавй ба натиҷаи матлуб, яъне, пеш аз ҳама, ҳамчун категорияи сифатй шарҳ медиҳад⁸¹.

Чадвали 11. - Арзёбии иқтидори инноватсионӣ аз рӯи меъёрҳо бо индексҳо

| № п.п | Меъёрҳои (чузъҳо - омилҳо) баҳодиҳии иқтидори инноватсионии МТОК | Индекси мутаҳидшавӣ бо нишондиҳанда |
|------------------|--|--|
| 1. | Таъминоти кадрии фаъолияти инноватсионӣ | <i>J_H</i> |
| 2. | Фаъолияти маъмурию идоракунӣ | <i>J_{AU}</i> |
| 3. | Фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ | <i>J_N</i> |
| 4. | Таъминоти молиявии фаъолияти инноватсионӣ | <i>J_F</i> |
| 5. | Самаранокии омоданамоии кадрҳо барои фаъолияти таълимии инноватсионӣ ва иқтисодиёт | <i>J_{EK}</i> |
| 6. | Самаранокии фаъолияти илмии инноватсионӣ | <i>J_{ENI}</i> |
| 7. | Фаъолияти таълимӣ | <i>J_O</i> |
| 8. | Таъминоти моддӣ – техникии фаъолияти инноватсионӣ | <i>J_M</i> |
| 9. | Дастгирии фаъолияти инноватсионӣ бо пойгоҳи иттилоотӣ | <i>J_{IW}</i> |
| 10. | Иқтидори зехнӣ МТОК | <i>J_{IP}</i> |
| 11. | Таъминоти маркетинги фаъолияти инноватсионӣ | <i>J_{MO}</i> |
| 12. | Таъминоти инвестиционии фаъолияти инноватсионӣ | <i>J_{Io}</i> |

Сарчашма: Ашмарина С.И., Плаксина И.А., Оценка инновационного потенциала высших учебных заведений // Управление экономическими системами. Инновации. Инвестиции. 2013. № 11 (59)

Бартарияти равиши аввал соддагии он аст. Моҳиятан иқтидори инноватсионӣ ҳангоми истифодаи он иборат аст аз маҷмӯи захираҳои иқтисодие, ки барои фаъолияти инноватсионӣ таъйин шудаанд. Маҳз ҳамин тавр иқтидори инноватсионӣ дар концепсияи ҳукуматӣ муайян карда мешавад. Ҳамин тарик, андозаи иқтидори инноватсионии ташкилот ҳангоми шарҳи анъанавӣ бо формулаи зерин тавсиф дода мешавад:

⁸¹ Г. И. Жиц. Инновационный потенциал и экономический рост. Саратов: Сарат. гос. техн. унт, 2000. С.57
94

$$IP = \sum_{i=1}^n Ri,$$

ки дар он–IP–иқтидори инноватсионии системаи иқтисодӣ; R i-захираи намуди i, ки дар фаъолияти инноватсионӣ истифода бурда мешавад; i-намуди захира, ки дар фаъолияти инноватсионӣ истифода бурда мешавад (i=1, 2, 3, ..., n).

Боиси қайд аст, ки марҳилаҳои пешниҳодгардида ва методикаҳои арзёбӣ то ба ҳол иқтидори инноватсионии муассисаи таҳсилоти олии касбиро (МТОК) пурра ва ҳаматарафа арзёбӣ карда наметавонанд. Олимони хориҷӣ ба монанди Владика М.В., Житс Г.И., Кортов С.В., Борисловская Л.Н., Емелянов С.Г., Тсуканова Н.Е., ва ватанӣ Қодирова З.Ҳ., Ибодзода З.Ҳ., ва ғ. иқтидори инновастионии МТОК–ро аз рӯи иқтидорҳои инноватсионии мавҷуда (фаъолияти таълимӣ, илмӣ–таҳқиқотӣ, байналмиллаӣ, таъминотҳои кадрӣ, моддӣ–техникий, молиявӣ) арзёбӣ намудаанд.

Имрӯзҳо равишҳои гуногуни арзёбии иқтидори инноватсионии МТОК мавҷӯд ҳастанд. Ба инҳо метавонд дохил намуд:

- арзёбии иқтидори инноватсионӣ аз рӯи схемаи захира (3), вазифа (В), лоиҳа (Л). Моҳияти равиш аз арзёбии омодагии ташкилот ба татбиқи як лоиҳаи нав ё баҳодиҳии вазъи кунунии ташкилот дар робита бо ҳама ё як гурӯҳи лоиҳаҳои амалишаванд аиборат аст⁸²;
- арзёбии иқтидори инноватсионӣ аз рӯи нишондиҳандай фаъолияти илмӣ–таҳқиқотӣ. Моҳияти равиш: иқтидори инноватсионӣ ҳамчун маҷмӯи меъёрҳои инъикоскунандай захираҳои ташкилот, тавлиди дониш ва ғояҳо, менечмент ва инфрасоҳтор баррасӣ карда мешавад⁸³;
- арзёбии иқтидори инноватсионӣ ҳамчун системаи мураккабе, ки намудҳои гуногуни фаъолиятҳоро амалӣ мегардонад. Моҳияти

⁸² Управление организацией: учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А. Соломатина. М.: ИНФРА М, 2001. – 669 с.

⁸³ С.В. Кортов. Инновационный потенциал и инновационная активность вузов УрФО. Инновационный менеджмент. 2004, № 1 (29).

равиш: иқтидори инноватсионӣ ҳамчун маҷмуи иқтидорҳои инноватсионии се самти фаъолият ба ҳисоб меравад: таълимӣ, илмӣ-техникӣ ва маъмурӣ ва идоракунӣ⁸⁴.


Мубрамияти арзёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК то ба имрӯзҳо низ мушоҳида карда мешавад, зоро он равиши мавҷӯда оид ба арзёбӣ то ҳол наметавонанд тамоми иқтидори инноватсиониро тавсифкунанд бошанд. Муҳаққиқ ва таҳқиқотчию рус Ю. Похолков⁸⁵ вобаста ба ин масъала арзёбии иқтидори инноватсиониро дар МТОК аз рӯи 7 принципи мактаби олии навъи инноватсионӣ ва фазои арзёбии меъёрии татбиқи онҳо пешниҳод менамояд. Аз рӯи пешниҳоди ин муҳаққиқ МТОК аз рӯи 3 навъи самти фаъолият (фаъолияти таълимӣ, фаъолияти илмӣ–таҳқиқотӣ, фаъолияти маъмурӣ - идоракунӣ) ва 4 навъи таъминоти захиравӣ (кадрӣ, молиявӣ, моддӣ–техникӣ) ва муҳити беруна (инфрасоҳтори инноватсионии минтақавӣ) арзёбӣ карда мешаванд. Вобаста ба оне, ки то ба ҳол ҳар як муҳаққиқ ва таҳқиқотчӣ, олимон ва таҳлилгарон вобаста ба масъалаи арзёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК фикру андешаҳои хешро пешниҳод намуда, дар ин самт низ корҳои назаррасро ба сомон расонидаанд мо низ дар рисолаи хеш қарор додем МТОК-и ҷумхуриро аз рӯи равиши методологии арзёбии иқтидори инноватсионӣ бо воситаи ин 7 принципи МТОК-и инноватсионӣ (бо тағиӣру иловаҳои назаррас) арзёбӣ намоем (ниг.ба расми 5).

Тафовути равиши арзёбии иқтидори инноватсионии мо аз рӯи принципҳои пешниҳодгардида аз принципҳои пешниҳоднамудаи муҳаққиқ Ю. Похолков дар он аст, ки дар принципҳои қайд намудаи ўаз рӯи 3 навъи самти фаъолият, 3 навъи таъминоти захиравӣ ва 1 омили муҳити беруна арзёбӣ мешаванд ва принципҳои пешниҳоднамудаи мо бошад аз рӯи 2 навъи самти фаъолият (фаъолияти таълимӣ, фаъолияти

⁸⁴ Начаркин В.А. Анализ формирования и оценки инновационного потенциала высшей школы // Альманах «Продуктивное образование»: проекты в продуктивном образовании. М.: Экшэн, 2005. □ Вып. 5. с. 103 -109.

⁸⁵ Ю. Похолков. Опора на семь принципов. Критерии университетов инновационного типа с точки зрения профессионалов высшей школы. // Поиск. 2006, № 12, с. 56.

илмī- таҳқиқотī), 5 навъи таъминоти захиравī (кадрī, молиявī, моддī- техникī, инфрасохторī ва нуфузī) арзёбī карда мешаванд.



Ин равиши пешниҳодгардидаи мо имконият медиҳад, ки:

- ҳар як самти фаъолият ва таъминоти захиравии МТОК дар алоҳидагӣ арзёбī карда шавад;
- захираҳои истифоданошуда барои рушд ва ташаккулдиҳии иқтидори инноватсионӣ дар муассиса ошкор карда шавад;
- барои самаранок истифода бурдани иқтидори инноватсионӣ тавсияҳо дода шавад.

Вобаста ба ин мо 7 принципи пешниҳодшавандаро барои арзёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК ба самти фаъолият ва таъминоти захиравӣ чудо намуда, ҳар як принсипро ба 9 қисми дигар тақсим соҳта, дар МТОК-и ҷумҳурӣ ҷиҳати арзёбии иқтидори инноватсионӣ аз рӯи ин принципҳо таҳлил ва таҳқиқот гузаронидем.

Аз рӯи ин 7 принципи пешниҳодгардида вобаста ба самти фаъолият ва таъминоти захиравӣ мо метавонем иқтидори инноватсиониро дар МТОК арзёбии маҷмӯи намудем. Вобаста ба ин ҷиҳати амалисозии усулҳои комплексии арзёбии иқтидори инноватсионӣ матритсаҳои мантиқӣ омода намуда, ба коршиносон (мумайизон, экспертҳо) аз ҳисоби роҳбарияти зерсохторҳои МТОК пешниҳод намудем.

Матритсаҳои мантиқӣ аз тарафи онҳо аз рӯи ҷадвали фосилавӣ, ки аз 4 баҳои сифатнок: (1) паст, (2) миёна, (3) хуб (4) аъло иборат ҳастанд, хонапурӣ карда шуданд. (**замимаи 2**)

Вобаста ба ин иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ (**МТОК**)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон (МТОК аз тарафи муаллиф интихобӣ гирифта шудаанд) аз рӯи самти фаъолият (фаъолияти таълимӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ) ва таъминоти захиравӣ (кадрӣ, моддӣ-техникӣ, молиявӣ, инфрасоҳторӣ, нуфузӣ) арзёбӣ карда шуданд. Барои арзёбӣ ба ҳар як нишондиҳанд аз тарафи коршиносон (мумайизон экспертҳо,) ки аз роҳбарони зерсоҳторҳои МТОК, корфармоён, мутахассисони корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасон буданд, баҳои даҳлдор аз рӯи ҷадвали фосилавии 1-4 (**p**) гузашта шуда, коэфитсиенти вазн аз рӯи усули зинанизомӣ⁸⁶ (**w**) муайян карда шуд. Арзёбии ҳар як МТОК дар алоҳидагӣ гузаронида шуда, натиҷаи он дар шакли ҷадвал мураттаб соҳта шуданд. (**замимаи 3**)

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон: дар арзёбии иқтидори инноватсионӣ ДМТ дар зиннаи аввал қарор дода шуд, зоро аз рӯи якчанд принципҳои пешниҳодгардида (фаъолияти таълимӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, таъминоти кадрӣ, моддӣ-техникӣ, молиявӣ) ин муассиса нишондиҳандай назаррас дорад. Арзёбии ин муассиса аз рӯи 7 принципҳои дар боло номбаргардида гузаронида шуд.

Натиҷаҳои арзёбии иқтидори инноватсионӣ аз рӯи ҷадвали баҳогузории зерин муайян карда мешавад:

- 1 – 1,75 баҳои 1 (паст);
- 1,76 – 2,5 баҳои 2 (миёна);
- 2,51 – 3,25 баҳои 3 (хуб);
- 3,26 – 4 баҳои 4 (аъло);

Вобаста ба ин аз рӯи арзёбии гузаронидашуда маълум мегардад, ки вазъи сатҳи иқтидори инноватсионии ДМТ дар маҷмӯъ ба 3, 3, 3, 3, 2, 2, 4 баробар аст, ки дар он нишондиҳандай фаъолияти таълимӣ ба баҳои 3,

⁸⁶ Т. Саати. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320с

илмӣ – таҳқиқотӣ ба 3, таъминоти кадрӣ ба 3, таъминоти моддӣ – техникӣ ба 3, таъминоти молиявӣ ба 2, таъминоти инфрасохторӣ ба 2 ва таъминоти нуфузӣ ба 4 баробар буда, ин гувоҳи он аст, ки сатҳи иқтидори инноватсионии муассиса дар умум ба баҳои 3 (**хӯб**) баробар буда, дар ин самт натиҷаи назаррас дар он мушоҳида мешавад.

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Сино. Дар баробари ДМТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Сино дар самти рушди фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккулдихии иқтидори инноватсионӣ корҳои зиёде ба анҷом расонида, то ба имрӯз баҳри дастрасии натиҷаҳои самарнок дар ин самт кӯшиши зиёд намуда истодаанд. Вобаста ба ин иқтидори инноватсионии ДДТТ ба номи А. Сино аз рӯи 7 принсип дар шакли зерин арзёбӣ карда шуд: вазъи сатҳи иқтидори инноватсионии ДДТТ ба номи А. Сино аз рӯи арзёбӣ дар маҷмӯъ ба 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4 баробар аст, ки дар он нишондиҳандаи фаъолияти таълимӣ ба баҳои 3, илмӣ–таҳқиқотӣ ба 3, таъминоти кадрӣ ба 4, таъминоти моддӣ–техникӣ ба 3, таъминоти молиявӣ ба 3, таъминоти инфрасохторӣ ба 3 ва таъминоти нуфузӣ ба 4 баробар буда, ин гувоҳи он аст, ки сатҳи иқтидори инноватсионии муассиса дар умум ба баҳои 4 (**аъло**) баробар буда, самти фаъолияти рушди инноватсионӣ дар муассиса қаноаткунанда ба ҳисоб меравад.

Донишгоҳи славянни Руسия–Тоҷикистон (ДСРТ). Яке аз муассисаҳои таълимии дигар, ки ба корҳои илмӣ – таҳқиқотии самти инноватсия аҳамияти маҳсус медиҳад Донишгоҳи славянни Руспания–Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Арзёбии ДСРТ низ аз рӯи усули маъмулӣ (фаъолияти таълимӣ, илмӣ–таҳқиқотӣ, таъминотҳои кадрӣ, моддӣ–техникӣ, молиявӣ, инфрасохторӣ ва нуфузӣ) низ гузаронида шуд: сатҳи иқтидори инноватсионии ДСРТ аз рӯи арзёбӣ дар маҷмӯъ ба 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3 баробар аст, ки дар он нишондиҳандаи фаъолияти таълимӣ ба баҳои 3, илмӣ – тадқиқотӣ ба 3, таъминоти кадрӣ ба 3, таъминоти моддӣ – техникӣ ба 3, таъминоти молиявӣ ба 2, таъминоти инфрасохторӣ ба 2 ва таъминоти нуфузӣ ба 3 баробар буда, ин гувоҳи он аст, ки сатҳи

иқтиидори инноватсионии муассиса дар умум ба баҳои 3 (**хуб**) баробар мебошад.

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (ДДҲБСТ). Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар минтақаи вилояти Суғд ҷойгир буда, яке аз муассисаҳои таълимии бонуфуз ба ҳисоб рафта, бе шак дар самти рушд додани фаъолияти инноватсионӣ, фароҳам овардани шароит барои бунёди фазои инноватсионӣ хеле фаъол ҳаст. Аз ин рӯи иқтиидори инноватсионии ДДҲБСТ ҳамчун муассисаи дар он фаъолияти инноватсионӣ дар ҳоли рушд чунин арзёбӣ карда шуд: дар воқеъ сатҳи иқтиидори инноватсионии ДДҲБСТ аз рӯи арзёбӣ ба 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3 баробар аст, ки дар он нишондиҳандай фаъолияти таълимӣ ба баҳои 3, илмӣ–таҳқиқотӣ ба 3, таъминоти кадрӣ ба 3, таъминоти моддӣ–техниқӣ ба 3, таъминоти молиявӣ ба 2, таъминоти инфрасоҳторӣ ба 2 ва таъминоти нуфузӣ ба 3 баробар буда, сатҳи иқтиидори инноватсионии муассиса дар умум ба баҳои 3 (**хуб**) баробар аст, ки ин нишондиҳанда хуб арзёбӣ карда мешавад.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. (ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ). Дар минтақаи вилояти Ҳатлон Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ дар самти фаъолияти таълимӣ ва корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ, рушди фаъолияти инноватсионӣ нишондиҳандай назаррас дорад. Ин муассиса низ бо шакле, ки дигар муассисаҳои дар боло овардашуда арзёбӣ шуданд, арзёбӣ карда шуд:

Аз рӯи арзёбии гузаронидашуда маълум гардид, ки сатҳи иқтиидори инноватсионии ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ аз рӯи принципҳои пешниҳодгардида ба 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3 баробар аст, ки дар он нишондиҳандай фаъолияти таълимӣ ба баҳои 3, илмӣ–таҳқиқотӣ ба 2, таъминоти кадрӣ ба 2, таъминоти моддӣ – техниқӣ ба 3, таъминоти молиявӣ ба 2, таъминоти инфрасоҳторӣ ба 2 ва таъминоти нуфузӣ ба 3 баробар буда, сатҳи иқтиидори инноватсионии муассиса дар маҷмӯъ ба баҳои 2 (**миёна**) баробар аст, ки ин нишондиҳанда далолат ба он месозад,

ки ДДК ба номи Абуабдуллохи Рӯдакӣ корҳоро дар самти нишониҳандаҳое, ки баҳои 2 (**миёна**) гирифтанд (фаъолияти илмӣ–таҳқиқотӣ, таъминоти кадрӣ, молиявӣ, инфрасохторӣ) чоннок намоянд.

Дар маҷмуъ, арзёбии гузаронидашуда, имконият доданд, ки вазъи кунунии иқтидори инноватсионии МТОК–ҳои ҷумҳури маълум карда шуда, аз рӯи он рейтинги муассиса муайян гардад. (ниг ба ҷадвали 12.) Инчунин муайян карда шуд, ки МТОК–и дар марказ ҷойгир буда, (ДМТ, ДДТТ ба номи А. Сино, ДСРТ) аз рӯи нишондиҳандаҳои иқтидори инноватсионӣ баҳои хубтар соҳиб гардиданд, ки ин аз пешрафти корҳои онҳо дар самти таълим, илмӣ–таҳқиқотӣ ва рушди фаъолияти инноватсионӣ шаҳодат медиҳад. Месазад, ки дигар МТОК–и ҷумҳурӣ таҷрибаи пешрафтаи муассисаҳои таълимии дар марказ ҷойгир бударо дар самти фаъолияти таълими, илмӣ–таҳқиқотӣ, рушди фаъолияти инноватсионӣ, ташаккулдиҳии иқтидори инноватсионӣ истифода намоянд.

Ҷадвали 12. - Муайянсозии рейтинги муассиса аз рӯи арзёбии сатҳи иқтидори инноватсионӣ

| № | Номгӯи муассисаҳои таълими | Номгӯи меъёрҳо | | | | | | | сатҳи иқтидори инноватсиони (дар маҷмуъ) | Рейтинги муассиса |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|-------------------|
| | | Фаъолияти таълими | Фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ | Таъминоти кадрӣ | Таъминоти моддӣ - техниқӣ | Таъминоти молиявӣ | Таъминоти инфрасохторӣ | Таъминоти нуғузӣ | | |
| 1 | ДМТ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | ДДТТ ба номи А. Сино | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | ДСРТ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | ДДҲБСТ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | ДДК ба номи А. Рӯдакӣ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |

Сарчашма: ҷадвали мазкур дар асоси маълумотҳои нишондиҳандаҳои иқтидори инновастионӣ аз рӯи арзёбии МТОК – ҳо бадастомада аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Аз рӯи маълумотҳои ҷадвал маълум мегардад, ки аз арзёбии номгӯи меъёрҳо баҳои сатҳи иқтидори инноватсионии ДДТТ ба номи А. Сино дар маҷмуъ ба 4 (аъло), ДМТ ба 3 (хуб), ДСРТ ва ДДҲБСТ ба 3 (хуб) ва ДДК ба номи А. Рӯдакӣ ба 2 (миёна) баробар гардида, аз рӯи рейтинг мавқеи 1-ро ДДТТ ба номи А. Сино, мавқеи 2 – ро ДМТ, мавқеи 3-ро ДСРТ ва ДДҲБСТ ва мавқеи 4-ро ДДК ба номи А. Рӯдакӣ қасб намуданд. Аз сабаби оне, ки аз рӯи арзёбии номгӯи меъёрҳо ДМТ баҳои баландтар ба даст овард, новобаста аз сатҳи иқтидори инноватсиониаш ба баҳои 3 (хуб) сазовор гардиданаш аз ДСРТ ва ДДҲБСТ пештар гузашт.

Дар адабиёти иқтисодӣ то ба ҳол методикаҳои ба таври умум қабулшудаи таҳлили иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ташаккул наёфтаанд. Дар ин робита ба душворӣ метавон гуфт, то ба ҳол методикае вучуд надорад, ки мавқеи татбиқшуда ва ба таври умум эътирофшударо гирифта бошад.

Вобаста ба натиҷаҳои аз зербоби 2.2. бадастомада чунин натиҷагирий ва хulosабарорӣ намудан мумкин аст: 1) барои гузаронидани арзёбии ҳамаҷонибаи иқтидори инноватсионии МТОК аввалин дастрасӣ ба иттилооти баландсифат талаб карда мешавад. 2) марҳилаҳои методикаи арзёбии иқтидори инноватсионӣ дар МТОК бо назардошти равишҳои ташаккулёфта муайян карда шуданд. 3) бо истифода аз 7 принципи донишгоҳи инноватсионӣ бо тағириру иловаҳои вориднамуда аз рӯи самти фаъолият ва таъминоти захиравӣ баъзе МТОК бо таври иниҳобӣ бо истифода аз баҳои даҳлдор аз рӯи ҷадвали фосилавии 1-4 (р) ва коэфитсientи вазн аз рӯи усули зинанизомӣ (w) арзёбии маҷмуӣ карда шуданд.

БОБИ З. САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИДОРИ ИННОВАЦИОННИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

3.1. Тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ - техниқӣ ҳамчун таъмингари бартарияти рақобатпазири муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

Яке аз омилҳои асосии татбиқи иқтидори инноватсионии МТОК ин раванди тиҷоратиқунонии натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ, ки имконияти ба даст овардани бартарияти рақоабтпазиро таъмин месозад, ба ҳисоб меравад. Тиҷоратиқунонии натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ ҳамчунин робитаҳои наздиқро бо саноату тиҷорат таъмин сохта ба зиёдшавии даромад, болоравии мақоми иқтисодӣ, нуфузӣ, иҷтимоӣ ва моддии МТОК таъсири мусбӣ мерасонад.

Ба назар чунин мерасад, ки афзоиши минбаъдаи «миқдори изофии иқтидори инноватсионӣ» бо зарурияти тиҷоратиқунонии натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ пайваст аст, яъне гузариш аз мавқеи объективӣ ба субъективии он қисми системаи инноватсионӣ, ки иқтидори инноватсионӣ ва зарурияти амалишавии онро ташкил медиҳад⁸⁷.

Тиҷоратиқунонӣ дар худ раванди табдилёбии дониш ба маҳсулот, хизматрасонӣ ва фаъолият, ки бо мақсади гирифтани фоида метавонанд истифода шаванд, таҷассум менамояд.

Тиҷоратиқунонӣ-ин чорабинии судманди иҷтимоӣ буда, аз амалишавии он тамоми иштирокчиёнаш ба монанди муаллифон, ҳукуқшиносон, корфармоён, фармоишгарон, ашхоси мусоидгар, истеъмолгарон, сармоягузорон ва давлат манфиат мебинанд⁸⁸.

Дар маҷмуъ раванди тиҷоратиқунонӣ ҷустуҷӯ, арзёбӣ, интихоби ояндадор ва коркардҳоро мисли натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ барои молияқунонӣ, ҷалбсозии маблагҳо, нигоҳдошти ҳуқуқи ҳуқук ба

⁸⁷ Новикова, Е. Н. Развитие инфраструктуры коммерциализации инноваций / Новикова Е. Н., Парахина В. Н. // Вестник Северо—Кавказского федерального университета. - 2013. - № 2 (35). - С. 258-262.

⁸⁸ Владыка, М.В. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности вузов: цели, формы, проблемы// Университетское управление: практика и анализ. - 2009. - № 5 (63). - С. 54-63.

НФИТ, чорисозии он ба истехсолот, инчунин тағыйирдиҳӣ дар минбаъда ва ҳамроҳии маҳсулотҳои истехсолшударо пешниҳод менамояд⁸⁹.

Дар ҳоли имрӯз ҳар як донишкади илмӣ ва МТОК маҷбур аст бо ҳар роҳе барои худ роҳҳои нави рушдро ҷустуҷӯ намоянд. Яъне дар ин асос тиҷоратиқунонӣ натиҷаҳои илмӣ – тадқиқотӣ бояд ба роҳ монда шавад.

Ба назари мо пайвандгари асосӣ ва калидии рушди фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК ин пул ба ҳисоб намеравад, балки омодасозии кадрҳо, мутахассисоне, ки метавонанд оқилона тиҷоратиқунонӣ НФИТ ба роҳ монда, бо шарикони ҳориҷӣ пайваста дар тамос шавад, ихтироот ва тадқиқотҳои худро ба бозорҳои ҷаҳонӣ бароварда тавонанд, ба ҳисоб меравад.


Дар адабиёти иқтисодӣ ва таҷрибаҳои пешрафтаи давлатҳои мутараққӣ дар самти тиҷоратиқунонӣ НФИТ-и МТОК асосан З шакли тиҷоратиқунонӣ НФИТ мавҷуд аст: (**ниг. ба расми 6**)

- татбиқи маҳсулотҳои илмӣ – техниқӣ;
- татбиқи ҳукуқ ба истифодаи объектҳои моликияти зеҳнӣ;
- бурдани коркардҳо ва таҳқиқотҳо то истифода дар истехсолот.

Дар раванди тиҷоратиқунонӣ ҳатман фурӯшандада ва харидор иштирок менамояд. Дар ин асно нақши фурӯшандаро аллакай илм мебозад ва дорои ин қудрат низ гардидааст.

Фояи тиҷоратиқунонӣ аллакай фикрҳои роҳбарияти МТОК-ро ҷалб карда истодааст. Онҳо акнун дарк карда истодаанд, ки давлат имрӯз дар ҳолати сарфи маблағ дар ин самт қарор надоранд ва ҳоҳони дар худ ба душ гирифтани ин таваккалро нест. Давлат акнун шарики ягона барои иштирокдорони раванди табдилдиҳии натиҷаи тадқиқот ба мол ҳисобида намешавад. Вале дар ягон қишвар тиҷоратиқунонӣ бе дастгирии давлатӣ наметавонад васеъ инкишоф ёбад.

⁸⁹ Майкова, С.Э. Коммерциализация результатов научно—исследовательской деятельности как основной фактор инновационного развития национально—исследовательских университетов / Майкова С.Э., Головушкин И.А. // Известия высших учебных заведений. Поволжские региональные общественные науки. - 2012. - № 4. - С. 110—112



Расми 6. Шаклҳои тичоратикуонии НФИТ

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо намудани харидор барои раванди тичоратикуонии НФИТ-и МТОК хеле ва хеле мушкил аст. Корхонаҳои саноатӣ, ки бояд нақши харидорро икро намоянд, ба тадқиқотҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ он қадар таваҷҷуҳ зоҳир наменамоянд. Онҳо дар мадди аввал тадқиқотҳо ва пешравиҳои давлатҳои хориҷиро дар худ истифода месозанд, ки ин яке аз сабабҳои рушд накарданӣ раванди тичоратикуонии НФИТ дар МТОК боқӣ мемонад.

Яке аз механизмҳои ташаккули муҳити тичоратикуонӣ дар МТОК таъминоти инфрасохторӣ ба ҳисоб меравад, ки он ташкили соҳторҳои

махсуси ташкилӣ, марказҳо, агентиҳо ва фондҳоро дар назар дорад, ки ба чунин равандҳо нигаронида шудаанд⁹⁰:

- расонидани кумаки молиявӣ, маркетингӣ, ҳуқуқӣ, кадрӣ, иттилоотӣ ва дигар кумакҳо ба таҳиягарон;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиқи фаъолияти инноватсионӣ ва тиҷоратикунонии навовариҳо;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти инноватсионӣ ва гайра.

Инфрасоҳтори инноватсионӣ дар худ маҷмуи субъектҳои фаъолияти инноватсиониро таҷассум менамояд, ки вазифаҳои хизматрасонӣ ва кумак ба равандҳои инноватсиониро иҷро мекунанд.

Аслан ду навъи (модели) асосии бунёди инфрасоҳтори инноватсиониро аз ҳамдигар ҷудо менамоянд⁹¹:

➤ модели давлатӣ, ки ба татбиқи барномаҳои давлатии рушди соҳаҳои пешрафта бо маблағгузории буҷетӣ ба ташкилотҳое, ки тадқиқотҳои фундаменталиӣ ва амалӣ мебаранд, такя мекунад. Стратегияи рушди инноватсионӣ дар чунин модел татбиқи барномаҳои умумимиллии рушди барномаҳои бисёрсолаи таълимро (пеш аз ҳама таҳсилоти олиро) дар бар мегирад. Ғайр аз ин, дар ин модел ҷалби корпоратсияҳои инноватсионии технологиҳои хориҷӣ ба иқтисодиёти ватаниӣ, пешниҳоди имтиёзҳои назаррас ба тиҷорати миллии илмӣ – техниκӣ, ширкатҳои инноватсионии фаъол, ки маҳсулоти соҳаҳои технологияи баландро содир мекунанд, дар назар дошта шудааст;

➤ модели кооперативӣ, ё модели «инноватсияи кушода». Он ҳусусияти байнидавлатӣ дошта, ба ҳамкории иштирокчиёни бозори инноватсионӣ такя мекунад ва сатҳи пасти бюрократизатсия, омезиши самараноки захираҳои дохилии корпоративӣ ва манбаъҳои беруниро дар назар дорад.

⁹⁰ Секерин В.Д., Горохова А.Е. Инновационная среда как фактор эффективности коммерциализации инноваций. // Известия МГТУ «МАМИ». – 2014. - № 2(20), Т. 5. - С.39-43.

⁹¹ Новикова Е.Н., Парахина В.Н. Развитие инфраструктуры коммерциализации инноваций. // Вестник Северо - Кавказского федерального университета. - 2013. - № 2(35). - С.258-262.

Дар шароити имрӯза дилҳоҳ модели инфрасохтори инноватсионӣ аз се ҷузъи ҳатмии алоқаманд иборат мебошад, ки ба ин самтҳо нигаронида шудаанд:

1. Ба таъминоти таҳқиқотҳои илмӣ ва инкишофи он;
2. Ба дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ;
3. Ба фароҳам овардани шароити зарурӣ барои истеҳсоли таҳқиқотҳои пешрафта.

Дар идомаи кор мо инфрасохторҳои инноватсионӣ, ки ба тиҷоратикунонии НФИТ дар МТОК имкон медиҳанд, муфассалан мебинем:

1. **Маркази интиқоли технологияҳо**, (МИТ) ки як қатор чорабиниҳоро оид ба интиқоли технологияҳо, «ноу-хау», таҷҳизот, иттилоот ва дигар манбаҳои моддӣ ва гайримоддӣ, дорандагони дониш аз бахши коркард то соҳаи татбиқ амалии онҳо амалӣ мегардонад. Пеш аз ҳама он пешрафти тадқиқоти илмиро дар саноат, ки бо истифодаи маблағҳои буҷетӣ бунёд ёфтаанд, метезонад. Яке аз вазифаҳои асосии марказ ба лоиҳаи тиҷоратӣ табдил додани тадқиқоти илмӣ мебошад;

2. **Технопарк**—комплекси амволиест, ки дар он институтҳои тадқиқотӣ, иншооти саноатӣ, марказҳои тиҷоратӣ, майдонҳои намоишгоҳ, муассисаҳои таълими, инчунин иншоотҳои хидматрасонӣ муттаҳид гардидаанд. Бо ибораи дигар технопарк -ин ташкилотест, ки аз ҷониби мутахассисон идора карда мешавад, ки ҳадафи асосии он баланд бардоштани некуаҳволии ҷомеаи маҳаллӣ тавассути пешбурди фарҳангӣ инноватсионӣ, инчунин рақобатпазирии тиҷорати инноватсионӣ ва ташкилотҳои илмӣ мебошад. Барои ин, технопарк ҷараёни дониш ва технологияҳои навро дар байни МТОК, ташкилотҳои илмӣ, ширкатҳои тиҷоратӣ ва муассисаҳои бозор бармеангезад ва равона мекунад;

3. **Бизнес-инкубатор**—ин ташкилоти бисёрсоҳавӣ мебошад, ки ба дастгирии лоиҳаҳои стартапи ихтирооткорони ҷавон дар тамоми марҳилаҳои рушд аз таҳияи ғоя (идея) то тиҷоратисозии он сару кор

дорад. Бизнес-инкубатсия бо мақсади таъмин намудани ташкилотҳо бо чунин ҷузъҳои муҳими соҳибкории инноватсионӣ, ба монанди биноҳо, алоқа, таҷхизоти идоравӣ, таҷхизот, омӯзиши кормандон, машварат ва ф. пешбинӣ шудааст;

4. Марказҳои тиҷоратиқунони корҳои илмӣ–тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ –конструкторӣ (КИТТК) ба гурӯҳҳои гуногуни ашҳоси ба ҳайати муассисаи таҳсилоти олий доҳилшаванд қумак мерасонад. Вазифаҳои марказҳои тиҷоратиқунони КИТТК аз инҳо иборат мебошад:

- ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти илмӣ–тадқиқотӣ, ки аз гузаронидани мониторинги коркардҳои илмӣ–техникӣ хуносабандӣ мегардад;
- бунёд ва рушди пойгоҳи маълумотҳои КИТТК;
- ташкили назорати технологӣ барои ошкорсозии инноватсияҳои тиҷоратшаванда;
- ташаккули нақшай тиҷоратиқунонӣ, ки таъминоти ташкилотро бо воситаҳои моддию техникӣ ба роҳ мемонад, инчунин гузаронидани тадқиқотҳои маркетингӣ, патентӣ ва фаъолияти намоишгоҳӣ;
- ташкили базаи лоиҳаҳои илмӣ-техникӣ, ки барои ҷойгиркунӣ ба бизнес-инкубатор ва таҳсил барои татбиқи онҳо гурӯҳҳои иҷроқунандагон пешниҳод карда шуданд;
- сабти ноу–хау, гузаронидани корҳои патентӣ, патенткунони инноватсияҳо ва бастани шартномаҳои иҷозатномавӣ (литсензионӣ);
- интиқоли маълумотҳо дар бораи навовариҳо ба чоп барои феҳристи коркардҳо ва таҳқиқот;
- интиқоли КИТТК бузург ва лоиҳаҳо барои татбиқи самаранок, ки барои бунёди корхонаҳои хурди инноватсионӣ лозиманд, инчунин ҷалби маблағҳои фондҳо ва бонкҳо.

5. Корхонаҳои хурди инноватсионӣ (КХИ) шакли мушаххаси тиҷоратиқунони инноватсияҳо барои ташкилотҳо мебошанд, ки худ мақсад надоранд, ки навовариҳоро татбиқ кунанд, балки танҳо онро эҷод мекунанд. Ба инҳо доҳил мешаванд МТОҚ, институтҳои илмӣ –

тадқиқотӣ, институтҳои АИ ва ғайра. Дар заминаи КХИ натиҷаҳои фаъолияти илмию техникии МТОК ба сатҳи саноатӣ оварда мешаванд. Чунин корҳо ба таври назаррас ҷолибияти инноватсияро барои санчиши минбаъдаи онҳо дар корхонаҳои калони саноатӣ баланд мебардорад.


Аз рӯи маълумотҳои овардашуда, яъне инфрасохторҳое, ки дар МТОК ба тиҷоратиқунонии НФИТ имкон медиҳанд, ба хулосае омадан мумкин, ки МТОК-и ҷумҳуриро мебояд пайи такмили ин инфрасохторҳои худ машғул гарданд. Агар дар пойгоҳи муассиса яке аз ин инфрасохторҳо мавҷуд набошад, бо истифода аз тамоми имконот (сараввал аз омодасозии ҳуҷҷатгузориҳои меъёри ҳуқуқӣ) ва манбаҳои маблағгузорӣ (вазъи молиявӣ) ин инфрасохтори инноватсиониро дар заминаи худ таъсис ва такмил диҳанд ва ё ҳадди ақал дар нақшай дурнамои инноватсионии худ барои таъсисаш дар оянда онро ҷойгир созанд.

Инфрасохторҳои инноватсионии МТОК метавонанд номгӯи зерини маҳсулоти тиҷоратишавандаро, ки аз ҷониби онҳо дар асоси фаъолияти илмӣ–тадқиқотӣ ба даст меояд, пешниҳод намоянд: (ниг. ба расми 7)

- ❖ маҳсулоти таҳлилӣ барои эҳтиёҷоти ташкилотҳои давлатӣ, хусусӣ ва саноатӣ;
- ❖ маҳсулоти нашриётӣ;
- ❖ маҳсулоти тиҷоратӣ дар соҳаи фаъолияти конфронсӣ;
- ❖ маҳсулотҳои таълимии дар амал татбиқшаванда;
- ❖ маҳсулоти тиҷоратӣ дар соҳаи фаъолияти машваратӣ – эксперти;
- ❖ маҳсулоти тиҷоратӣ, ки хусусияти истеҳсоли ояндадори саноатӣ ва татбиқи амалий доранд.

Дар асл агар назар афканем, барои пешниҳоди номгӯи маҳсулоти тиҷоратишаванда ки аз ҷониби МТОК-и ҷумҳурий дар асоси фаъолияти илмӣ–тадқиқотӣ ба даст меояд, инфрасохторҳои инноватсионии онҳо иқтидору имконият доранд.

ИНФРАСОХТОРИ ИННОВАЦИОНИИ МТОК



**Расми 7. Номгӯи маҳсулотҳои тиҷоратишавандай МТОК
(таҳияи муаллиф)**

Аксарияти МТОК-и пешрафтаи ҷумхурӣ (ДМТ, ДДТТ ба номи А. Сино, ДТТ ба номи М. Осимӣ, ДДТТ, ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур, ДСРТ, ДДҲБС) дар зерсоҳторҳои инноватсионии дар ихтиёрдоштаи хеш дар шароити имрӯза дар асоси фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ маҳсулотҳои тиҷоратишавандаро метавонанд дар намуди маҳсулоти таҳлилӣ барои эҳтиёҷоти ташкилотҳои давлатӣ, хусусӣ ва саноатӣ, маҳсулоти нашриётӣ, маҳсулоти тиҷоратӣ дар соҳаи фаъолияти конфронсӣ,

маҳсулотҳои таълимии дар амал татбиқшаванд, маҳсулоти тиҷоратӣ дар соҳаи фаъолияти машваратӣ-экспертӣ, маҳсулоти тиҷоратӣ, ки хусусияти истеҳсоли ояндадори саноатӣ ва татбиқи амалӣ доранд, ба муҳити дохила (таҳқиқгарон, таҳиягарон, ҲПО, ихтирокорон ва муҳаққиқони ҷавон) ва беруна (корхонаҳои саноатӣ, хизматрасон, соҳибкорони хусусӣ) пешниҳод созанд. Барои таҳия ва истеҳсоли ин маҳсулотҳои тиҷоратишаванда вазъи ҳозираи молиявии МТОК-и ҷумҳурӣ имконият медиҳад.

Чиҳати таъмини бартарияти рақобатпазирӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимиӣ ва боло бурдани рейтинги худ МТОК дар шароити муосир дар аҳамияти афзояндаи фаъолияти худ, ки ба тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмию техникӣ бо роҳи пешниҳод намудани маҳсулотҳои илмиасоси рақобатпазир ба бозор нигаронида шудааст, бештар аҳамият медиҳанд.

Одатан раванди тиҷоратиқунонии НФИТ дар МТОК аз рӯи 3 марҳилаи асосӣ ба роҳ монда мешавад: (ниг. ба расми 8)

1. марҳилаи 1-ум иттилоотӣ омодабошӣ. (таҳқиқ ва таҳлили вазъи ФИТ дар МТОК);
2. марҳилаи 2-ум банақшагирӣ ва интихоб. (табдил додани ҳадафҳои умумӣ ба самтҳои мушаххаси кор. Амалҳо ва нишондиҳандаҳои мушаххас);
3. марҳилаи 3-ум татбиқи қарорҳои қабулшуда. (таҳияи роҳҳои самараноки расидан ба ҳадафҳо, вазифаҳо, фаъолиятҳо. ва ғайра).

Иттифоқҳои стратегии шакли муассирарини ҳамкорӣ ва ҳамгирии корхонаҳо ва ширкатҳои саноатӣ, институтҳои тадқиқотӣ ва МТОК мебошанд. Корхонаҳои саноатӣ дар худ норасони фаъолияти инноватсиониро ба хубӣ дарк мекунанд ва барои аз худ кардани технологияҳое саъӣ мекунанд, ки ба онҳо ҷойгузини воридотро фароҳам оварда, рақобатпазирини онҳоро баланд бардоранд. Дар ин раванд МТОК ва ташкилотҳои илмӣ, ки бонкҳои маълумоти пуркуват дар

бораи таҳияҳои нави умебахши лоиҳаҳои инноватсионӣ доранд, омодаанд онҳоро ба саноат интиқол диханд.



Расми 8. Марҳилаҳои раванди тиҷоратиқунонии НФИТ дар МТОК (таҳияи муаллиф)

Дар шароити имрӯза дар раванди тиҷоратиқунони НФИТ дар МТОК-и ҷумҳурӣ ҷунин мушкилотҳо мавҷуд ҳастанд:

- маҳдуд будани талабот аз тарафи субъектҳои иқтисодӣ (корхонаҳо ва ташкилотҳо) ба коркардҳои илмӣ-таҳқиқотӣ;
- ба қадрӣ коғӣ рушд ва амал накардани инфрасоҳторҳои инноватсионии МТОК;
- ҷалби нокифояи маблағҳои ғайрибуҷетӣ ва сармоягузорон (сармоягузорони хусусӣ) ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ. Сабаб дар он аст, ки дар ҳоли ҳозир сармоягузорони хусусӣ барои гузоштани

маблағ ба таҳқиқотҳои илмӣ, ки дар раванди он ғояҳои нав бояд ба мол ва маҳсулот табдил ёбанд омода ва ҳавасманд нестанд. Диқкати онҳоро аллакай мол ва маҳсулоти омодашуда ҷалб менамояд ва тадқиқоти дар он гузаронидашуда ба онҳо он қадар муҳим нест.

- нокифоя будани рушди муносибатҳо дар доираи шарики давлат бо баҳши хусусӣ дар раванди тиҷоратикунioni НФИТ. Дар ин раванд давлат бояд баҳри дастгирии фаъолияти инноватсионии МТОК сармоягузорони хусусиро баҳри мабалғузорӣ ба самти корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ҷалб намояд.

Вобаста ба ин масъала мо чунин мешуморем, ки баҳри ҷалби ҳаридорони беруна (корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасон) ва иштироки онҳо дар раванди тиҷоратикунioni натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-техниқӣ МТОК-и ҷумҳурӣ чунин корҳоро анҷом диҳанд:

- гузаронидани таҳқиқоти маркетингӣ дар бозорҳои инноватсионӣ;
- зиёд намудани ҳаҷми маблағгузориҳо ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ аз ҳисоби маблағҳои ғайрибуҷетӣ;
- истеҳсоли мол ва маҳсулотҳои ба маҳсулоти бозорҳои доҳила ва хориҷа рақобаткунанда;
- омода ва омӯзонидани менечерони технологӣ;
- ҳарчи зудтар табдил додани ғоя ба натиҷаҳои (мол ё маҳсулоти) тиҷоратишаванда;
- ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба дар раванди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ;
- бунёди корхонаҳои хурди инноватсионии истеҳсолӣ дар заминаи МТОК.

Қобил ба зикр аст, ки дар сурати амалисозии ин равандҳо тиҷоратикунioni байни МТОК бо муҳити беруна (корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасон) дар ояндаи наздик ба марҳилаи нави рушд доҳил ҳоҳад гашт. Тиҷоратикунioni НФИТ ба тамоми иштирокчиёни он (корхона, МТОК, тоҷирон, соҳибкорон, давлат) манфиат оварда, маҳсусан барои

МТОК манбай нави маблағгузорӣ дар самти корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ мегардад.

Файр аз харидор ва фурӯшандадар раванди тиҷоратиқунонӣ нақши муҳимро инфрасохтори МТОК, ки меҳвари он парки технологӣ аст, мебозад. Дар ҳоли имрӯз дар МТОК-и ҷумҳурий ягона инфрасохтори инноватсионӣ, ки ба тиҷоратиқунонии НФИТ имкон медиҳад, паркҳои технологӣ (дар якчоягӣ бо зерсохторҳои худ) ба ҳисоб мераванд.

Мақсади асосии ташкили Парки технологӣ тиҷоратиқунонии натиҷаи таҳқиқотҳои илмӣ, хизматрасониҳои муҳталифи дар бозори истеъмолӣ талаботдошта ва ба даст овардани фоида мебошад, ки дар ин самт бояд корхонаҳои ҳурди истеҳсолӣ низ ташкил карда шаванд. Яъне ҳар як муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият вазифадор аст, ки парки технологияи худро ҳамчун шахси ҳуқуқӣ, ки дорои муҳр ва дигар нишонаҳои шахси ҳуқуқӣ мебошад, дар соҳтори худ ташкил намояд. Дар шароити имрӯза бо назардошти талабот ва сиёсати давлатӣ доир ба рушди фаъолияти инноватсионӣ дар ин самт бояд кадрҳои лаёқатманди баландихтисос, серҳаракат ва аз ҳар як навоварию ихтирооти дар сатҳи байнамилалӣ ба вуқу омада хабардору интихоб ва таъйин гарданд.

Ба мақсад мувоғиқ мебошад, ки роҳбарияти МТОК-и ҷумҳурий аз таҷрибаи давлатҳои дигар дар ин самт истифода намоянд. Дар ин раванд муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии байни давлатҳои ИДМ Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон аллакай ба муваффақиятҳои беназир ноил шудаанд. Таъсиси технопаркҳо дар Федератсияи Русия аз солҳои 80-уми асри гузашта оғоз гардидаанд. Бояд ҳар як сафари роҳбарият ва кормандони донишгоҳу донишкадаҳо ба хориҷи кишвар омӯзиши масъалаи мазкурро низ мувоғики имконият дар бар гирад. Истифодаи маълумотҳо тибқи шабакаи Интернет низ аз фоида холӣ нест. Албатта, ба андешаи мо, дар таъсиси парки технологӣ ва дигар инфрасохторҳои инноватсионӣ (маркази интиқоли технологияҳо, тиҷорат-инкубатор, марказҳои тиҷоратиқунонии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҷрибай-

конструкторӣ, корхонаҳои хурди инноватсионӣ) вазъи молиявии донишгоҳу донишкада низ бояд ба инобат гирифта шавад. Шояд ба мақсад мувоғиқ бошад, ки дар зинаи аввал паркҳои технологӣ бештар ба хизматрасониҳое мутобиқи оинномаи худ машғул шаванд, ки фоидай бештар меоранд ва вобаста ба имкониятҳои молиявии бадастоварда зина ба зина дар доираи нақшай дурнамо ба таъсиси корхонаҳои хурди инноватсионӣ, ташкили истеҳсолот дар ин самт қӯшиш намоянд. Ба мақсад мувоғиқ мебошад, ки паркҳои технологӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ низ маблаггузорӣ карда шаванд. Дар ин раванд муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии ҷумҳурӣ бояд бо Шуруи координатсионии назди Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамкории судманд намоянд. Барои ҳалли масъалаҳои мубрами ҳарочоти қалони молиявиро талабкунанда мутобиқи Низомнома донишгоҳу донишкадаҳо имконият доранд, ки якҷоя амал намуда, дар асоси саҳмгузорӣ ин ё он таҷхизот, моликият ва технологияи навро доро шаванд, ки он ба манфиати онҳо хизмат намояд. Дар шароити имрӯзаи ҷумҳурӣ ҳоло ҳам имкониятҳои зиёди ҳаридорӣ намудани объектҳои истеҳсолию хизматрасонӣ мавҷуданд, ки дар мавриди сари вақт ҳаридорӣ намудани онҳо имконияти ташкил ва ташаккули ҳама гуна паркҳо имконпазир мегардад.

Ба андешаи мо, дар ин самт таъсис додани Шуруи ҳамоҳангози муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва ба он ҷалб намудани роҳбарияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидой ва миёнаи қасбӣ ба манфиати ҳар чи беҳтару сифатнок ҳал намудани масъалаҳои ба фаъолияти самаранок оғоз намудани паркҳои технологӣ мебошад. Аз ҷумла, пояти моддию техникии аксарияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидиои қасбии ҷумҳурӣ нопурра истифода мегардад. Истифодаи пояти моддию техникиӣ, нерӯи арзони корӣ ва бо ин мақсад мавриди истифода қарор додани технику таҷхизоти онҳо аз манфиат ҳолӣ нест. Барои таъсис додани паркҳои воқеии технологӣ ва дигар инфрасоҳторҳои инноватсионӣ барои тиҷоратиқунонии НФИТ маблағҳои қалон заруранд, ки ин маблағҳоро бояд пеш аз ҳама худи донишгоҳу донишкадаҳо бо истифодаи

имконияти аввалиндарачаи тичоратикуонии фаъолият ва хизматрасониҳо ба даст оранд.

Вобаста ба ин тибқи Нақшай чорабиниҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон⁹² бояд ҳамкориҳои байнипарки технологӣ ва инноватсионии Академияи илмҳо бо паркҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, инчунин ҷиҳати дар истеҳсолот ба роҳ мондани дастовардҳои инноватсионӣ байни Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барқарор карда шаванд.

Дар таҷрибаи ҷаҳонии пешрафти раванди тичоратикуонии НФИТ дар МТОК се роҳи асосии интиқол ва тичоратикуонии натиҷаҳои фаъолияти таҳқиқотҳои илмӣ ва технологияҳо мавҷуд аст⁹³:

- гузаронидани КИТТК дар асоси фармоишҳои корхонаҳои саноатӣ ва дигар ташкилотҳо;
- иҷозатномадиҳӣ (литсензакуонӣ) ва додани ҳуқуқи патентӣ;
- ташкили ширкатҳои хурд дар заминаи дастовардҳои илмии МТОК.

Аз рӯи пешрафти роҳи 1-ум татбиқи бомувафғақияти КИТТК бо фармоиши корхонаҳои саноатӣ ва ташкилотҳо метавонад боиси ташкили озмоишгоҳҳои муштарак, инчунин марказҳои маҳсуси илмӣ, таълимӣ ва технологӣ дар муассиса гардад. Дар сурати таъсис ёфтани озмоишгоҳҳои муштарак он метавонад мутахassisони сатҳи касбӣ ва ҷаҳониро ки қодиранд ҳалли масъалаҳои бунёдӣ ва амалии илмиро дар самти эҷоди мавод ва технологияҳои нав барои корхонаҳои саноатӣ ва дигар ташкилотҳои илмии ҷумҳурӣ иҷро намоянд, омода намояд.

Роҳи 2-юм ин иҷозатномадиҳӣ (литсензакуонӣ) ва додани ҳуқуқи патентӣ. Бо истифодаи ин роҳ аксарияти МТОК метавонанд дар ҳуд манбаҳои молиявӣ ва пулии гайрибуҷетиро созмон дода, сатҳи маблағгузориро ба самти корҳои илмӣ–таҳқиқотии ҳуд ба маротиб афзоиш диҳанд. Ин роҳ дар аксарияти МТОК-и давлатҳои ҳориҷӣ

⁹² Фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 февраля соли 2015, № 365

⁹³ О. Г. Дъяченко., С. А. Карев., Пути и проблемы коммерциализации вузовских технологий. Научный журнал «Инновационная Россия, проблемы и опыт», сфера инновации № 6 (104), 2007 с. 15

ҳамчун манбай назарраси даромад ба ҳисоб меравад. Масалан, дар портфели патентии Донишкадаи технологияи Массачусетси ИМА зиёда аз 3 ҳазар патент мавҷуд аст, ки ин амал соли 2005–ум ба он зиёда аз 50 млн. доллар даромад овардааст. Аммо дар портфели патентии МТОК – чумхурӣ ин нишондиҳанда дар 3 соли охир (2016-2018) зиёда аз 103 патентро (чамъи умумии патент, патенти хурд ва патенти аврупой) ташкил доданд. Миқдори зиёди ихтироот ба соҳаҳои «Тиб»-(41,7%), «Химия» (9,7%), «Металлургия»-(8.74%), «Кишоварзӣ»-(7.84%), «Соҳтмон»-(6,8%), «Механика»-(5,82%), «Саноат»-(4,85%), «Физика»-(3,88%), «Барқ»-(3,88%), «Байторӣ»-(1,94%), «Қонеъсозии эҳтиёҷоти ҳаётии инсон»-(1,94%), «Равандҳои гуногуни технологӣ»-(1,94%) ва «Текстил»-(0,97%) рост омаданд⁹⁴.

Роҳи 3–юм ин ташкили ширкатҳои хурд дар заминаи дастовардҳои илмии МТОК ба ҳисоб меравад. Аз рӯи ин роҳ тайи 10 солаи охир дар заминаи МТОК – и чумхурӣ (ДМТ, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур, ДТТ ба номи М. Осимӣ, ДСРТ ва ғ.) ширкатҳои хурд нею балки озмоишгоҳҳо, марказҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, институтҳои тадқиқотӣ дар самти бурдани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар бахши илмҳои дақиқ, табиӣ ва техниکӣ ташкил карда шуданд.

Мушкилоти асосии пешбурди ин 3 роҳи тиҷоратиқунонии НФИТ дар МТОК-и чумхурӣ ба андешаи мо ин норасоии кадрҳо, мутахассисон, олимон ва менечерони соҳибтаҳассус, ки дониш ва таҷрибаи пешбурди раванди тиҷоратиқунонии НФИТ, идора кардани лоиҳаҳои инноватсиониро дар муассиса дошта бошанд, ба ҳисоб меравад. Барои ҳамин бояд МТОК дар заминаи инфрасоҳторҳои инноватсионии худ дар доираи лоиҳаҳо, нақша-чорабинихо, барномаҳо омӯзиши мутахассисонро дар доираи идораи ширкатҳои хурди инноватсионӣ, асосҳои менечменти инноватсионӣ, омодасозии менечерони баландиҳтинос ба роҳ монда, курсҳои маҳсуси такмили ихтиносро дар пойгоҳҳои дар самти инноватсия фаъолияткунанда ба роҳ монанд.

⁹⁴ Маҷмӯаи таҳлилии ММПИ – Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ. Душанбе 2020. – с.87

Ба андешаи мо хуб мебуд агар ҳамагуна ихтирооту кашфиёт ва навҷӯиву навоварӣ, баҳусус фаъолияти Паркҳои технологий назди муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва илмӣ (дар ин замина дигар инфрасоҳторҳои инноватсионӣ) аз ҷониби роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва мақомоти даҳлдор дастгирӣ ёфта, аз имтиёзҳо бархурдор бошанд. Дар ин самт ҳамчунин ба манфиати кор аст, ки байни Паркҳои технологӣ ва муассисаҳои илмию корхонаҳои саноатӣ ҷиҳати рушди раванди тиҷоратиқунонии НФИТ ҳамкориҳои доимӣ мавҷуд бошад.

Вобаста ба ин, аз нуқтаи назари мо ба маврид мебуд агар дар МТОК барои рушди иқтидор ва фаъолияти инноватсионӣ, беҳтарсозии раванди тиҷоратиқунонии НФИТ ҷунин корҳо мавриди амал қарор дода мешуданд:

1) дар доираи Парки технологӣ ташкилот ва ё марказҳои илмию таҳқиқотӣ, иншооти саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ, ҳамчунин иншооти хизматрасониро муттаҳид шуда, бо истифода аз технологияҳои аълосифат барнома ва лоиҳаҳои инноватсионӣ амалӣ гардонида шаванд;

2) ба ташаккул ва такмили низоми тайёр кардан ва баланд бардоштани таҳассуси мутахассисон дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ, андешидани ҷораҳо оид ба дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкорӣ ва корҳои патентиву литсензионӣ ба ихтироъкорону навоварони муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати дастрасии Шаҳодатномаи муаллифӣ ё Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии захирави иттилоотӣ, ки ба феҳристи давлатии захиравои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд, дар ҳамкорӣ бо Муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилооти назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат карда шавад;

3) ба таъсиси заминai моддию техникий ва технологий фаъолияти инноватсионӣ (тиҷорат-инкубаторҳо, марказҳои иттилоотӣ ва маркетинг, марказҳои трансфераи технологияҳо ва гайра) дикқат дода шуда, барномаҳои инноватсионии муассисаҳои таълимӣ таҳия ва татбиқ мегардид.

Тавре дар боло қайд намудем, дар шароити ҳозира дар МТОК-и ҷумхурӣ ягона инфрасоҳтори инноватсионии ба тиҷоратикунонии НФИТ имкондиҳанда паркҳои технологӣ ба ҳисоб мераванд. Бояд қайд намуд, ки дар МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон Паркҳои технологии таъсисдодашуда бо номҳои «**Парки технологӣ**», «**Парки инноватсионӣ-технологӣ**», «**Парки фановарӣ-инноватсионӣ**», «**Парки илмӣ-инноватсионӣ**», «**Парки технологияҳои инноватсионӣ**» таъсис дода шуда, дар мақомоти даҳлдор аз қайди давлатӣ гузаштаанд.

Дар заминаи паркҳои технологии МТОК-и пешрафтаи ҷумхурӣ ҷиҳати рушди раванди тиҷоратикунонии НФИТ аксаран сехҳо, озмоишгоҳҳо, институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, марказҳои муҳандисию техниқӣ, таълимӣ-тренингӣ, ташхисию табобатӣ сару кор доранд ва дар ин самт фаъоланд. Масалан дар доираи парки технологии ДМТ сехҳои сангҳои қимматбаҳо, сехи хурди замбурӯғпарварӣ, институти илмӣ-таҳқиқотӣ ва дигар озмоишгоҳҳо, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур озмоишгоҳҳои «**Иҳтиология**», «**Лимупарварӣ**», «**Гулпарварӣ**», Институти илмӣ-тадқиқотии «**Биотехнология**», ДТТ ба номи М. Осимӣ маркази муҳандисию техниқӣ, озмоишгоҳҳои «**Энергияи соғ**», озмоишгоҳҳои кафедраи «**Технологияи мошинсозӣ, дастгоҳҳои металбурий ва олотҳо**», устохонаи таълимии кафедраи «**Истифодабарии нақлиёти автомобилий**», ДТТ маркази тренингӣ ва таълимӣ, ДДТТ ба номи А. Сино маркази ташхисию табобатӣ, маркази таълимию-клиникии стоматологӣ, озмоишгоҳҳои марказии илмӣ-таҳқиқотӣ (ОМИТ), ДДҲБС маркази хизматрасонии компьютерӣ, маркази хизматрасонии полиграфӣ, маркази хизматрасонии дизайнерӣ, «**ташкилоти ҷамъиятии дастгирии ҳуқуқӣ**», «**агробизнес-консолтинг**», «**аудит-консолтинг**», «**соҳибкор ва менечмент**» «**технологияҳои иттилотӣ-шабакавӣ**», «**омӯзиши афкори иҷтимоӣ-сиёсӣ**», «**ҳамгириӣ, таҳриру тарҷума**», ДДХ ба номи Б. Faфуров маркази омӯзишигу таҳқиқотии технологияи компьютерӣ, корҳои таъмирий, хизматрасонии техникиву матбаавӣ-рекламавӣ ва такмили омӯзиши забонҳои хориҷӣ, сехи таълимиву истеҳсолии дӯзандагӣ ва ҳунарҳои

миллӣ ва дар дигар МТОК ба амсоли инҳо ба раванди тиҷоратиқунонии НФИТ машғул ҳастанд. Дар ин замина МТОК-и дигари ҷумҳуриро мебояд таҷрибаи ин муассисаҳоро ҷиҳати таъмини бартарияти рақобатпазир ва рушди иқтидори инноватсионӣ марҳила ба марҳила дар худ амалӣ созанд.

Дар доираи таҳлилҳои гузаронидашуда маблағҳо, ки аз тиҷоратиқунонии НФИТ тайи солҳои 2019–2021 МТОК-и ҷумҳурӣ ба даст овардаанд муайян карда шуданд. Аммо он маблағҳои бадастомада аз тиҷоратиқунонии НФИТ дар МТОК тақрибан дар алоҳидагӣ аз 60 ҳаз.сомонӣ то 240 ҳаз. сомониро ташкил медиҳанд, ки агар онро ба тиҷоратиқунонии НФИТ-и МТОК давлатҳои мутарракӣ (ИМА, ИА) қиёс созем он тамоман маблағи ноҷиз аст. Масалан Маркази технологияҳои инноватсионии Донишкадаи технологији Массачусетси ИМА давоми 1 сол раванди тиҷоратиқунонии НФИТ худро дар ҳаҷми 10 млн.доллари амрикӣ ба роҳ монда, дasti кам 3–3,5 млн. доллар фоида мегирад⁹⁵.

Сабабҳои паст будани нишондиҳандаҳои асосии тиҷоратиқунонии НФИТ дар МТОК аз суст рушд намудани иқтидори инноватсионии онҳо пайдо гардидааст. Файр аз ин дар МТОК-и ҷумҳурӣ рушд ва такмили назарраси инфрасохторҳои инноватсионӣ, ки ба раванди тиҷоратиқунонии НФИТ имкон медиҳанд, кам ба ҷашм мерасанд ва қонеъкунанда нестанд. Аз таҳлилҳои гузаронида мо ба хулосае омадем, ки омилҳои таъсиррасон ба раванди тиҷоратиқунонии НФИТ ва паст будани нишондиҳандаҳои асосии тиҷоратиқунонӣ дар МТОК инҳо ба ҳисоб мераванд:

- ✓ таҳқиқотҳои илмӣ ва қашфиётҳои МТОК аксар вақт аз эҳтиёҷоти бахши воқеӣ ҷудо гардидаанд ва дар коркардҳо ва истехсолоти корхонаҳои саноатӣ истифода намегарданд;

⁹⁵ The United States of Innovation: Ranking the States (And a District) For Innovation. Available at: <http://www.fastcompany.com/3007772/united-states-innovation-ranking-states-and-districtinnovation>. (accessed 20.04.2021).

- ✓ фаъолияти таҳиягарон ва субъектони инфрасохтори инноватсионии аксар вақт танҳо ба таври расмӣ ба тиҷоратиқунонӣ нигаронида шудаанд, аммо дар асл амалӣ гардонида намешаванд;
- ✓ як шакли муайянӣ раванди тиҷоратиқунонӣ аз сабаби паст ва суст будани алоқамандии субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК вучуд надорад;
- ✓ нақшай тиҷоратиқунонии НФИТ, номгӯи маҳсулотҳои тиҷоратиқунонда, шакли тиҷоратиқунонӣ қариб, ки дар ягон нақша – чорабиниҳои инфрасохторҳои инноватсионии МТОК – и ҷумҳурӣ (**паркҳои технологӣ**) ва нақшай дурнамои инноватсионии онҳо воҳӯрда намешавад;
- ✓ дар МТОК системаи самараноки ангезасозӣ ва ҳавасмандгардонии муҳаққиқон барои тиҷоратиқунонӣ диде намешавад. Аз ин рӯ муҳаққиқон, ихтирооткорон ва лоиҳасозони ҷавон аз раванди тиҷоратиқунонӣ ҳавасманд нестанд ва барои пешрафти ин раванд бо хоҳиши худ саъӣ ва кӯшиш намекунанд;
- ✓ дар инфрасохторҳои инноватсионии МТОК фаҳмиш ва маданияти соҳибкорӣ, тиҷоратиқунонӣ ба қадри коғӣ рушд накардааст ва аз ин рӯ ин раванди тиҷоратиқунонии НФИТ тараққӣ нокарда боқӣ мемонад.

Боиси қайд аст, ки танҳо дар сурати бартарафсозии камбудиҳои дар боло номбаргардида ва бартарафсозии омилҳои таъсиркунанда ба тиҷоратиқунонии НФИТ дар МТОК давра ба давра ин раванд рушд ҳоҳад кард ва танҳо дар он вақт он метавонад бартарияти рақобатпазирии МТОК-ро таъмин ва кафолат дихад.

Барои тиҷоратиқунонии самарабахши НФИТ зарур аст, ки МТОК инфрасохтори системавии интиқоли дониш ва технологияро аз бахши давлатӣ ба соҳаи саноат ташкил намояд, ки он ба афзоиши шумораи дарҳостҳо барои ихтироот бо иштироки озмоишгоҳҳои давлатӣ ва МТОК-и миллӣ, афзоиши шумораи патентҳои барои онҳо додашуда ва афзоиши ҳарочоти бахши хусусӣ барои дастгирии таҳқиқотҳои илмӣ дар МТОК мусоидат мекунад.

Дар қисмати хулоса инро қайд месозем, ки таъминоти бартарияти рақобатпазирӣ ва рушди иқтидори инноватисонии МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тиҷоратикунioni НФИТ вобастагии мустақим ва бевосита дорад.

Аз таҳлили маводи дар зербоби 3.1 матраҳшуда чунин хулосабарорӣ намудем: 1) омилҳо ва мушкилотҳое, ки ҳангоми тиҷоратикунioni НФИТ дар МТОК таъсир мерасонанд муайян ва муқаррар карда шуданд, ки ба инҳо дохил мешаванд: таҳқиқотҳои илмӣ ва қашфиётҳои МТОК аксар вақт аз эҳтиёҷоти бахши воқеӣ ҷудо гардидаанд ва дар коркардҳо ва истеҳсолоти корхонаҳои саноатӣ истифода намегарданд, фаъолияти таҳиягарон ва субъектони инфрасохтори инноватсионии аксар вақт танҳо ба таври расмӣ ба тиҷоратикунӣ нигаронида шудаанд, аммо дар асл амалӣ гардонида намешаванд, як шакли муайяни раванди тиҷоратикунӣ аз сабаби паст ва суст будани алоқамандии субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК вучуд надорад; 2) инфрасохторҳои инноватсионӣ, ки ба раванди тиҷоратикунioni НФИТ имконият медиҳанд муайян карда шуданд; 3) номгӯи маҳсулотҳои тиҷоратишаванда, ки аз ҳисоби фаъолияти илмӣ-тадқиқотии МТОК ба даст меоянд аз ҷониби муаллиф пешниҳод карда шуд; 4) механизмҳои ташаккули муҳити тиҷоратикунӣ дар МТОК таъминоти инфрасохторӣ ба ҳисоб меравад ва аз ин рӯ бояд дар пойгоҳи МТОК инфрасохтори инноватсионӣ таъсис дода шавад; 5) марҳилаҳои раванди тиҷоратикунӣ муайян ва муқаррар карда шудаанд ва МТОК метавонанд онҳоро ҳангоми пешбуруди раванди тиҷоратикунioni НФИТ дар худ самаранок истифода созанд.

3.2. Таъсис ва такмили инфрасохтори инноватсионӣ ҳамчун омили қалидии ташаккули иқтидори инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ

Дар шароити имрӯза барои татбиқи фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК инфрасохтори инноватсионӣ нақши қалидӣ дорад, зеро барои рушди он таъминоти инфрасохторӣ лозим аст. Инфрасохтори

инноватсионӣ барои фароҳам овардани шароити зарурӣ ҷиҳати татбиқи фаъолияти инноватсионӣ дар худ маҷмуи субъектҳои ҳусусияти моддӣ, технологӣ ва ҳуқуқиро доро мебошад. Вобаста ба ин, дар вазъи кунунӣ МТОК бояд ба тамоми талаботҳои имрӯзai муассисаи илмӣ ҷавобгӯ бошад ва дорои қудрати истеҳсоли натиҷаҳои фаъолияти инноватсиониро дошта бошад. Ғайр аз ин он, бояд ба маконе табдил гардад, ки дар баробари пешбуруди фаъолияти таълимӣ вазифаи татбиқи фаъолияти илмӣ–таҳқиқотиро пеш бурда тавонад. Инфрасоҳтори инноватсионӣ имконияти таъмини шароити самаранок ҷиҳати ба даст омадани натиҷаҳои баланди фаъолияти илмӣ–таҳқиқотиро доро мебошад ва аз ин рӯ такмили объектҳои он ба сифатнок гардидан ин раванд оварда мерасонад. Дар ин замана ҳар як МТОК барои рақобатпазир гардидан дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ ва татбиқи фаъолияти инноватсионӣ дар худ пайваста ҷиҳати такмили инфрасоҳтори инноватсионӣ қӯшиш намояд ва ҳавасманд бошад. Маҳз дар таъсис ва такмили инфрасоҳтори инноватсионӣ ва ичрои самараноки мақсад ва вазифаҳои худ он метавонад чунин шароит ба вучуд орад, ки муассиса аз ҷиҳати молиявӣ таъмин бошад, аз рӯи имконоти худ омодасозии сифатноки кадрҳои соҳибтахассусро ба роҳ монда, ҳаҷми маблағгузориҳоро аз рӯи тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ–тадқиқотӣ бо воситаи объектҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ (технопаркҳо, бизнес-инкубаторҳо ё корхонаҳои хурди инноватсионӣ) ба самти корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ ба маротиб зиёд намояд. Ин ҳама ба он оварда мерасонад, ки ба ин васила МТОК метавонад мавқеи (рейТИНГИ) баланди худро дар байни дигар МТОК таъмин созад.

Имрӯзҳо ҷиҳати тақвияти фаъолияти инноватсионӣ ва рушду ташаккули иқтидори инноватсионӣ МТОК-ро лозим меояд, ки дар зерсоҳтори худ инфрасоҳтори инноватсионӣ таъсис диҳад ва барои такмили он тамоми ҷораҳо андешидан имкониятҳои лозима ва самаранокро ба маврид истифода созад.

Мұхаққиқи иқтисодчӣ Ряховская А.Н. чунин мешуморад, ки ташаккулёбии инфрасохтори инноватсионӣ, ки ҳамчун маҷмуюи субъектҳои иқтисодӣ фаҳмида мешавад ва он таъминоти техникӣ, иттилоотӣ кадрӣ, молиявӣ ташкилий-методӣ ё дигар дастгириҳои фаъолияти бахшҳои инноватсионии МТОК-ро бо мақсади эчоди дониш, маҳсулоти инноватсионӣ ва технологӣ ба роҳ мемонад, аз он вобастагӣ дорад, ки қадом марҳилаҳои раванди инноватсионӣ дар амалия татбиқ карда мешаванд: даври пурра ё марҳилаи алоҳидай он. Маҳз ана ҳамин омилҳо барои ташкили бахшҳои даҳлдор дар МТОК ҳамчун асос хизмат мекунанд⁹⁶.

Мұхаққиқони дигар Евсеев Е.С., ва Коновалова М.Е. дар таҳқиқоти худ инфрасохтори инноватсионии МТОК-ро ҳамчун зерсистемаи ҳамгироии системаи миллии инноватсионӣ қайд менамоянд. Ин зерсистема барои муттаҳид кардани манфиатҳои ҳамаи блокҳои он ҷиҳати баланд бардоштани фаъолияти инноватсионии МТОК таҳия гардидааст. Дараҷаи рушди инноватсионӣ ва илмӣ-техникии МТОК, таъсири омилҳои беруна ва дохилӣ, самаранокии фаъолияти инфрасохтори инноватсионии МТОК ба ташаккулёбии афзалиятҳои рақобатпазирии на танҳо муассиса, балки кишвар низ таъсири аввалиндарача мерасонанд⁹⁷.

Тавре дар тадқиқоти худ Исмагилов Н.А., Мухамедяров А.М., Хабибрахманова Ю.Р. қайд месозанд, инфрасохтори инноватсионӣ яке аз унсурҳои таркибии системаи инноватсионӣ дар ҳама сатҳҳо мебошад: миллӣ, минтақавӣ ва барои таъмини фаъолияти самарабахши ин системаҳо пешбинӣ шудааст. Бисёре аз масъалаҳои ташакkul ва арзёбии самаранокии фаъолияти инфрасохтори инноватсионӣ барои рушди соҳибкории инноватсионӣ дар доираи системаи инноватсионии минтақавӣ ё миллӣ то ҳол кам мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд.

⁹⁶ Ряховская А.Н., Инновационная инфраструктура вузов: направление развития// А.Н., Ряховская // Университетское управление: вопросы социальной сферы, 2017 № 2. С. 110

⁹⁷ Ермакова, Э.Э. Система управления интеллектуальной собственностью в вузе / Э.Э. Ермакова // Университетское управление: практика и анализ. 2012. № 3. С. 4-9.

Асоси ташаккул ва арзёбии минбаъдаи фаъолияти системаи инфрасохтори инноватсионӣ дар сатҳи минтақавӣ ё миллӣ масъалаҳои гурӯҳбандӣ, муайян кардани хусусиятҳои муҳими инфрасохтори инноватсионӣ ва унсурҳои он мебошад⁹⁸.

Файр аз ин доири ин масъала гурӯҳе аз олимони дигар (Дорошенко, Ю.А., Бухонова С.М., Тумина Т.А.) чунин мешуморанд, ки фаъолияти инфрасохтори инноватсионӣ ба муҳити инноватсионӣ, иқтидори инноватсионии МТОК таъсир расонида, хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории онҳоро муайян мекунад. Муаллифон ду ҷузъи фаъолияти инноватсионии МТОК аз ҳам ҷудо намуда, қайд менамоянд, ки ҷузъи захиравӣ афзалиятҳои иқтидориро тавсиф мекунад, ки дар назди МТОК барои ҷалби намудҳои алоҳидаи захираҳо дар раванди фаъолияти инфрасохтори инноватсионӣ шароит фароҳам месозад. Аммо, ҷузъи самаранок ба натиҷаи ниҳоӣ аз татбиқи раванди мушаххаси инноватсионӣ таъсир мерасонад. Гузашта аз ин, вазъи фаъолияти инноватсионии МТОК мустақиман ба самаранокии истифодаи намудҳои мушаххаси манбаъҳо, инчунин тағйирот ва таркиби имконпазири онҳо бо мақсади татбиқи ҳамкории МТОК бо муҳити беруна барои таъмини натиҷаҳои ҳадди аксар таъсир мерасонад. Натиҷаҳои дар фаъолияти инноватсионии МТОК бадастомада асосан аз рӯи вазъи дохилии соҳаи инноватсионии муассиса ва инфрасохтори инноватсионии он муайян карда мешавад⁹⁹.

Ба ақидаи ин олимон мо розӣ шуда, метавонем чунин хулоса кард, ки дар ҳақиқат новобаста аз таъсири омилҳои беруна аксар вақт самаранокӣ ва вазъи рушди фаъолияти инноватсонӣ, инфрасохторҳои инноватсионӣ дар МТОК аз муҳит ва фазои инноватсионии худи

⁹⁸ Исмагилов Н.А., Мухамедяров А.М., Хабибрахманова Ю.Р.Инновационная инфраструктура и ее элементы: опыт систематизации/ Н.А. Исмагилов, А.М. Мухамедяров, Ю.Р. Хабибрахманова// Вестник Уфимского государственного университета экономики и сервиса. 2015. № 4. – С. 67 – 68.

⁹⁹ Дорошенко, Ю.А., Бухонова, С.М., Тумина, Т.А. Все для будущего! Теоретико-методологические основы оценки инновационного потенциала вуза /Ю.А. Дорошенко, С.М. Бухонова, Т.А. Тумина // Креативная экономика. 2007. № 11. -С. 48-56.

муассиса сарчашма мегирад ва натиҷаҳои мусбӣ аз он низ ба муҳити дохилии муассиса вобастагии калон дорад.

Бояд қайд созем, ки такмилдиҳии инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК бо назардошти манфиатҳои худи муассиса амалӣ гардонида мешаванд. Махсусан барои такмилдиҳии инфрасохтори инноватсионӣ муассиса ба вазъи иқтисодӣ (молиявӣ), самти таълим ва корҳои илмӣ – тадқиқотӣ, мавҷудияти захираҳои дар ихтиёрдошта ва маҳалли ҷойгиршавии худ аҳамияти аввалиндарача медиҳад. Махсусан таҷрибаҳои давлатҳои мутараққӣ аз ҷумла ИМА нишон медиҳад, ки инфрасохтори инноватсионӣ на барои ҳамаи МТОК якранг ва бетағиҳир аст, балки баръакс вай ниҳоят чандир (фасех) аст. Он бо назардошти ҳусусиятҳои худи муассиса амалӣ карда мешаванд: масалан шакли моликият, самтҳои илмӣ ва таълими аз ҷониби муассиса татбиқшаванд, ҳаҷм ва ҷойгиршавии ҳудудии он ва инчунин мувофиқи ҳусусиятҳои иқтисодӣ, захиравӣ ва қонунгузории шаҳр ё давлате, ки МТОК дар он ҷойгир аст. Аз ин рӯ, ҷиҳати ташаккул ва такмили инфрасохтори инноватсионӣ, МТОК ба рушди афзалиятнокии он ҷузъҳое, ки ба рисолат, ҳадафҳо ва вазифаҳои он бештар мувофиқанд, дикқат медиҳад¹⁰⁰. Дар воқеъ, вобаста ба масъалаи оне, ки рушди фаъолияти инноватсионӣ ва инфрасохтори инноватсионии МТОК аз маҳалли ҷойгиршавӣ вобастагӣ доранд, мо метавонем чунин қайд созем, ки МТОК–е ки дар маркази ҷумхурӣ шаҳри Душанбе ба монанди ДМТ, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур, ДСРТ, ДДТТ, ДДТТ ба номи А. Сино, ДТТ ба номи М. Осимӣ, ДТТ воқеъ ҳастанд аз ҷиҳати рушди фаъолияти инноватсионӣ, инфрасохторҳои инноватсионӣ ва иқтидори инноватсионӣ аз МТОК дигар минтақаҳои ҷумхурӣ, ба монанди ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, Донишгоҳи давлатии Дангара, ДТМИК, ДДБ ба номи Н. Ҳусрав, ДДХ ба номи М. Назаршоев хеле ва хеле бартарият доранд.

¹⁰⁰ Ташкинов А. А. Инновационная инфраструктура университета// Высшее образование в России. 2010. №5. С. 76–81.

Ба андешай мо дар замони мусир ҳар як МТОК бояд аз тамоми манбаҳо, захираҳои дар ихтиёрдошта (кадрӣ, молиявӣ, моддӣ-техникӣ) ва имкониятҳои дигар барои такмил додани инфрасохтори инноватсионӣ ҷиҳати рушди фаъолияти инноватсионӣ ва таҳқими иқтидори инноватсионӣ самаранок истифода созад. Ба ин имконот ба назари мо дар ҳоли имрӯз метавонд дохил кард:

- ҷалби захираҳои молиявии иловагӣ (ғайрибучетӣ) аз ҳисоби иштироки фаъол ва бадастории маблағҳои барои татбиқи лоиҳаҳои байнамилалии инноватсионӣ ҷудошаванд;
- ҷалби маблағҳои соҳибкорони хусусӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасон барои татбиқи корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ маҳсусан хусусияти инноватсионидошта;
- андешидани тадбирҳои иловагӣ барои ҷонноксозии корҳо дар самти тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ–техникӣ ҷиҳати ҷалби захираҳои иловагии молиявӣ;
- фароҳам овардани шароит барои рушди фазои инноватсионӣ дар муассиса ҷиҳати ҷалб ва ташвиқи ҲПО, тадқиқотчиён, унвончӯён (магистрантон, докторантони PhD) ва худи донишҷӯён барои иштироки фаъол дар ҳама марҳилаҳои раванди инноватсионӣ.

Ба ақидаи ҷамъе аз олимон аслан дар бештари ҳолатҳо 2 навъи инфрасохтори инноватсиониро аз ҳамдигар ҷудо менамоянд¹⁰¹:

- ❖ моддӣ (технопаркҳо, бизнес–инкубаторҳо, марказҳои техникӣ–инноватсионӣ, марказҳои трансфери технологӣ ва ғ.)
- ❖ ғайримоддӣ (хидматҳо барои ҳифзи моликияти зеҳнӣ, хидматҳо барои таблиғи маҳсулоти зеҳнӣ, аутсорсинги ҷанбаҳои «ғайриинноватсионии» фаъолият ва ғ.).

Вобаста ба ин, месазад, ки МТОК-и ҷумҳурӣ дар заминаи худ аз рӯи имконоти молиявӣ инфрасохтори инноватсионии моддӣ ба монанди тиҷорат–инкубаторҳо, марказҳои техникӣ инноватсионӣ маркази

¹⁰¹ Миролюбова Т. В., Суханова П. А. Зарубежный опыт развития инновационной инфраструктуры университетов в региональных инновационных системах// Фундаментальные исследования. 2013. №1. С. 215–220

трансфери технологияҳо таъсис дода, чиҳати афзоиш додани иқтидори инноватсионӣ онҳоро такмил диханд. Дар аксарияти МТОК-и ҷумхурӣ яке аз навъҳои маъмули инфрасоҳтори инноватсионӣ-технопаркҳо фаъолият менамоянд, аммо вазъи имрӯзаи фаъолияти онҳо дар бахши рушд ва татбиқи инноватсия дар муассиса қонеъкунанда нестанд. Инчунин чиҳати рушд ва пуркуватсозии иқтидори инноватсионӣ дар худ МТОК-и ҷумхурӣ имконият доранд, ки навъи гайримоддии инфрасоҳтори инноватсиониро ба монанди хидматҳо барои ҳифзи моликияти зеҳнӣ, хидматҳо барои таблиги маҳсулоти зеҳнӣ созмон дода, ҷорҷурии самаранок ва манфиатборро дар ин самт амалӣ созанд.

Ба ақидаи Волков А.Т. инфрасоҳтори инноватсионӣ чор ҷузъи фаъолияти зеҳнии МТОК-ро муттаҳид мекунад¹⁰²:

- таҳсилот (барномаҳои таълимии инноватсионӣ);
- иншооти илмию истеҳсолӣ (бизнес-инкубатори донишҷӯй, технопарк, озмоишгоҳҳо ва ф.);
- соҳторҳое, ки фаъолияти инноватсиониро дастгирӣ менамоянд (офисҳои интиқол (трансфер) ва тиҷоратиқонии натиҷаҳои фаъолияти инноватсионӣ);
- соҳторҳое, ки идоракунии фаъолияти инноватсионӣ ва инфрасоҳтори инноватсиониро таъмин мекунанд.

Дар воқеъ, ба ақидаи мо, муттаҳидсозии ин 4 ҷузъи фаъолияти зеҳнии МТОК ба рушди раванд ва фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули иқтидори инноватсионӣ таъсири мусбат мерасонад. Албатта, дар ин замина муҳаққиқ Волков А.Т. дуруст ва ба маврид ин мисолро овардааст, зеро дар сурати муттаҳидшавии ин 4 ҷузъи асосӣ раванди корҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ дар МТОК ранги дигар мегиранд. Ба назари мо ин ҷузъҳои номбаргардида дар занцираи фаъолияти инфрасоҳторҳои инноватсионӣ аз ҳамдигар вобастаанд ва дар сурати рушд наёфтани яке аз ин ҷузъҳо қандашвии занцира дар назар аст, ки ин

¹⁰² Инновационная инфраструктура вуза: Учебно-методическое пособие/ А. Т. Волков и др. / Под общ. ред. Д. С. Медовникова. М.: МАКС Пресс. 2011. 236 с.

рушди фаъолияти инфрасохтори инноватсиониро дар МТОК коҳиш медиҳад.

Инфрасохтори инноватсионӣ-ин маҷмуи соҳторҳое, ки дар татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, аз ҷумла пешниҳоди ҳадамоти идоракунӣ, моддӣ-техникӣ, молиявӣ, иттилоотӣ, қадрӣ, машваратӣ ва ташкилӣ саҳм мегиранд. Ғайр аз ин, инфрасохтори инноватсионӣ ин пайвандгари натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ бо бозор, давлат ва баҳши тиҷорати иқтисодиёт мебошад.

Дар шароити имрӯза ҳар як МТОК-и ҷумҳурӣ ҷиҳати таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ бояд самти фаъолият, мушкилотҳои дар худ мавҷудбуда, таъминнокии захиравӣ, молиявӣ, қадрӣ, нуфузӣ ва моддӣ – техникӣ, иқтидори рушд додани ин ё он самти инфрасохтори инноватсиониро ба инобат гирад, зоро механизмҳо ва воситаҳои ташаккули инфрасохтори инноватсионии МТОК универсалӣ нестанд. Ғайр аз ин, дар ин ҷо бояд ҷанбаҳои илмӣ, ки метавонад ба рушди системаи инноватсионӣ таъсир расонад ба эътибор гирифта шавад. Инчунин бояд самти кори инфрасохтори инноватсионии МТОК-ро чунин равона кард, ки дар баробари дигар манфиатҳо ва самараҳои меоварда, баланд бурдани мақоми муассиса ва рақобатпазир будани онро дар байни дигар муассисаҳои таълимӣ таъмин карда тавонад.

Тайи даҳсолаи охир ҷиҳати рушд додани фаъолияти инноватсионӣ ва таҳқими иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и ҷумҳурӣ таъсиси инфрасохтори инноватсионии густаришёфта талаб карда мешавад, ки яке аз қисмҳои таркибии он пойгоҳи техникию технологӣ ба шумор меравад. Баъзе соҳторҳои истеҳсолию технологӣ, ки аллакай дар замони шӯравӣ таъсис ёфта буданд, ҳоло ҳам вучуд доранд ва зарур аст, ки онҳо барои кор дар шароити иқтисодиёти бозаргонӣ мувоғиқ карда шаванд. Соҳторҳои дигаре, ки ҷавобгӯйи талаботи иқтисодиёти инноватсионии муосир мебошанд, низ бояд дар заминаи МТОК таъсис дода шаванд, аз ҷумла:

- технопаркҳо;

- марказҳои инноватсионию технологӣ;
- тиҷорат-инкубаторҳо;
- марказҳои трансфераи технологияҳо;
- буруҳои конструкторӣ;
- ширкатҳои хурди технологӣ;
- ташкилотҳо оид ба хизматрасонии машваратӣ ва ғайра.

Вазифаҳои асосӣ ва умумии ин соҳторҳо таҳлил ва интихоби коркардҳои илмии ояндадор барои истифодаи амалӣ ва дар технологияҳо татбиқ намудани натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, ба марҳилаи намунаи саноатӣ расонидани коркардҳои илмӣ, ба роҳ мондани истеҳсолоти таҷрибавӣ ва трансфераи технологияҳо, яъне ба маҳсулоти рақобатпазири бозоргир табдил додани натиҷаҳои фаъолияти илмӣ мебошад.

Заминаи ҳуқуқии ташаккули пойгоҳи техникию технологии инфрасоҳтори инноватсионӣ дар МТОК Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Парки технологӣ» (соли 2010 таҳти №629) мебошанд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Парки технологӣ» имконияти таъсиси чаҳор намуди Паркҳои технологиро дар МТОК-и ҷумҳурӣ пешбинӣ мекунад: парки инноватсионию технологӣ, парки илмӣ (таҳқиқотӣ), технополис ва инкубатор (тиҷорат-инкубатор). Парки технологӣ дар ҳуд соҳторҳои муттаҳидаи илмӣ ва инноватсионӣ, субъектҳои дигари фаъолият дар соҳаи илм ва инноватсия, трансфераи технологияҳо, объектҳои хочагидор, ки дастовардҳои илм ва инноватсияро истифода мекунанд, таҷассум менамояд.

Дар инфрасоҳтори инноватсионии МТОК-и давлатҳои мутараққӣ мавқеи муҳимро марказҳои трансфераи технологияҳо ишғол менамоянд, ки мақсад аз онҳо таъсиси пойгоҳҳои муосири технологӣ, азхудкунии технологияҳои рақобатпазир, интихоби коркардҳое, ки нерӯи тиҷоратӣ доранд ва тиҷоратиқунонии онҳо, ба гардиши иқтисодӣ (хочагӣ) ворид намудани объектҳои моликияти зеҳнӣ, таъсиси корхонаҳои хурди инноватсионӣ ва дастгирии фаъолияти онҳо мебошад.

Дар такя бо мушкилотхое, ки ҳангоми таъсис ва такмили инфрасохтори инноватсионӣ мавҷуд ҳастанд ва дар ин замина муҳақиқону олимон таҳқиқу таҳлилҳо гузаронидаанд мо, барои таъсис ва такмили инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК-чумҳурӣ модели намунавӣ пешниҳод менамоем (**ниг.ба расми 9**). Хусусияти модели пешниҳодшаванда дар он аст, ки дилҳоҳ МТОК-и чумҳурӣ онро ҳангоми таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар худ истифода бурда метавонад, зоро дар он самт ва намуди фаъолияти муассиса, маҳалли ҷойгиршавӣ, вазъи молиявӣ, сатҳи қасбияти ҲПО, иқтидори кадрӣ, молиявӣ, моддӣ-техникӣ ба назар гирифта шуда, бо таври истисно дар ҳолатҳои мушахҳас ҳангоми ба назар гирифтани хусусиятҳои хусусии (инфиродии) рушди МТОК модели пешниҳодшаванда метавонад тағиیر ёбад.

Модели пешниҳоднамуда аз маҷмуи унсурҳои сохтории ба ҳам наздик ва вобаста ба монанди технопаркҳо (**парки инноватсионӣ-технологӣ, фановарӣ-инноватсионӣ, илмӣ-инноватсионӣ**), маркази интиқоли (трансфери) технологияҳо, тиҷорат-инкубатор, марказҳои тиҷоратиқунонии КИТТҚ, ташкилоти илмии дошишҷӯён, маркази илмӣ-таҳқиқотӣ, марказҳои инноватсионию технологӣ ва маркетингӣ, маркази идора ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ иборат мебошад.

Ба ин натиҷаҳои самарнок метавонем дохил намоем: эҷоди коркардҳо ва таҳқиқотҳои инноватсионӣ, такмили бахши ҳифзи моликияти зеҳнӣ, самараноксозии раванди иҷозатномадиҳӣ ва патентқунонӣ, созмон додани фазои инноватсионӣ, беҳтаргарддонии вазъи тиҷоратиқунонии НФИТ, муносибатҳои густурда бо муҳити беруна ҳам барои ҷалби сармоя ва маблағгузориҳо ва ҳам пешниҳоди молу маҳсулоти рақобатпазир, зиёд намудани маблағҳои муассиса аз ҳисоби манбаҳои гайрибуҷетӣ.

ИНФРАСОХТОРИ ИННОВАЦИОННИЙ МТОК

Технопаркҳо

- таъсиси корхонаи хурди инноватсионӣ (КХИ);
- тиҷоратикунонии НФИТ;
- тиҷоратикунонии маҳсулоти рақобатпазир;
- тиҷоратикунонии технологияи нав барои истеҳсолот;
- истеҳсол ва фурӯши таҷхизоти беназир;
- истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир;

Маркази интиқоли (трансфери) технологияҳо

- интиқоли технологияҳо;
- «ноу-хау»;
- интиқоли таҷхизот, иттилоот ва дигар манбаҳои моддӣ ва гайримоддӣ;
- тезонидани раванди пешрафти тадқиқоти илмӣ;
- табдили тадқиқоти илмӣ ба лоиҳаи тиҷоратӣ;

Тиҷорат - инкубатор

- таъмин намудани майдонҳои корӣ ва таҷхизоти мавҷуда;
- машварати баландсифат оид ба масъалаҳои ташкилӣ;
- дастирии методӣ ва таълимӣ;
- кӯмак дар таҳия ва иҷрои нақшашои тиҷоратӣ, лоиҳаҳои инноватсионӣ;
- ҷалби сармоягузорон ва маблағҳо;
- ташкили ҳамкориҳои судманди муассиса бо муҳити беруна;

Марказҳои тиҷоратикунонии КИТТК

- ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳо аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ, ки аз гузаронидани мониторинги коркардҳои илмӣ – техникий хуносабандӣ мегардад;
- бунёд ва рушди пойгоҳи маълумотҳои КИТТК;
- ташкили назорати технологӣ барои ошкорсозии инноватсияҳои тиҷоратшаванда ва т.;

Ташкилоти илмии донишҷӯён

Маркази илмӣ - тадқиқотӣ

Марказҳои инноватсионию технологӣ ва маркетингӣ

Маркази идора ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ

Расми 9. Модели намунаии таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК – и Ҷумҳурии Тоҷикистон (таҳияи муаллиф)

Дар заминаи МТОК-и ҷумхурӣ тайи 5-10 соли охир инфрасоҳтори инноватсионӣ дар намудаи паркҳои технологӣ, марказҳои рушди инноватсия, марказҳои рушди қасбият ва дастгирии истеъдодҳо, озмоишгоҳҳо, ки дар тобеъияти шуъба ва раёсатҳои илми МТОК қарор доранд, таъсис ёфта, фаъолият намуда истодаанд. Аз вазъи қунуни онҳо ҳангоми бурдани таҳқиқҳои илмии бевосита дар худи муассисаҳо маълум карда шуд, ки на ҳама паркҳои технологӣ ба самти фаъолияти инноватсионӣ нигаронида шудааст ва фаъолияти онҳо низ қонеъкунанда нестанд. Исботи суханҳои гуфташуда ин аст, ки ягон парки технологији МТОК дар заминаи худ корхонаи хурди инноватсионӣ таъсис надодааст, тиҷоратиқунонии НФИТ қаноатбахш набуда, иштирокчиёни раванди фаъолияти инноватсионӣ ҳавасманд нестанд, маблағҳои соҳибкорони ҳусусӣ ва дигар маблағҳо аз ҳисоби манбаҳои гайрибуҷетӣ ба корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ба қадри имкон ҷалб нашудаанд (бо истиснои иштироки назарногир дар лоиҳаҳои байналмиллалии инноватсионӣ), истеҳсол ва тиҷоратиқунонии маҳсулоти рақобатпазир қариб дида намешавад, корҳои илмӣ–таҳқиқотии МТОК дар раванди истеҳсолоти корхонаҳои истеҳсолӣ истифода намегарданд ва ғ. Аз ин рӯ пешниҳоди модели намунавӣ аз тарафи муаллиф барои таъсиси инфрасоҳтори инноватсионӣ дар МТОК дар ин замана замимаи манфиатбор буда метавонад.

Инфрасоҳтори инноватсионии МТОК бояд ба принципҳои муайян кардани ҳадафҳо, таъминоти захираҳо, дастрасии иттилоот ва фаъолияти инноватсионии олимони тадқиқотчӣ асос ёбад. Ичрои ин шартҳо фаъолияти устувор ва самараноки инфрасоҳтори инноватсионии МТОК ва рушди пешрафтаи онро таъмин менамояд.

Имрӯзҳо вазъи фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки инфрасоҳторҳои инноватсионӣ дар онҳо ба азнавсозӣ ва такмилдиҳӣ ниёз доранд. Зоро маҳз инфрасоҳтори инноватсионӣ дар онҳо метавонад барои рушди фаъолияти инноватсионӣ ва боло бурдани

иқтиидори инноватсионӣ заминаи асосӣ ва калидӣ гузошта, таъсири мусбӣ расонад.

Чиҳати такмили инфрасохтори инноватсионӣ мо пешниҳод менамоем, ки баъд аз оне, ки дар навбати аввал он сохторҳои дар модели намунавӣ пешниҳодшуда дар МТОК таъсис дода мешаванд ва он инфрасохторҳои инноватсионӣ, ки дар заминаи МТОК-и ҷумхурӣ имрӯзҳо мавҷуд ҳастанд, фаъолияташон аз рӯи модели рушди инноватсионии «**спирали сегона**» (Triple Helix) ба роҳ монда шаванд. Аз рӯи ин модел пешниҳод мешавад, ки ҳамкориҳои густурда байни МТОК -корхона (тичорат)-давлат ба роҳ монда шавад. Аввалин маротиба модели «**спирали сегона**» аз тарафи олими Донишгоҳи Стэнфорди ИМА Генри Итсковитсе пешниҳод шуда буд. Дар такя ба таҳқиқотҳои бурдаи олим Генри Итсковитсе дар ин самт мо ҷунин мешуморем, ки МТОК бо ёрии фаъолияти самарноки инфрасохтори инноватсионии худ диқкати корхонаҳои тичоратиро бо ёрӣ ва дастгирии давлатӣ пайваста ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, лоиҳаҳои инноватсионии пешниҳоднамуда, додани машваратҳои коршиносӣ, расонидани кумак дар таҳияи нақшаҳои тичоратии онҳо ҷалб намуда, маблағҳои онҳоро барои аз лоиҳа, ғоя (идея) ба маҳсулоти рақобатпазир табдил додан (табдили тадқиқоти илмӣ ба лоиҳаи тичоратӣ) ҷалб ва самаранок истифода созад. Дар шароити имрӯза беш аз пеш МТОК омили калидии рушди бомуваффақияти иқтисодиёти минтақа гардида истодаанд. Аз рӯи ақидаи Г. Итсковитсе МТОК-и муосир ин на танҳо муассисаи таълимӣ, балки сохтори таҷдид ва ҷамъоварии дониш, нуқтаи ҷаззоб барои зеҳни ҷавонон, барандагони ғояҳо (идеяҳо) мебошанд, ки донишро дар муассиса азҳуд мекунанд ва онро ба рӯшнӣ меоранд¹⁰³. Ҷунин МТОК таҳкурсии ҷомеаи донишбунёд ва пояти модели «**спирали сегона**» ба ҳисоб мераванд. Афзоиши ҳиссаи дониш дар кори корхонаҳои саноатӣ, ташкилотҳои тичоратӣ онҳоро ба барандагони дониш табдил медиҳад ва пайвандӣ бо инфрасохторҳои инноватсионии МТОК рушди онҳоро

¹⁰³ В. А. Сергеев. Инновационная миссия университета/Инновации, № 1–2, 2001.

метезонад. Шомил шудан ба системаи истеҳсол ва татбиқи дониш ба МТОК имкон медиҳад, ки дар паси дигар муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ки барои рушди технологияҳои нав сару кор доранд, фарқ кунад. Дар шароити кунунӣ дар давлатҳои мутараққӣ МТОК яке аз иштирокчиёни чудонашавандай модели рушди инноватсионии «**спирали сегона**» ба ҳисоб рафта ҳамкории ҳамаи иштирокчиён (МТОК, корхона, давлат) ба конфигуратсияи инфрасохтори инноватсионии муассиса таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, мо ҷунин мешуморем, ки татбиқсозии модели «**спирали сегона**» ба манфиати тамоми иштирокчиёни он (МТОК, корхона, давлат) буда, пешниҳод месозем, ки ҳарчи пештар ин модел дар МТОК – и ҷумҳурӣ барои такмили инфрасохтори инноватсионӣ амалӣ гардонида шавад ва ё ин ки ба муддати аз 1 то 3 сол ба сифати таҷриба ба роҳ монда шавад.

Бо истифода аз унсурҳои гуногун, ба назари мо инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК метавонанд вазифаҳои муҳимро ҷиҳати рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ иҷро намояд:

- таъминоти иттилоотӣ;
- мусоидат ҷиҳати пешрафти тадқиқотҳои самаранок ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ;
- дастгирии истеҳсолӣ-технологии фаъолияти инноватсионӣ;
- вазифаҳои шаҳодатномадиҳӣ (сертификатсия) ва стандартиқунонии маҳсулоти инноватсионӣ;
- омодасозӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кормандон барои фаъолияти инноватсионӣ;
- ба роҳ мондани хизматрасониҳои машваратӣ (консалтингӣ), муҳандисӣ (инжирингӣ) ва эксперти (коршиносӣ);
- баргузории намоишгоҳҳои маҳсулот ва лоиҳаҳои инноватсионӣ;
- тиҷоратиқунонии НФИТ тадқиқодчиёни муассиса.

Мушкилоти имрӯзаи инфрасохтори инноватсионии МТОК Ҷумҳурии Тоҷикистон ин зарурати гузаштан аз мавҷудияти номиналии объектҳои инфрасохторӣ ба истифодаи воқеии онҳо ба ҳисоб меравад.

Сабаби асосии ин мушкилот набудани ҳавасмандгардонӣ барои кори муассири объекти инфрасохторӣ мебошад, зоро ҳаҷми маблағгузории аз буҷети давлатӣ ҷудошуда на ҳамеша бо нишондиҳандаҳои фаъолият дар шакли шумораи лоиҳаҳои татбиқшаванда вобастагӣ дорад.

Натиҷаҳои назарраси аз зербоби 3.2. бадастомадаро метавонд чунин хулоسابарорӣ намуд: 1) барои татбиқи фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК инфрасохтори инноватсионӣ нақши калидӣ дорад, зоро барои рушди он таъминоти инфрасохторӣ лозим аст. 2) ҷиҳати таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ модели намунавии таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК пешниҳод карда шудааст. 3) имконоти мавҷудаи МТОК ҷиҳати такмили инфрасохторӣ инноватсионӣ муайян карда шуданд. 4) барои оянда такмили инфрасохтори инноватсионӣ пешниҳод карда шуд, ки МТОК аз рӯи модели “спирали сегона” бо давлат ва тиҷорат метавонад ҳамкории густурда барпо намояд. 5) ҷиҳати рушд ва ташакқулёбии иқтидори инноватсионӣ вазифаҳои муҳимми инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК муайян карда шудаанд.

3.3. Такмили механизми дастгириҳои давлатии фаъолияти инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ

Вазъи имрӯзai илм бе дастгирии давлатӣ ва механизмҳои муайянкунандай он рушд карда наметавонанд. Аз ҷумла, дар бахши тараққӣ додани системаи миллии инноватсионӣ давлат тамоми субъектҳои худро (дар ин ҷо МТОК) дар бахши пеш бурдани фаъолияти инноватсионӣ водор соҳта, дастгирӣ менамояд ва маблағгузорӣ месозад. Иқтисодчиёне, ки дар ин самт корҳои илмӣ намудаанд ба монанди Владика М.В., Житс Г.И., Самарская Н.А., Гунин Н.В., бар он назаранд, ки новобаста аз он, ки баъзе МТОК дар худ мустақилона фаъолияти инноватсионӣ пеш мебаранд, шароитҳо барои ташкили фазои инноватсионӣ фароҳам овардаанд бе дастгирии давлатӣ наметавонанд ба мақсадҳои ниҳоии худ бирасанд. Мо низ ба ақидаи онҳо розӣ гардида, дар рисолаи хеш нақши давлатро дар рушди фаъолияти инноватсионӣ ва

дастгириҳои иқтидори илмӣ-инноватсионии МТОК-ро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додем. Қайд намудан ҷоиз аст, ки дар дастгирӣ давлат аксарияти ҳолат дар худ вазифаи таъминоти тиҷоратро бо захираи муҳимми раванди илмӣ яъне донишҳои илмӣ мегирад.

Дар шароити муосир давлат барои рушд ва ташаккулёбии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК аз чунин дастгириҳо истифода менамояд:

- кафолати озодӣ ба қашфиётҳои илмӣ-техникии инноватсионӣ;
- таъминоти ҳуқуқии моликияти зеҳнӣ;
- дастгирии маҷмуаи (концепсия) ақидаҳои самаранок дар самти рушди устувори корҳои илмӣ-таҳқиқотии инноватсионӣ;
- дастгирии рақобатпазирии МТОК дар самти илм, техника ва инноватсия;
- ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ, илмӣ-техникӣ ва рушд додани ҳамкориҳои илмӣ-техникӣ дар самти инноватсия ва навгониҳо;
- дастгирӣ дар самти маблағузорӣ ҷиҳати бунёди марказҳои моликияти зеҳнӣ дар МТОК, корхонаҳои хурди инноватсионӣ дар тобеияти МТОК, ташаккулдиҳӣ ва муқаммалсозии бизнес-инкубаторҳо, технопаркҳо, озмоишгоҳҳо ва инфрасоҳторҳои инноватсионӣ;
- дастгириҳои ҳамаҷониба ва саривақтӣ дар самти экспертизакунонӣ, патенткунонӣ, сертификаткунонӣ, озмоишҳо, тадқиқот, иҷозатдиҳӣ.

Вобаста ба ин, ба ақидаи мо, мақсади асосии дастгириҳои давлатӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ, иқтидори илмӣ-инноватсионӣ ин ба вучудории шароитҳо барои таъмини бартариятҳо дар иқтисодиёти инноватсионӣ, рушди системаи миллии инноватсионӣ, рақобатпазир гардонии кадрҳои МТОК ба бозорҳои меҳнат ҷавобгӯ, истеҳсоли молу маҳсулоти инноватсионӣ, ҷори намудани навгониҳо дар равандҳои истеҳсолоти корхонаҳои истеҳсолӣ, табдили дониш ба мол, рушди

сармои инсонӣ, таъсирасонӣ барои рушди раванди тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ дар МТОК, барқарорсозии ҳамкориҳои дучониба бо муҳити беруна ва корхонаҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад, ки аз амалишавии он давлат манфиати муносиб хоҳад дид.

Дар шароити имрӯза аз тарафи давлат дар навбати аввал фаъолияти тадқиқотии он соҳаҳои дастгирӣ меёбанд, ки алоқамандии онҳо бевосита ба рушди иқтисодӣ ва технологӣ равшан нест, аммо дар он ҷо манфиатҳои амиқтаре пешрафт мекунанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибки Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020¹⁰⁴ мақомотҳои ваколатдор оид ба идоракуни фаъолияти инноватсионӣ дар ҶТ муайян карда шудаанд (**ниг.ба расми 10**).

Бо мақсади беҳтарсозии натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва дар дар амал истифода бурдани онҳо дар рушди иқтисодиёти ватаний пешниҳод шуда буд, ки дар соҳтори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Маркази тадқиқоти технологияҳои инноватсионӣ бунёд карда шавад. Ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии ин марказ ҷавонони лаёқатманд ва ихтироъкор бо донистани техника ва технологияи нави муосир ҷалб карда шаванд¹⁰⁵.


Системаи таҳсилот дар маҷмуъ ва таҳсилоти олии қасбӣ, аз ҷумла яке аз баҳшҳои иқтисодиёти миллӣ мебошад, ки дар он талаботи афзоишёфта ба донишҳо ва технологияҳои нау ташаккул меёбад.

Бинобар ин, МТОК имрӯз дорои тамоми имкониятҳо мебошанд, то ки ба марказҳои фаъолнокии инноватсионии иқтисодиётҳои минтақавӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмуъ мубаддал гарданд, зоро МТОК дар кишварҳои аз ҷиҳати саноатӣ мутараққӣ ба таври анъанавӣ унсурҳои пойгоҳии институтионалий барои гузаронидани тадқиқот ва коркардҳои илмӣ мебошанд.

¹⁰⁴ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2015, №354

¹⁰⁵ Ҳисоботи солонаи Раёсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 - № 5.

ХУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН (ПРЕЗИДЕНТ)



Расми 10. Соҳтори идоракуни фаъолияти инноватсионӣ дар ҶТ

Самтҳои асосии дастигирии давлатии иқтидори илмий-инноватсионии МТОК дар ҷаҳорчӯбаи қонун ва барномаҳои қабулнамудаи Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд. Барнома ва қонунҳои қабулгардида ба ташвиқи фаъолияти илмий-таҳқиқотӣ ва рушди инноватсия дар мактабҳои олий равона карда шудааст.

Қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба дастгирии фаъолияти илмӣ - инноватсионии мактабҳои олий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

1. Конститутсия ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (иқтибосҳо)
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи паркҳои технологӣ» (21.07.2010, № 629).

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» (16.04.2012, № 822).

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи экспертизаи илмӣ ва илмӣ-техникӣ» (12.01.2010, №593).

2. Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

- Номгӯи самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.12.2014, №765)
- Дар бораи чудо кардани грантҳои хурд ҷиҳати ҷалби донишҷӯён ба таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва кашфиёту ихтироъкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2015, №496).

Такя ба рақобатпазирӣ, инноватсия ва самараҳаҳшӣ ҷузъи таркибии сиёсати муосири давлат мебошад, ки ба он ҷандин маротиба дар Паёмҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҶТ ишора карда шуда буд, ки «**Мо дар рақобат дар бозори ҷаҳонӣ, ки ҳарчи бештар ба баҳшҳои инноватсионӣ, ба иқтисодиёти нав-иқтисодиёти донишҳо ва технологияҳо такя мекунанд, бохта истодаем**»¹⁰⁶.

Ҳар як кишвар тадбирҳои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсиониро мустақилона дар асоси ҳадафҳо ва вазифаҳои сиёсати инноватсионӣ ташаккул медиҳад.

Ҷиҳати андешидани тадбирҳо барои дастгирии фаъолияти инноватсионӣ дар ҷумҳурӣ Барномаи рушди инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 қабул гардида, амалӣ

¹⁰⁶ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 28.12.2010

гардид. Барномаи мазкур дар 2 марҳила амалӣ гардонида шуда, марҳилаи 1-ум солҳои 2011-2014 ва марҳилаи 2-юм солҳои 2014-2020 дар бар гирифт. Вазифаҳои асосии барномаи номбурда чунин арзёбӣ гардидааст:

- таҳияи санадҳои қонунгузорӣ ва меёрии ҳукуқӣ, тадбирҳои иқтисодӣ ва ташкили фаъолгардонӣ ва дастгирии фаъолияти инноватсионӣ;
- таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ;
- таъсис ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ;
- ташаккул ва такомули низоми тайёр намудани мутахассисон дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ;
- ташкили низоми иттилоотӣ ва ҳамкории байналмиллалӣ дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ.

Файр аз ин, дар ҷумҳурӣ барои бартараф намудани мушкилоти дар соҳаи рушди фаъолияти инноватсионӣ қарордошта, муайян намудани мақсаду ҳадафҳо афзалиятҳо ва воситаҳои сиёсати инноватсионии давлат Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 қабул гардидааст. Стратегия номбурда низ дар 2 марҳила амалӣ гардонида шуд. Дар марҳилаи аввал (солҳои 2015-2017) вазифаи баландбардории сатҳи пазириши инноватсияҳо аз ҷониби соҳибкорон ва умуман дар сатҳи иқтисодиёти кишвар тавассути ҷорабиниҳо дар Стратегияи мазкур коркардшуда бояд анҷом мепазирифтанд. Қобили қайд аст, ки ин вазифа, яъне пазириши инноватсияҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ ва умуман дар иқтисодиёт ва ҷомеа дар ҷумҳурӣ то андозаи муайян ҳалли худро ёфтааст. Марҳилаи дувуми татбиқи Стратегия ба солҳои 2018-2020 нигаронида шуда буд. Ин марҳила асосан ба афзоиши ҳароҷоти бучай давлат барои инноватсияҳо ва ҳамчунин афзоиши маблағҳои хусусиро (ғайрибӯҷавӣ) барои рушди инноватсияҳо нигаронида шудааст. Маълум аст, ки марҳилаи дувуми Стратегия ин ташаккули системаи инноватсионии миллии мукаммал ва

коршоям барои рушди ояндадори фаъолияти инноватсионии самаранок дар ҷумҳурӣ мебошад.

Вазифаҳои асосии Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 ҷунин ба ҳисоб мераванд:

- ❖ рушди иқтидори кадрӣ дар соҳаи илм, маориф технологияҳо, инноватсияҳо ва моликияти зеҳнӣ;
- ❖ баланд бардоштани фаъолияти инноватсионии соҳибкорӣ ва суръатбахшии бавучудои ширкатҳои инноватсионии нав;
- ❖ ҳадди аксар васеътар ҷорӣ намудани технологияи инноватсионии муосир дар фаъолияти мақомоти идораи давлатӣ;
- ❖ таъмин намудани шаффоғияти системаи инноватсионӣ ва иқтисоди миллӣ, инчунин ҳамгирои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва равандҳои бунёдсозӣ ва истифодаи навгониҳо;
- ❖ ташаккули бахши таҳқиқот ва ихтирооти ба таври мутавозин ва устувор рушдёбанда;
- ❖ суръатбахшии фаъолият оид ба татбиқи сиёсати инноватсионӣ, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ анҷом медиҳанд.

Тавре аз амалишавии марҳилаи 2-юми Стратегия маълум аст, давлат пайваста барои афзоиш додани ҳароҷоти буҷаи давлат барои инноватсияҳо ва ҳамчунин афзоиши маблағҳои хусусиро (ғайри буҷавӣ) барои рушди инноватсияҳо ҷораҷӯӣ намуда истодааст.

Аmmo таҳлилҳои гузаронидашудаи мо дар рисолаи илмӣ вобаста ба ин масъала нишон дод, ки тайи даҳсолаи охир (2011-2021) ҳаҷми ҳароҷоҳо ба соҳаи илм вобаста ба ҳаҷми ММД дар ҷумҳурӣ на он қадар афзоиш ёфтааст. Ҳамагӣ ҳаҷми ин ҳароҷотҳо 0,1 % ММД-ро ташкил медиҳад, ки барои дастгирии илм ва маҳсусан воридсозии инноватсия ва навгониҳо ба он кифоя нест. Муҳаққиқон ва олимон исбот намудаанд, ки агар ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи илм аз 1 % ММД кам бошад, дар ин ҳолат рушди илм коста гардида он ба нестӣ мерасад ва дар ҳолати 1% то 2 % ММД рушди босуботи соҳаи илм низ дига намешавад. Танҳо дар ҳолате, ки ҳаҷми маблағгузорӣ аз 2% ММД зиёд карда шавад пас дар он

ҳолат рушди илм мушоҳида карда мешавад. Ин нишондиҳандаҳо дар давлатҳои мутараққӣ аз 2% то 5%-ро ташкил медиҳанд. Ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (0,1 % ММД) кифоя набуда, ин нишондиҳанда дар қиёс ба Ҷумҳурии Муғулистон 4,2 маротиба ва Федератсияи Русия 12 маротиба кам буда ба ҳар сари аҳолӣ аз рӯи молиявиқунонии соҳаи илм 1,5 долларро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳандаҳо ба сари аҳолӣ дар ИМА 180 доллар ва Сингапур 1350 долларро ташкил медиҳанд¹⁰⁷. Дар ҳудуди давлатҳои Осиёи Миёна аз рӯи ҳаҷми харочот ба соҳаи илм аз рӯи нишондиҳандаи ММД Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи 4-умро ишғол менамояд (ниг.ба.чадвали 13).

Чадвали 13. - Ҳаҷми харочот ба соҳаи илм аз рӯи нишондиҳандаи ММД дар ҳудуди давлатҳои Осиёи Миёна бо %

| № | Ҳаҷми харочоҳо ба соҳаи илм аз рӯи ММД, бо % | Солҳо | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Ҷумҳурии Қазоқистон | 0,23 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| 2 | Ҷумҳурии Ӯзбекистон | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,14 |
| 3 | Ҷумҳурии Туркманистон | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Ҷумҳурии Тоҷикистон | 0,1 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| 5 | Ҷумҳурии Қирғизистон | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |

Сарчашма: чадвали мазкур аз рӯи маълумотҳои оморӣ аз сомонаи интернетии www.wikipedia.org ва ҳисобкуниҳои муаллиф тартиб дода шудааст

Аз ҳисботи чадвали мазкур маълум мегардад, ки ҳаҷми харочот ба соҳаи илм аз рӯи нишондиҳандаи ММД дар ҳудуди давлатҳои Осиёи Миёна мутаносибан 0,2 % ва 0,1 % -ро ташкил медиҳанд.

Файр аз ин, новобаста аз он, ки харочоти буҷети давлатӣ барои соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол афзоиш ёфта истодааст, аммо барои рушди он, корҳои илмӣ тадқиқотӣ, пешбурди фаъолияти инноватсионӣ кифоягӣ намекунад (ниг. ба ҷадвали 14).

¹⁰⁷ Маҷмӯаи таҳлилии Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ, Душанбе 2021, с.34

**Чадвали 14. - Харочоти бучети давлатӣ барои соҳаи маориф
(дар маҷмуъ)**


| Харочоти бучети давлатӣ барои соҳаи маориф, млн сомонӣ | Солҳо | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3572,7 | 3702,6 | 4338,6 | 4311,4 | 5375,7 | |
| Ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД), бо ҳисоби % | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,4 |
| Нисбат ба ҳарочоти бучети давлатӣ, бо ҳисоби % | 16,0 | 15,3 | 18,2 | 17,4 | 18,3 |

Сарчашма: Чадвали мазкур аз рӯи маълумотҳои омории Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022 саҳ. 9 тартиб дода шудааст.

Дар солҳои охир ҳуқумат сиёсати инноватсиониро фаъолнок карда аз соли 2006 шуруъ намуда дар бучети давлатӣ фонди сармоягузорӣ ташаккул дода шуда истодааст, шароит барои муттаҳидсозии саъю талошҳои давлат ва соҳибкорӣ, ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ва инноватсионӣ бо қонунгузории андозӣ эҷод карда мешаванд.

Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ бо ду роҳ амалӣ гардонида мешавад: (ниг. ба расми 11)

а) бевосита; б) бавосита.



Расми 11. Усулҳои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ.

Тавре аз расми 11 бармеояд, ба ақидаи мо, дар усули бевосита давлат бо роҳи маблағгузории мустақим ва барномаҳои инноватсионии

мақсадноки давлатӣ фаъолияти инноватсиониро дастгирӣ менамояд. Дар сурати амалигардонии усули бевосита аз маблағузории мустақими давлатӣ МТОК метавонанд дар худ фазои инноватсиониро созмон дода, рушди фаъолияти инноватсиониро амалӣ намояд. Аз рӯи барномаҳои инноватсионии мақсадноки давлатӣ дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои саноатӣ ва хизматрасон дар чорҷӯбаи ҳамкориҳои шарикӣ давлат ва баҳши ҳусусӣ самти тиҷоратиқунонии НФИТ ҳудро самаранок ба роҳ монда, манбаҳои пулии ғайрибӯҷетиро дар худ зиёд намоянд. Дар ин сурат рушди босуръати фаъолияти инноватсионӣ дар ҳамаи самтҳои фаъолияти МТОК имконпазир мегардад. Дар усули бавосита бошад давлат аз сиёсати патентӣ, имтиёзҳои андозӣ ва қарзӣ истифода менамояд. Бо ин васила аз рӯи сиёсати патентӣ давлат ҳуқуқҳои моликияти зеҳни кормандони МТОК-ро дар самти ихтирооти мол ва маҳсулотҳои меҳнатии зеҳнӣ ҳифз менамояд. Додани имтиёзҳои андозӣ ва қарзҳои имтиёзном (бо фоизҳои паст ва шартҳои маҳсус) ба инфрасоҳторҳои инноватсионии МТОК, инчунин паст намудани хироҷи патентии давлатӣ барои ихтироъкорони инфириодӣ як навъ ҳавасмандгардонӣ ба ҳисоб рафта, ин омил ба рушди фаъолияти инноватсионӣ дар муассиса таъсири мусбӣ мерасонад.

Ба назари мо аслан механизмҳои асосии дастгириҳои давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК механизмҳои молиявӣ, ғайримолиявӣ ва ҳуқуқӣ ба ҳисоб мераванд: (**ниг.ба расми 12**)

1. Механизми молиявӣ: ба механизми молиявии дастгириҳои давлатии фаъолияти инноватсионии МТОК ҳавасмандгардонии молиявии лоиҳаҳои муштараки МТОК ва баҳши тиҷорат (бизнес), идрорпулӣ ба донишҷӯён, аспирантон, магистрантон, докторантон ва олимони боистеъод ва фаъоли инноватсионӣ, ташкили фондҳои маблағузорӣ, таҷхизонидани технопаркҳо ва озмоишгоҳҳои муассиса дохил мешаванд;

2. Механизми ғайримолиявӣ: ба механизми ғайримолиявӣ интернет портали иттилоотӣ оид ба масъалаҳои тиҷоратиқунонии моликияти

зөхнӣ, барнома барои машварати кормандони МТОК дар бораи таъсиси стартапҳо ва биржай ҷустуҷӯи сармоягузорон, таъсиси кафедраи соҳибкорӣ дар МТОК, ташкили бозиҳои тиҷоратӣ ҷиҳати таъсиси ширкатҳои инноватсионӣ ва озмоишгоҳҳо барои ройгон гузаронидани санчишҳои коркардҳо барои тиҷорати онҳо дохил мешаванд;



Расми 12. Механизмҳои асосии дастгириҳои давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК (таҳияи муаллиф)

3. Механизми ҳуқуқӣ: ба механизми ҳуқуқӣ бошад муайянсозии субъектҳо ва шаклҳои дастгирии фаъолияти инноватсионӣ, фароҳам овардани шароити зарурии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилий, инчунин ҳавасмандгардонӣ барои МТОК ва арзёбии самаранокии харочоти маблағҳои буҷетие, ки барои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ ҷудо карда шудаанд, дохил мешаванд.

Аз ин рӯ, ба назари мо ҷиҳати рушди фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК-и ҷумхурӣ давлат бояд ин механизмҳои дастгириро тақмил ва пайваста онро дар МТОК рушд диҳад. Бо рушди ин механизмҳо давлат барои рушди фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК ҳаматарафа таъсири мусбӣ мерасонад, зоро он тамоми субъектони раванди инноватсиониро дар муассиса дастгирӣ менамояд.

Нақши давлат дар фаъолияти инноватсионӣ дар функсияҳои он, ки ба танзими тамоми равандҳои ба соҳаи инноватсия тааллук дошта равона шудааст, зоҳир мегардад.

Вазифаҳои асосии мақомоти давлатӣ дар соҳаи инноватсионӣ инҳоянӣ:

- ҷамъоварии маблағ барои таҳқиқот ва инноватсия;
- ҳамоҳангозии фаъолиятҳои инноватсионӣ;
- ҳавасмандгардонии инноватсияҳо, рақобат дар ин соҳа, сӯѓуртаи ҳавфҳои инноватсионӣ, ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои давлатӣ барои истеҳсоли маҳсулотҳои қуҳнашуда;
- ташкили заминаи ҳуқуқии равандҳои инноватсионӣ, маҳсусан системаи ҳифзи ҳуқуқи муаллифони навовар ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ;
- таъминоти кадрии фаъолияти инноватсионӣ;
- ташаккулёбии инфрасоҳторҳои илмӣ – инноватсионӣ;
- таъминоти институтсионалии равандҳои инноватсионӣ дар бахши давлатӣ;
- таъминоти самтҳои иҷтимоӣ ва экологии инноватсия;
- баланд бардоштани мақоми иҷтимоии инноватсионӣ;
- танзими минтақавии равандҳои инноватсионӣ;
- танзими ҷанбаҳои байналмилалии равандҳои инноватсионӣ.

Аз нуқтаи назари мо дар ҳоли ҳозир МТОК-и ҷумхурӣ ҷиҳати рушд додани илм ва инноватсия, ташаккулдиҳии иқтидори инноватсионӣ, таъминоти шароит баро созмони фазои инноватсионӣ ба дастгириҳои ҳамаҷонибаи давлат эҳтиёҷ дорад. Вобаста ба ин, мо чунин мешуморем, ки дастгирии давлатии фаъолияти илмӣ-инноватсионӣ дар МТОК

бештар ба ин самтҳо нигаронида шуда, раванди ин механизм такмил дода шавад:

- сармоягузории мустақими иловагӣ;
- пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба ихтироъкорони инфиродӣ ва ҷавон дар МТОК (омӯзгорон, донишҷӯён);
- ҳавасмандгардонии омӯзгорон ва донишҷӯёни ихтироъкор;
- паст намудани пардохтҳо барои ихтироъкорони МТОК (аз ҳисоби омӯзгорон ва донишҷӯён);
- ташкили шабакаҳои технополисҳо, технопаркҳо ва таъминоти доимӣ ва пайвастаи молиявии онҳо;
- пайваста бурдани ташвиқот ҷиҳати боло бурдани фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК;
- таъминоти моддии МТОК бо технологияҳои муосир (ба монанди таҳтаҳои электронӣ, таҷхизоти лабораторӣ);
- дастгирии фаъолиятҳои инноватсионӣ, ки пешрафти рақобатпазирии маҳсулотҳои ватаниро дар асоси дастовардҳои илмӣ-техникӣ ва навсозии истеҳсолот таъмин месозад.

Амалисозии лоиҳаҳои инноватсионӣ, дастгириҳои давлатии иқтидори илмӣ-инноватсионӣ, рушди фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК маблағгузории калонро талаб менамояд. Дар ин замина бояд МТОК танҳо ба маблағгузории давлатӣ қонеъ нашуда, дар ҷустуҷӯи манбаҳои молиявикунонии иловагӣ ба монанди иштирок дар лоиҳаҳои байнамиллалии инноватсионӣ (**ТЕМПУС, ЭРАСМУС**) ва тезонидани раванди тиҷоратикунонии НФИТ-ро дар худ бошанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастуру супоришиҳои мақомотҳои ваколатдори давлатӣ ҷиҳати дастгирии фаъолияти инноватсионӣ ва рушди иқтидори илмӣ - инноватсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ расман Парки технологӣ таъсис ёфтанд, ки имконияти бештари дар амал татбиқ намудани натиҷаи корҳои илмию таҳқиқотии инноватсионии омӯзгорону донишҷӯёно медиҳад.

Аз ин рӯ, мақсади асосии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ба фаъолияти инноватсионӣ ҷалб намудани муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ истифодаи ин нерӯи бузурги илмӣ ва илмию педагогӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ мебошад.

Дар навбати худ Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 соҳаи маориф, аз ҷумла тамоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро водор менамояд, ки барои оғоз намудани фаъолияти инноватсионӣ «фаъол» шаванд ва омода бошанд, ки тағйироти сифатан ва мазмунан қалони илми таҳсилоти олии касбӣ дар пешанд ва он дар заминаи талаботи рӯз ба дуруст ба роҳ мондани фаъолияти илмии омӯзгорону донишҷӯён робитаи ногусастаний дорад.

Бо мақсади тақвият бахшидани раванди инноватсионӣ ва дар ин замина ташкили технологияҳои истеҳсолӣ, инчунин таҳияи заминаи ҳукуқии соҳаи мазкур лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон **«Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ»** таҳия шуда, он аз 16 апрели соли 2012, №822 қабул шуд.

Мутобиқи муқаррароти қарори мазкур Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдор оид ба фаъолияти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст.

Ҷиҳати дастгириҳои иқтидори илмӣ-инноватсионии МТОК ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо муҳити беруна, аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҷомеаи тиҷоратӣ давлат аз рӯи сиёсати шарикӣ ва бахши хусусӣ (минбаъд ШДБХ) (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон **“Дар бораи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ”** аз 28.12. 2012 № 907) сару кор гирад. Дар ин замина рушди ёфтани ҳамкориҳо бо МТОК бо назардошти омилҳо ва тамоюлҳои хизматрасониҳои таълимии онҳо вобастагӣ дорад. Вобаста ба ин ҳамкориҳои судманд дар ин самт байни ШДБХ бо МТОК аз Консепсияи рушди инноватсияи мактабҳои олий вобастагӣ дорад, зоро амалишавии он аз тарафи давлат, бахши хусусӣ ва ҷомеаи тиҷоратӣ маблағгузории зиёдро талаб менамояд.

Аз нуқтаи назари мо низ ШДБХ бо МТОК дар ҳоли ҳозир хеле ба манфиат аст, зеро дар ин сурат МТОК ҳамкориҳои хешро бо бахши хусусӣ аз номи давлат ба роҳ монда метавонанд ва онҳо барои амалисозии баъзе корҳои илмӣ–таҳқиқотии инноватсионӣ, лоиҳаҳои инноватсионӣ метавонанд ба МТОК манбаҳои нави молиявикунӣ (ғайрибучетӣ) гарданд.

Файр аз ин, давлат ҷиҳати рушди системаи миллии инноватсионии худ метавонад дастигириҳои фаъолияти инноватсиониро дар МТОК боз аз рӯи модели **«спирали сегона»** ба роҳ монад. Дар марҳилаи аввали ташаккули дониш давлат бо МТОК ҳамкорӣ намуда, баъдан ҳангоми интиқоли (трансфери) технологияҳо МТОК бо тиҷорат ҳамкориро ба роҳ мемонад ва натиҷаи онро давлат дар якҷоягӣ бо тиҷорат ба бозор меорад. Инчунин мувоғики ин модел ҷиҳати рушди самараноки иқтидори инноватсионии минтақа, системаи миллии инноватсионӣ, иқтисодиёти инноватсионӣ ҳамкории зичи се унсури асосии он (давлат, тиҷорат ва МТОК) зарур буда, нақши асосиро дар он ҷо бояд МТОК бозад, зеро онҳо он қисме ба ҳисоб мераванд ки на танҳо донишҳои нав ба вуҷуд меоваранд, балки **«ҷузъҳои соҳибкорӣ»**-ро низ ба даст меоранд¹⁰⁸.

Дар асоси ин, мо чунин мешуморем, ки ангезаҳои асосии татбиқи модели **«спирали сегона»** барои беҳтар намудани фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо ба ҳисоб мераванд:

- рушди механизми дастигирии давлатии фаъолияти инноватсионӣ дар доираи татбиқи модели **«спирали сегона»** вазифаи актуалӣ ҳам аз нуқтаи назари илмӣ ва ҳам фаъолияти амалии МТОК ба ҳисоб меравад;
- рушди фаъолияти инноватсионӣ ҷиҳати интихоби шаклҳои ҳамкориҳои давлат, МТОК ва тиҷорат муҳим мебошад, ҳатто дар шакли модели **«спирали сегона»**;

¹⁰⁸ Triple Helix 2011 IX International Conference materials. URL: <http://www.triplehelixconference.org> (21.11.12).

➤ татбиқи модели «спирали сегона» манфиатҳои ҳамаи иштирокчиёни онро (давлат, МТОК ва тиҷорат) вобаста ба рушди иқтисодиёт, баландбардории рақобатпазирии иқтисодиёт, баландбардории сатҳи зиндагӣ ба инобат мегирад.

Аз ин нуқтаи назар ба андешаи мо дар ин асно ҳамкориҳои олимони МТОК ҷаҳонӣ гардида, дар пойгоҳи МТОК корхонаҳои хурди инноватсионӣ таъсис меёбанд, ки онҳо фурӯши маҳсулотҳои инноватсиониро ташкил мекунанд ва ҳамкориҳои дигар субъектҳои фаъолияти инноватсиониро дар муассиса таъмин месозанд. Вобаста ба ин мо пешниҳод месозем, ки давлат барои рушди механизми дастгириҳои фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК аз модели «спирали сегона» сару кор бигирад, зоро таҷрибаи ҷаҳонӣ дар ин самт нишон медиҳад, ки ин модел дар давлатҳои мутараққӣ аллакай истифода гардида, (ҳатто дар Стратегияи Лиссабон қабулшуда низ қайд шудааст) самараҳои назаррас ба бор овардаанд.

Ҳамин тариқ, пешниҳод месозем, ки ҷиҳати такмили механизми дастгириҳои худ давлат барои рушди фаъолияти инноватсионӣ ва таҳқими иқтидори инноватсионии МТОК шароитҳои ҳуқуқӣ (**дастгириҳо дар самти патенткуонӣ, кафолат ба ҳифзи моликияти зеҳнӣ, экспертизакуонӣ, сертификатсиякуонӣ, иҷозатдиҳӣ**), иқтисодӣ (маблағгузорӣ ба лоиҳаҳои инноватсионӣ, корҳои илмӣ-тадқиқотии дар самт навгониҳо бахшидашуда), истеҳсолӣ-технологӣ (дастгирӣ дар самти додани имтиёзҳои андозӣ, қарзҳои имтиёзном, ҳамкориҳо дар доираи шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ ҷиҳати ба роҳ мондани тиҷоратикуонӣ корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ) фароҳам бояд созад.

Аз натиҷагириҳои маводҳои 3.3. чунин хулособарорӣ намудан мумкин аст: 1) дастгирии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК муайян карда шудааст. 2) мақсади дастгириҳои давлатии фаъолияти инноватсионии МТОК муайян карда шуданд. 3) мақомотҳои ваколатдор оид ба идоракунии фаъолияти инноватсионӣ дар ҶТ аз рӯи Стратегияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020

муайян карда шуданд. 4) роҳҳо ва механизмҳои дастгирии фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК муайян карда шуданд, ки ба инҳо дохил мешаванд: роҳҳои бевосита (маблағгузории мустақим, барномаҳои инноватсионии мақсадноки давлатӣ) ва роҳҳои бавосита (имтиёзҳои андозӣ ва таҳифифҳо, имтиёзҳои қарзӣ) ва механизмҳои молиявӣ, гайримолиявӣ ва ҳуқуқӣ. 5) пешниҳод карда шуд, ки дастгирии давлатӣ ба самтҳои зерин нигаронида шуда, ин механизм рушд дода шавад: сармоягузории мустақими иловагӣ, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнома ба ихтироъкорони инфиродӣ ва ҷавон дар МТОК (омӯзгорон, донишҷӯён), ҳавасмандгардонии омӯзгорон ва донишҷӯёни ихтироъкор, паст намудани пардохтҳо барои ихтироъкорони МТОК (аз ҳисоби омӯзгорон ва донишҷӯён).

ХУЛОСАХО:

Тахқиқотҳои гузаронидашуда ва натиҷаҳои бадастомада ба мо имкон доданд, ки барои ташаккул ва рушди иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муқаррарот ва тавсияҳои зерини илмӣ таҳия карда шаванд:

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

1. Мафҳуми иқтидор ва инноватсияро мавриди баррасӣ қарор дода, ба хулосае омадем, ки муайянсозиҳои мафҳум ва моҳияти «иқтидор» ва «инноватсия» ва омезиши онҳо мафҳуми «иқтидори инноватсионӣ»-ро ба вучуд меорад. Ба андешаи мо дар ин ҷо инноватсия -ин натиҷаи ниҳоии татбиқ ё ҷорисозии навгонӣ мебошад. Бо ибораи дигар инноватсия-ин навовариҳои татбиқшуdae мебошад, ки афзоиши сифатии самараноки равандҳо ва маҳсулотҳои талаботи бозорӣ доштаро таъмин карда метавонад. Аз нуқтаи назари мо иқтидори инноватсионӣ – ин захираҳои истифоданашудаero дар бар мегирад, ки дар ҳолати фароҳам гаштани шароити зарурӣ барои ноил гардидан ба ҳадафҳо ва мақсадҳои гузошташудаи стратегияи инноватсионии донишгоҳ метавонанд истифода шаванд [1-М, 6-М].

2. Зарурати рушди инноватсионии таҳсилоти олий бо як қатор тамоюлҳо ва мушкилоти даҳсолаи охир вобаста ба масъалаи таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун як бахши муҳими иҷтимоиёти иқтисоди миллӣ ба монанди навсозӣ ва гуногунрангии иқтисодиёт, афзоиши рақобат дар бозорҳои дониш ва технологияҳо алоқаманд, асоснок шудааст. Тафсирҳои муосири «инноватсия дар таҳсилоти олий» аз рӯи чунин равишҳои асосӣ ҷудо мешаванд: равишҳои методологӣ, шакл ва усулҳои таълим ва равишҳои усули ҳусусӣ. Мушаххас шудааст, ки рушди инноватсионии таҳсилоти олий ба он имконият медиҳад, ки системаи таълим дар МТОҚ танзим гардида, он ба самти муайян ба мақсади додани самараи назаррас равона гардад [4-М].

3. Равишҳои методологӣ оид ба арзёбии вазъи кунуни ташаккулёбӣ ва рушди иқтидори инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти

олии касбии (МТОК) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионӣ (иқтидори кадрӣ, молиявӣ, зеҳнӣ, моддӣ-техникӣ, инфрасоҳторӣ ва нуфузӣ) муайян карда шуданд [3-М, 2-М].

4. Марҳилаҳои гуногуни усулҳои аллакай мавҷудбудаи арзёбии иқтидори инновастионии МТОК, равишҳои методологии арзёбии иқтидори инновастионӣ системасозӣ гардида, аз рӯи 7 принципи донишгоҳи инноватсионӣ (бо тағиیرу иловаҳои назаррас) ва фазои арзёбии меъёрии татбиқи онҳо (аз рӯи самти фаъолият ва таъминоти захиравӣ) баъзе аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ арзёбии маҷмӯй карда шуданд. Ин ба он имконият дод, ки дар баробари арзёбии иқтидори инновастионӣ рейтинги онҳо дар байни дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муайян карда шавад [6-М, 7-М].

5. Шароити тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-техникӣ (НФИТ) дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо назардошти шакл, инфрасоҳторҳои инноватсионӣ, хусусиятҳои тиҷоратиқунонии НФИТ, номгӯи маҳсулотҳои тиҷоратиshawанда, марҳилаҳои раванди тиҷоратиқунонии НФИТ, мушкилотҳои дар ин самт ҷойдошта ва омилҳои ба ин раванд таъсиркунанда муайян ва муқаррар карда шуданд [10-М].

6. Инфрасоҳтори инноватсионӣ барои фароҳам овардани шароити зарурӣ ҷиҳати татбиқи фаъолияти инноватсионӣ дар ҳуд маҷмуи субъектҳои хусусияти моддӣ, технологӣ ва ҳуқуқиро доро мебошад. Навъҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ, нақш ва вазифаҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ дар ташак्�кули иқтидори инноватсионӣ, воҳидҳои инфрасоҳтори инноватсионӣ муайян ва муқаррар карда шуда, мушкилоти дар самти такмили онҳо мавҷудбуда дар асоси модели пешниҳодкардаи муаллиф дар пойгоҳи МТОК-и ҷумҳурӣ мушаххас шудааст [10-М].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

1. Ҷиҳати ташаккул ва рушди фаъолияти инноватсионӣ дар МТОК, бунёди фазои инноватсионӣ ва омодасозии кадрҳои дар ҳақиқат рақобатпазир, соҳибтахассус ва дар самти раванди инноватсионӣ фаъол (равнақи иқтидори кадрӣ) аз ҳисоби донишҷӯён, магистрантону докторантон ва омӯзгорон бояд усулҳои фаъол ва муколамавии (интерактивӣ) таълим дар МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ карда шаванд.

2. Дар асоси омӯзиши таҷрибаи ташакkulёбии иқтидори инноватсионии МТОК-и кишварҳои мутаррақӣ мушаххас шудааст, ки омили асосии рушди фаъолияти инноватсионӣ ва ташаккули иқтидори инноватсионӣ дар МТОК-и давлатҳои хориҷӣ зарурати маблағгузориҳои зиёд ба КИТТК аз тарафи давлат (50%-60%) ва корхонаҳо ва ширкатҳои хусусӣ (50%-40%) ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ ба мақсад мувафиқ аст, ки МТОК бо дастовардҳои хеш, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, кадрҳои соҳибтахассуси рақобатпазир, маҳсулотҳои истеҳсолнамудаи илмиасоси инноватсионӣ диққати ширкатҳо ва корхонаҳои хусусиро ва маблағҳои онҳоро барои рушди фаъолияти инноватсионӣ ба худ моил намояд. Маҳсусан диссертант пешниҳод месозад, ки МТОК-и ҷумҳурӣ таҷрибаи МТОК-и Кореаи Ҷанубиро дар худ истифода созанд, яъне дар баробари фаъолияти таълимӣ, аз рӯи такмил додани технопаркҳо ва дигар инфрасоҳторҳои инноватсионӣ фаъолияти соҳибкорӣ ва тиҷоратиро роҳандозӣ намоянд.

3. Муаллиф чунин мешуморад, ки ҷузъҳои захиравии иқтидори инноватсионӣ (иқтидори кадрӣ, молиявӣ, моддӣ-техникӣ, инфрасоҳторӣ ва нуфузӣ) дар МТОК-и ҷумҳурӣ аз рӯи мавқеъ, маҳалли ҷойгиршавӣ ва захираҳои молиявӣ аз якдигар тафовути калон доранд. Дар робита ба ин ба МТОК-и кишвар, ки дар минтақаҳо ҷойгиранд, тавсия мешавад аввал таҷрибаи донишгоҳҳои дар пойтаҳтро воқеъ бударо умумӣ намуда, тадриҷан дар фаъолияти худ татбиқ намоянд. Инчунин кормандони хешро ба ин МТОК пайваста ба такмили фаъолияти хеш ва мубодилаи

тачриба фиристонанд, манбаҳои нави молиявии ғайрибучетӣ аз ҳисоби тичоратикунонии НФИТ, зиёд намудани иштирок дар лоиҳаҳои байнамиллалии инноватсионӣ, ҷалби маблағҳои ширкатҳои хусусиро барои КИТТК. Тавсия дода мешавад, ки кафедраҳои соҳибкории инноватсионӣ (тачрибаи МТОК-и Олмон) ва ихтисосҳои наву замонавӣ ба монанди менечменти инноватсионӣ, идоракуни моликияти зеҳнӣ (тачрибаи МТОК-и Кореаи Ҷанубӣ) ташкил карда шаванд.

4. Барои фаъол кардани фаъолият дар соҳаи тичоратикунонии НФИТ тавсияҳои амалии зерин пешниҳод карда мешаванд:

а) дар пойгоҳи МТОК инфрасохтори инноватсионӣ (технопаркҳо, бизнес-инкубаторҳо, маркази интиқоли технологияҳо, марказҳои тичоратикунонии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва таҷрибавӣ-конструкторӣ корхонаҳои хурди инноватсионӣ) таъсис дода шаванд;

б) фароҳам овардани шароити зарурӣ барои баланд бардоштани самаранокии роҳҳои асосии интиқоли тичоратикунонии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва технологияҳо дар инфрасохтори инноватсионии МТОК-и ҷумҳурӣ;

в) риояи татбиқи марҳилаҳои раванди тичоратикунонӣ дар инфрасохтори инноватсионии МТОК (хусусан паркҳои технологӣ).

5. Истифодаи модели таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ дар МТОК-и ҷумҳурӣ пешниҳод карда мешавад. Хусусияти модели мазкур аз он иборат аст, ки дилҳоҳ МТОК-и ҷумҳурӣ онро дар худ таъсис дода метавонанд, зоро дар он самт ва намуди фаъолияти муассиса, маҳалли ҷойгиршавӣ, вазъи молиявӣ, сатҳи касбияти ҲПО, иқтидори кадрӣ, молиявӣ, моддӣ-техникӣ, бо таври истисно дар ҳолатҳои мушахҳас ҳангоми ба назар гирифтани хусусиятҳои хусусии (инфиродии) рушди МТОК ба назар гирифта шудааст. Барои такмил додани инфрасохтори инноватсионӣ тавсия дода мешавад, ки аз имкониятҳои мавҷудаи МТОК пурра истифода бурда шавад. Инчунин, барои рушди худ МТОК метавонад модели «спирали сегона»-ро истифода барад, ки иштирокчиёни он давлат, МТОК ва тичорат (бизнес) мебошанд.

6. Пешниҳод карда мешавад, ки дастгирии давлатӣ барои тиҷоратиқунони корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ асосан ба самтҳои зерин равона карда шавад: маблағгузории иловагии мустақим (сармоягузорӣ), додани қарзҳои имтиёзнок ба ихтироъкорони инфиродӣ ва ҷавон дар МТОК (омӯзгорон, донишҷӯён), ҳавасмандгардонии омӯзгорону донишҷӯёни ихтироъкор, паст намудани пардохтҳо барои ихтироъкорони МТОК (аз ҳисоби омӯзгорон ва донишҷӯён), ташкили шабакаҳои технополисҳо, технопаркҳо ва дастгирии доимӣ ва пайвастаи молиявии онҳо.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ
Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

1. Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2011, № 227.
2. Закон «О технологических инновациях» («Technology Innovation Act») или так называемый Закон «Стивенсона-Уайдлера» (The «Stevenson-Wydler Act») (Public Law 96-480).
3. Закон «Об Университетах и Процедуре патентования для малого бизнеса» («University and Small Business Patent Procedures Act») или так называемый Закон «Бей-Доула» (The «Bayh-Dole Act») (35 U.S.C § 200-212).
4. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, боби 2, модаи 40. Душанбе 2018.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» аз 16.04.2012 №822.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи паркҳои технологӣ» аз 21.12.2010 № 629.
7. Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, с 88, Душанбе 2022. «РТН МД МКҲ Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон».
8. Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмӯаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017 с 90, Душанбе «РТН МД МКҲ Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон».
9. Ҳисботи солонаи Раёсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 - № 5.
10. Общее положение о развитии системы образования КНР. Департамент по международному сотрудничеству и обмену Министерства образования КНР. Пекин, Б.г., 16 ст.
11. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 28.12.2010.

12. Стратегияи рушди моликияти зеҳни Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 аз 03 июни соли 2014, № 371.

13. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 (Қарори МНМО ҶТ аз 1.12.2016, №636).

Захираҳои электронӣ:

14. Комилов С.Дж, Файзулоев М.К. Оценка инновационного потенциала социально-экономического развития региона, <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-innovatsionnogo-potentsiala-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona>.

15. Матвеева, М.А., Гольдштейн, Г.Я. Инновационный потенциал региона и его открытость по отношению к внешней среде / М.А. Матвеева, Г.Я. Гольдштейн // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2010, - № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://uecs.mcnip.ru>

16. Миразизов А.Х., Раджабова И.Р., Расулов Н.С., Абдулаева М.Р., Файзулоев М.К., Ашурев И.С., Раҳматзода Х.Б. Региональные инновационные системы: конкурентоспособное регулирование и финансовые аспекты (Regional innovation systems: competitive regulation and financial dimensions). Academy of Accounting and Financial Studies Journal (Print ISSN: 1096-3685; Online ISSN: 1528-2635). - 2018 Volume 22, Issue 5. - URL: <https://www.abacademies.org/journals/academy-of-accounting-and-financial-studies-journal-inpress.html>. 2018. (0,24/1,6 пл.) SCOPUS.

17. The United States of Innovation: Ranking the States (And a District) For Innovation. Available at: <http://www.fastcompany.com/3007772/united-states-innovation-ranking-states-and-districtinnovation>. (accessed 23.06.2014).

18. Triple Helix 2011 IX International Conference materials. URL: <http://www.Triplehelixconference.org> (21.11.12).

19. UNESCO Science Report: Towards 2030. Research and Development, 2016 [Electronic resource]. – Available at: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-science-report-towards2030-part2.pdf>

World Intellectual Property Indicators 2018. WIPO (World Intellectual Property Organization). 2018.

Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоитҳои таълими:

20. Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью: учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов. – Москва: Дашков и К, 2017. – 208 с
21. Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент малого предприятия, работающего в научно-технической сфере / Р.И. Акмаева. - М.: Феникс, 2012. - 726 с.
22. Аксенова Е.А., Базаров Т.Ю., Беков Х.А. идр. Управление персоналом в системе государственной службы: Учеб.пособ.М.: Институт повышения квалификации государственных служащих РАГС,1997.
23. Андрейчиков А. В. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – Изд. 2-е. — М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. – 304 с.
24. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях: системный анализ и принятие решений / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2013. – 394 с.
25. Анчишкин, А.И. Прогнозирование роста экономики/ А.И. Анчишкин. - М.: Экономика, 1996. - 98 с.
26. Базилевич А.И. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): практикум. Гриф УМО ВУЗов России / А.И. Базилевич. - М.: Инфра-М, Вузовский учебник, 2016. - 393 с.
27. Барышева А.В. Инновационный менеджмент / А.В. Барышева. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 470 с.
28. Вернакова, Ю.В. Управление инновациями: теория и практика: учебное пособие / Ю.В. Вернакова, Е.С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2008. – 432 с.

29. Викторова, Н. Г. Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов технопарков в сфере высоких технологий / Н. Г. Викторова. – М.: ИНФРА-М, 2013. –165 с.
30. Водачек, Л., Водачкова, О. Стратегическое управление инновациями на предприятии. - М.: Экономика, 1989. С.312
31. Герольдовна А.Б. Алгоритм создания малых инновационных предприятий при университетах: моногр. / Анна Герольдовна Безудущая, Вадим Вадимович Сомов und Дмитрий Сергеевич Юдин. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 148 с.
32. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник/ И.Н. Герчикова. - М.: Банки и биржи, 1995. - 480 с.
33. Гунин, В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджмента «Управление развитием организацией». Модуль 7 / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, СЮ. Ляпина. - М.: Юнити, 1999. - 328 с.
33. Дихтль, Е., Хершген, Х. Практический маркетинг/ Е. Дихтль, Х. Хершген. - М: Гранд, 2002. - 230 с.
34. Екатерина Григорян Внедрение инновационных технологий в деятельность предприятий / Екатерина Григорян. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 140 с.
35. Елена Рыбкина Инновационная привлекательность предприятия как система / Елена Рыбкина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 156 с.
36. Емельянов С.Г. Экономический механизм стратегического управления развитием вуза: монография. М.,2007. С. 186-189.
37. Жиц Г.И. Инновационный потенциал вуза. Учебник. Саратов, 2003. С. 221;
38. Иванус, А. И. Гармоничный инновационный менеджмент/А. И. Иванус; предисл. д-ра техн. наук, проф. А. П. Стакова – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2011. – 247 с.

39. Инновационный менеджмент: учебник / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 391 с.
40. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практикум: моногр. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 240 с.
41. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практикум: учебное пособие для вузов / Под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк. – Москва: ИНФРА-М; Вузовский учебник, 2012. – 240 с.
42. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» / ред. С. Д. Ильинкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 336 с.
43. Исмоилов Ш. Инновационное развитие сферы образования Республики Таджикистан. - Монография.-Худжанд: ООО Хуресон, 2018. – 148 с.
44. Кокурин, Д. И. Инновационная деятельность / Д. И. Кокурин. – М.: Экзамен, 2001. – 575 с.
45. Комилов С.Дж., Файзуллоев М.К. Основы развития инновационной деятельности предприятий/ С.Дж.Комилов, М.К. Файзуллоев. - Душанбе: Ирфон, 2004. 118 с.
46. Кряклина, Т. Ф. Профессиональные компетенции менеджера инновационного типа / Т. Ф. Кряклина, Т. Г. Строителева, С. В. Реттих; Автоном. некоммерч. орг. высш. проф. образования «Алт. акад. экономики и права (ин-т)». –Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012. – 115 с.
47. Лазарев, В.С. История и зарубежный опыт создания и деятельности технопарков и бизнес-инкубаторов / В.С. Лазарев, Т.А. Демещик. – Минск: Изд-во РУП «Технопарк БНТУ «Метолит», 2005.Михеев, О.Л., Финансовые и правовые проблемы частно-государственного партнёрства / О.Л. Михеев, В.И. Осипов. – М.: Анкил, 2009. – 55 с.
48. Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. Изд-е 7-е, испр. и доп. М.: Русский язык, 2001. 882 с.

49. Майер Г.В. О критериях исследовательского университета // Университетское управление: практика и анализ. 2003. №3 (26) С. 6-9; Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, административный / Под ред. проф. И.П.Николаевой. М., 2005. С. 134.
50. Маховикова Г.А. Инвестиционный процесс на предприятии / Г.А. Маховикова, В.Е. Кантор. - М.: СПб: Питер, 2017. - 176 с.
51. Мухамедьяров, А.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 135 с.
52. Наумов А.Ф. Инновационная деятельность предприятия. Учебник: моногр. / А.Ф. Наумов, А.А. Захарова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 256 с.
53. Наумов А.Ф. Инновационная деятельность предприятия: Учебник. Гриф МО РФ: моногр. / А.Ф. Наумов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 290 с.
54. Новикова. Е.Н., Развитие инфраструктуры коммерциализации результатов инновационной деятельности вузов: монография / Новикова Е. Н., Парахина В. Н. - Ставрополь: Издательско—информационный центр «Фабула». - 2015. -135с.
55. О принципах и показателях деятельности. М., 2004. 113 с
56. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: учебник / Л.С. Батюрин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ЗАО «Издательство Экономика», 2004. – 518 с.
57. Разиньков, П.И. Производственный потенциал предприятия: планирование и использование / П.И. Разиньков. - Махачкала: Дагестанско книжное издательство, 1988. - 157 с.
58. Разработка и принятие решения в управлении инновациями / И. Л. Туктель. – СПб: БХВ-Петербург, 2011. – 342 с
59. Самсонов А. Инновационное развитие предприятий как стратегическое направление деятельности: монография моногр. / Алексей Самсонов. - М.: КноРус медиа, 2017. - 485 с.
60. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. - М.: Прогресс. – 2006.

61. Сорокин А.П. Смольская Н.Ю. «Формирование инновационного потенциала вузов в современных условиях», Учебник. Беларусь, 2015. С.135.
62. Т. Саати. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320с
63. Твисс Б. Управление научно- техническими навоведениями. -М.: Экономика, 1989. -С.271.

Мақолаҳо ва маърӯзаҳо:

64. Адольф В. Подготовка педагога к инновационной деятельности в процессе профессионального становления // Alma Mater: Вестник высшей школы. – 2006. - N 10. - С. 18-20.
65. Азарова Р.Н. Подходы к организации инновационной деятельности в вузе как условие совершенствования качества образования (на примере регионального вуза) // Экономика, статистика и информатика. – 2011. - №2. – С. 3-8.
66. Акрамов М.Б., Мирзоев Ф., Низомов З., Ибрагимов Д. Применение современных технологий и инновационных методов исследования в научно-исследовательских работах // Вестник Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова: Материалы Международной научно- практической конференции «Национальная стратегия развития: экономические проблемы и пути решения (2014)», 2014. -№2(29). - С.50-52.
67. Актуальные проблемы педагогической инноватики: материалы международной научно-практической конференции, 22-23 апреля 2009 г. - Балашиха: Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования, 2009. - 372 с. Сверловская ОУНБ; КХ; Формат С; И nv. номер 2315473-КХ
68. Акцораева Н.Г. Коммерциализация результатов инновационной деятельности университета в экономической системе региона / Н.Г. Акцораева // Инновационные технологии управления и права. - 2014. - № 3 (10) — 2014. С. 35-41.

69. Ахинов.Г. Государственное регулирование инновационной деятельности в социальной сфере / Г. Ахинов, Д. Камилов // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 9. – С. 22-28.
70. Ашмарина С.И., Плаксина И.А., Оценка инновационного потенциала высших учебных заведений // Управление экономическими системами. Инновации. Инвестиции. 2013. № 11 (59)
71. Баев, Л. А. К вопросу о категорийной системе оценки и управления инновационным развитием / Л. А. Баев, М. Г. Литке // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 20-27.
72. Барболин М. П. Методологическая концепция инновационного развития образовательных систем [Текст] / М.П. Бараболин // Философия образования. – 2011. – № 1 (34). – С. 85-94.
73. Барышева Г.А., Арефьев П.В. Институциональные различия становления инновационной инфраструктуры в мире и особенности ее формирования в России//Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. Серия: Социальные процессы и изменения. Социальное развитие - Томск, 2009. - № 6(314). -С.5-12.
74. Бахтиёри Р. Ҷанбаҳои инноватсионии равиши кластерӣ // Маводи мизи гирди ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Инкишофи менечменти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», баҳшида ба «Соли ҷавонон» Душанбе, 2017.
75. Беляков С.А. Управление образованием и инновации // Университетское управление: практика и анализ. 2008. №2 (54). С.68-85; Беляков С.А., Иванова А.А. Система управления непрерывным образованием / С.А. Беляков, А.А. Иванова // Университетское управление: практика и анализ. 2010. № 3 (55). С.74-81.
76. Бесчастнова О. В. Райская М. В. Управление инновационной инфраструктурой в рамках действия сетевого механизма «тройной спирали» на мезо и макроуровне //Вестник Казанского технологического университета. Серия: Экономика и экономические науки. - Казань, 2012. - № 18. - С.252 -257

77. Борисова Л.И. Некоторые вопросы инновационного развития экономики Республики Таджикистан // Эффективность использования финансово-кредитных механизмов и установление оптимальных пропорций финансовых ресурсов для обеспечения ускоренного и эффективного развития экономики Республики Таджикистан. Материалы республиканской научно-практической конференции. - Душанбе: РТСУ, 2018. -с.65-67 (0,2п.л.)
78. Будаева Т. И. Инновационный потенциал молодого педагога: проблемы и пути решения // Преподаватель XXI век. - 2009. - N 2. - C. 32-36.
79. Бухарова, М. Управление трансфером технологических инноваций: отраслевая цепочка ценностей / М. Бухарова // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 111-119.
80. В. А. Сергеев. Инновационная миссия университета//Инновации, № 1–2, 2001
81. Владика В.М. Инновационный потенциал вузов как фактор конкурентности экономического развития // Вестник БГУ № 3. С. 45 – 47.
82. Владыка, М.В. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности вузов: цели, формы, проблемы// Университетское управление: практика и анализ. - 2009. - № 5 (63). - С. 54-63.
83. Владыка, М.В. Методические вопросы оценки инновационного потенциала вуза / Ю.А. Дорошенко, М.В. Владыка, Т.А. Тумина // Вестник ИНЖЕКона. Сер. «Экономика». - СПб, ГИЭУ, 2008. - Вып. 2 (21). - 155 с.
84. Волкова С. А., Волкова Т. А. Инновационные методы обучения в системе высшего образования в условиях экономики знаний//Экономинф о. 2015. № 24. С. 67–69
85. Всегда ли инновации в области терминологии – следствие развития научного знания. Методика. 2004. №3. стр. 30.
86. Гарнов, А.П. Малые инновационные предприятия как форма реализации вузами инновационной деятельности / Гарнов А.П., Краснобаева

- О.В. // Человеческий капитал и профессиональное образование. - 2012. - № 2. - С.22—23.
87. Гавловская Г.В. Национальные инновационные системы: зарубежный опыт//Бизнес в экономике. Экономико-юридический журнал. Серия: Экономика и экономические науки. - М.: «Юр-ВАК», 2013. - № 3. - С.164-168.
88. Грудзинский, А.О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии / А.О. Грудзинский // Университетское управление: практика и анализ. - 2004. - № 1 (30). - С. 9-20.
89. «Группа восьми» об образовании // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 30–35.
90. Гудков, А.В. Инновационное развитие станет принудительным / А.В. Гудков // Коммерсантъ. – 2009. – № 208/П (4263).
91. Демчик, Д.С. Разработка системы оценки инновационного потенциала вуза / Д.С. Демчик, А.Н. Евстегнеев, О.И. Тишков и др. // Ползуновский вестник. - Барнаул, 2006. - № 1. - С. 78-86.
92. Долженко, Р. А. Инновации в системе управления персоналом организации / Р. А. Долженко; развитие персонала // АГАУ. Вестник Алтайского аграрного университета. – 2013. – № 1. – С. 149-153.
93. Дорошенко, Ю.А Ителлектуальный капитал как фактор успешного формирования инновационной инфраструктуры вуза / Ю.А. Дорошенко, И.О. Малыхина, П.И. Оспищев. //Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 192 - 196.
94. Дудчак, В.В. Развитие инновационной деятельности в условиях трансформации экономики / Дудчак В.В., Лукина О.О. // В сборнике: XI Международная научно—практическая конференция. Место и роль России в мировом хозяйстве Ответственный редактор - д.э.н., профессор Воронин В.П. - 2017. - С. 33—36.
95. Дустов Б.Т. Совершенствование маркетинговой инновационной политики в условиях рынка // Конференсияи Ҷумҳурияявии амалий –

- назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии Рӯзи ваҳдати миллӣ» ва «Соли Ҷавонон». Душанбе, 2017. саҳ. 142-147.
96. Дудырев Ф.Ф. Инновационные вузы: основные векторы развития // Университетское управление: практика и анализ. 2006. №6 (46). С.7
97. Ершова, И.Г. Государственное регулирование рынка образовательных услуг в экономике знаний / И.Г. Ершова // Известия Юго Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2014. - № 3. - С. 86—96.
98. Ермакова, Э.Э. Система управления интеллектуальной собственностью в вузе / Э.Э. Ермакова // Университетское управление: практика и анализ. 2012. № 3. С. 4-9.
99. Заболотский В.С. Наращивание кадрового потенциала высшей школы на основе формирования исследовательской компетентности студентов // Высшее образование сегодня. – 2011. - № 5. – С. 50-53.
100. Захаров, А.А. Модели инновационного развития университетов в России / Захаров А.А., Иващенко Н.П. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). - 2015. - Т. 6. № 3—1 (23). - С. 112—118.
101. Исмагилов Н.А., Мухамедяров А.М., Хабибрахманова Ю.Р.,Инновационная инфраструктура и ее элементы: опыт систематизации/ Н.А. Исмагилов, А.М. Мухамедяров, Ю.Р. Хабибрахманова// Вестник Уфимского государственного университета экономики и сервиса. 2015. № 4. – С. 67 – 68.
102. Калятин В. О., Наумов В. Б., Никифорова Т. С.Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал. 2011. № 1 (76). С. 8-9.
103. Касен Т. А., Кудайбергенова А. М. Опыт преподавания с применением инновационных приемов и техник// Вестн. Тамб. гос. ун-та. 2015. № 6. С. 64 –70.
104. Комилов С. Дж. Особенности государственно-частного партнерства в инновационной сфере//Таджикистан и современный мир/Вестник ЦСИ

при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2017. - №3. - С.173-181. (0,5п.л.).

105. Комилов С.Дж. Концептуальные основы развития государственно-частного партнерства в инновационной сфере Таджикистана//Вестник университета (РТСУ). Научный журнал. - Душанбе, РТСУ, 2017. - № 2. - 0,6 п.л.

106. Кондратьева, Е.А. Коммерциализация интеллектуальной собственности научных учреждений и образовательных организаций: вчера и сегодня / Е.А Кондратьева // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». - 2014. - № 3. - С.46.

107. Коробков, С. А., Роль службы коммерциализации технологий как посредника инновационной деятельности вуза / Коробков С. А., Кортунова В.С. // Вестник Волгоградского государственного университета. - 2009. - № 2 (15) - С.38.

107. Кортов, СВ. Инновационный потенциал и инновационная активность вузов УрФО /СВ. Кортов // Университетское управление: практика и анализ. - 2004. - № 1 (30). - С. 61-68.

108. Кочетов, А. И. По поводу развития инновационных способностей / А. И. Кочетов // Высшее образование в России. 1997. № 5. С. 94-98.

109. Костюкевич С.В. Инновации: подход современных западных авторов в контексте Российского опыта. Вестник высшей школы. Образование за рубежом. 2011. №4. Стр. 69-73.

110. Курбонов А.Ч. Таъсири сармояи инсонӣ ба рушди инноватсионии ширкат// Маводи мизи гирди ҷумҳуриявии илмию амалий дар мавзӯи «Инкишофи менечменти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бахшида ба «Соли ҷавонон». Душанбе, 2017 С. 121-125.

111. Лукина, О.О. Комплексный подход к развитию инновационной деятельности с учетом синергетического эффекта / О.О.Лукина, В.В. Дудчак // Вестник ВГУИТ. 2018. Т. 80. № 3. С. 423-428.

112. Ҷалилов Б. Усулҳои идоракунӣ ва назорати лоиҳаҳои инноватсионӣ//Маводи мизи гирди ҷумҳуриявии илмию амалий дар

- мавзӯи «Инкишофи менечменти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», баҳшида ба «Соли ҷавонон» Душанбе, 2017 С. 108-110.
113. Майкова С.Э. Коммерциализация результатов научно—исследовательской деятельности как основной фактор инновационного развития национально—исследовательских университетов / Майкова С.Э., Головушкин И.А. // Известия высших учебных заведений. Поволжские региональные общественные науки. - 2012. - № 4. - С. 110-112.
114. Маликов Т.С. Норов А.Қ. Фаъолияти инноватсионӣ асоси рушди иқтисодиёти миллӣ // Паёми ДМТ. -2015. -№4. - С. 65-69.
115. Мальцева А.А. Ключевые особенности развития инновационной экономики: «китайское чудо» через призму мировой статистики//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - Тула, 2013. - № 2(1). - С.123-132.
116. Маннапов, А. Система управления инновационной деятельностью в организации / А. Маннапов // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 6. – С. 98-104.
117. Маскайкин, Е. П. Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методика оценки и направления развития / Е. П. Маскайкин, Т. В. Арцер // Вестник ЮУрГУ. – 2009. – №21. – С.47-53.
118. Масловская, А.Г. Инновационная деятельность вуза как фактор устойчивого развития экономики региона / А.Г. Масловская // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2016. - № 7. - С. 226 - 232.
119. Мирзоев А.Р., Холов И.Б. Практика использования информационных технологий в процессе обучения //Вестник Таджикского национального университета №7. - Душанбе: 2018- С. 228-232.
120. Миролюбова Т. В., Суханова П. А. Зарубежный опыт развития инновационной инфраструктуры университетов в региональных

- инновационных системах// Фундаментальные исследования. 2013. №1. С. 215–220.
121. Митусова О.А. Инновационный подход к языковому образованию будущего специалиста. //Известия ЮФУ Филологические науки, 2010, № 2, Стр. 164-165.
122. Назаров Р., Бобохонова Н. Инновации в системе образования Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). 2017. - №3/4 (205). - 2017. – С. 82-85.
123. Начаркин В.А. Анализ формирования и оценки инновационного потенциала высшей школы // Альманах «Продуктивное образование»: проекты в продуктивном образовании. М.: Экшэн, 2005. Вып. 5. с. 103 - 109.
124. Непомнящий А.В. Инновационное образование: достижения и перспективы / Непомнящий А.В., Писаренко В.И. // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 7. – с. 14-19.
125. Новиков, Д.А. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах/ Д.А. Новиков, А.Л. Суханов // . - М.: Институт управления образованием РАО. - 2012. - №6. - С. 23 - 26.
126. Новикова, Е. Н. Источники финансирования инновационной деятельности вузов / Е.Н. Новикова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2013. - № 3 — С. 199—207.
127. Новикова, Е. Н. Развитие инфраструктуры коммерциализации инноваций / Новикова Е. Н., Паракина В. Н. // Вестник Северо—Кавказского федерального университета. - 2013. - № 2 (35). - С. 258-262.
128. Обучающие и консалтинговые проекты по организации стратегического управления в вузе // Университетское управление: практика и анализ. - 2003г. - №1; с.25
129. Паракина В.Н., Новикова Е.Н. Специфика коммерциализации результатов инновационной деятельности высших учебных заведений /

- Парахина В. Н. // Вестник Северо - Кавказского федерального университета. - 2015. - № 6. — С. 133—134.
130. Причинин А.Е. Инновационное образование: основания принципа неопределенности // Образование и наука. – 2011. - №5. – С. 29-39.
131. Рапацевич Е.В. Инновации и проблемы развития современного образования // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 10. – С. 88-89;
132. Ратнер С.В. Вопросы повышения качества образовательного процесса в вузе // Инновации в образовании. – 2011. - № 9. – С. 34-47.
133. Рахмонов Дж.Р. Инновация – как составная часть понятийного аппарата инновационного процесса // Матер. респ. научно-практ. конф. «Проблемы инвестиционного обеспечения инновационногоразвития предпринимательской деятельности в РТ, (18-19 февраля 2014г.)»; – Душанбе, ТНУ, 2014 – С. 70-73.
134. Рац А. Место регионов и муниципалитетов в национальной инновационной системе России//Федерализм. - Дубна, 2011. - № 3. - С.59-66.
135. Ряховская А.Н., Инновационная инфраструктура вузов: направление развития// А.Н., Ряховская // Университетское управление: вопросы социальной сферы, 2017 № 2. С. 110.
136. Сафоев А.К. Разработка и реализация региональной инновационной стратегии Республики Таджикистан в условиях глобализации //Материалы республиканской научно-практической конференции на тему ««Основные проблемы финансово-кредитных отношений в условиях развития инновационной», Душанбе: «Сохибкор». – 31 марта 2018 г. – с. 64-72.
137. Сафоев А.К. Совершенствование инновационной стратегии развития экономики Таджикистан и его экономической безопасности. //Мат. Респ. Научно-практ. Конф. «Вклад Основателя мира и национального единства-Лидера нации, Президента Республики

Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмон в развитие экономики Республики Таджикистан». -Душанбе: ИПС, 29.12.2018.

138. Сальников В.А. Инновационное обучение: личностно-ориентированный подход. 2010. №11. Стр.22-27.
139. Секерин В.Д., Горохова А.Е. Инновационная среда как фактор эффективности коммерциализации инноваций. // Известия МГТУ «МАМИ». – 2014. - № 2(20), Т. 5. - С.39-43.
140. Солиев О.Қ. Усулҳои инноватсионии таълим дар самти тадбиқи масъалаҳои молиявӣ-иқтисодӣ бо истифода аз воситаҳои муосири барномасозӣ //Маҷмӯаи маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи “Инкишофи технологияҳои иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: самтҳои афзалиятнок ва инноватсионӣ”, (29 сентябри соли 2018). – Душанбе: ДСХ, Соҳибкор, 2018. С. 187-194.
141. Сохибов Г. Инновация и инновационная деятельность: сущность и содержание // Материалы международной научно-практической конференции. Душанбе. 5-6 мая 2017. – С. 189 - 195.
142. Ташкинов А. А. Инновационная инфраструктура университета// Высшее образование в России. 2010. №5. С. 76–81.
143. Тимохина Е.В. Коммерциализация результатов научных исследований вуза: формы и этапы/ Тимохина Е.В. // Актуальные подходы и направления научных исследований XXI века: материалы международной научно— практической конференции ЧОУ ВО «СИ— ВШПП», ООО НИЦ «ПНК». Самара: ООО «ПНК» - 2017. С. 94-97.
144. Тимохина, Е.В. Таксономия моделей инновационного развития университетов / Е.В. Тимохина, М.А. Юрьева // Социальное партнерство: опыт, проблемы и перспективы развития: Сборник докладов и тезисов участников пятнадцатой международной научно-практической конференции. - Ярославль, ЯФ ОУП ВО «АТ и СО», 2018. — С. 449—455.
145. Трачук, А. Инновационная стратегия компаний / А. Трачук // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 9. – С. 75-83.

146. Третьяк Наталья Алексеевна. Инновационное развитие образовательных систем: категориальный смысл. Крымский научный вестник, № 2 – 3 (14 -15), 2017.
147. Туманова Ш., Идиев Г. Преимущества инновационного обучения в системе высшего образования //Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной “20-ой годовщине Дня национального единства” и “Году молодёжи”, Душанбе- 2017. -С.33-34.
148. Файзуллоев М.К. Методологические разработки формирования национальной инновационной системы // Организационно-экономические основы формирования инновационной экономики и эффективность использования финансово-кредитных механизмов развития экономики/Сборник научных статей. - Душанбе, РТСУ, 2017. - 448с. - С.190-204.
149. Федюкин И. Высшее образование и наука: Как построить университет / Федюкин И. // Ведомости. – 2009. – № 4. С.43 – 47.
150. Фролова Ю.Г. Система высшего образования как необходимый элемент стратегии инновационного развития // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2012. № 1. С. 241-246.
151. Шарипов Ф.Ф. Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» Материалы XVIII международной научно-практической конференции. изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. С.137-141.
152. Шумпетер, И. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982. С.102.

Диссертация ва авторефератҳо:

153. Бобомуродов П.У. Формирование и развитие региональных инновационных подсистем (на материалах Хатлонской области Республики Таджикистан): дис...канд.эконом.наук: 08. 00.05. / П.У. Бобомуродов – Душанбе 2019, 165 с.

154. Ибодзода З.Х. Организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития вуза на рынке образовательных услуг: дис...канд.экон.наук: 08. 00.05. /З.Х. Ибодзода. – Душанбе – 2017. С. 130

155. Кадырова З.Х. Развитие социально – экономического потенциала учреждений высшего профессионального образования: дис...док.эконом.наук: 08. 00.05. /З.Х. Кадырова. – Душанбе – 2019, 277 с.

**Феҳристи корҳои чопишудаи муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия
Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:**

[1-М]. Сафаров З.А. Мағҳум, моҳият ва аҳамияти иқтидори инноватсионии МТОК // Паёми ДМТ. - Душанбе 2018, № 5- С.132 –137

[2-М]. Сафаров З.А. Рушди иқтидори зехнӣ дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми ДМТ. - Душанбе 2018, № 7 - С.91 – 96.

[3-М]. Сафаров З.А. Рушд ва тадбиқи иқтидори инноватсионӣ дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли иқтидори кадрии мактабҳои олий) // Паёми ДМТ. - Душанбе 2018, - № 8 – С.91 – 96.

[4-М]. Сафаров З.А. Каримов Г.У., Файзиддини З., Зарурияти рушди инноватсионии соҳаи маориф ва сохтори иқтидори инноватсионии МТОК // Паёми ДМТ. – Душанбе 2020 - №6. С.63–68.

дар дигар нашрияҳо:

[5-М]. Сафаров З.А. Накши иқтидори инноватсионии МТОК дар баландбардории рушди инсонӣ/ Маводи конферонси илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Рушди иқтисодии Тоҷикистон ҳамчун омили баландшавии некуаҳволии аҳолӣ». - Душанбе ҶДММ «Эр - граф» 2016. С. 197 – 201.

[6-М]. Сафаров З.А. Сущность и значение инновационного потенциала вуза и методы его оценки/ Материалы международной научно – практической конференции «Роль интеграции науки, инновации и технологии в экономическом развитии стран», «Кайхон», Душанбе 2016. С.235 –240.

[7-М]. Сафаров З.А., Кабутов К.Р., Инновационный потенциал вуза и методические основы его оценки/ Вестник Технологического университета Таджикистана. Душанбе - «Бахмандард» 2016 - 1 (26). С.181 – 188.

[8-М]. Сафаров З.А. Моҳият ва зарурияти рушди сохибкории инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Маводи конфронси илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Рушди сохибкории инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Душанбе 2017. С.195 –198.

[9-М]. Сафаров З.А. Тиҷоратиқунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ – таҳқиқотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ – назариявӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои мубрами илму маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ”, Қӯлоб 2020. С. 500 – 502.

[10-М]. Сафаров З.А., Рустамова Г.Н., Ашуррова Д.Х. Дастгириҳои давлатии иқтидори илмӣ-инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олий/Маҷаллаи илмӣ-оммавии “Илм ва технологияи асри XXI” – и Дошишкадаи технология ва менечменти инноватсионӣ дар шаҳри Қӯлоб. Қӯлоб 2020 - № 3 (3). С. 116 – 121.

ПУРСИШНОМА

**чиҳати муайянсозии омилҳои ба рушди иқтидори инноватсионӣ
таъсиркунандар дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ**

Иштирокчии муҳтарам мақсад аз гузаронидани пурсишнома ин муайянсозии омилҳои ба рушди иқтидори инноватсионии муассисаи Шумо таъсиркунанда ба ҳисоб меравад.

Номи муассисаи таълимӣ _____

Ному насаби Шумо _____

Вазифа _____ **собиқаи корӣ** _____

1. Ҳиссаи манбаҳои молиявиқунонӣ барои рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар муассисаи шумо?

- а) буҷети давлатӣ _____ % б) маблағҳои худӣ _____ %
в) аз ҳисоби лоиҳаҳои инноватсионии
байналмиллалӣ _____ % г) дигар манбаҳо _____ %

2. Оё дар муассисаи шумо “нақшай дурнамои инноватсионӣ” вобаста ба амалигардонии “Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020” таҳия гардидааст?

албатта д афаи таҳия қарор дорад намедона

2. Ба фикри шумо қадоме аз ин омилҳои дар зер овардашуда ба рушди иқтидори инноватсионӣ дар муассиса таъсир мерасонанд? (як ё якчанд омилҳоро хонапурӣ намудан низ қобили қабул аст)

- норасоии маводҳои нави таълимӣ
- норасоии иқтидори кадрӣ (соҳиби унвони илмӣ)
- мавҷуд набудани фазои инноватсионӣ
- дар сатҳи паст қарор доштани ҳавасмангардонии кадрҳо
- нокифоя будани дастгирии давлатӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ
- ворисозӣ ва ҷорисозии инноватсия ба системаи таълим
- норасоии маблағҳои худӣ оиди рушди фаъолияти инноватсионӣ
- арзиши баланд доштани навгониҳо
- дастгирии наёфтани корҳои илмӣ – тадқиқотӣ дар самти инноватсионӣ
- қонеъкунанда набудани фаъолияти инфрасохторҳои инноватсионӣ

3. Барои пурқувват намудани мавқеъ ва баладбардории иқтидори инноватсионӣ дар муассисаи шумо кадом омилҳо метавонанд таъсири мусбӣ расонанд?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

4. Кадом омилҳо барои рушд ва ташаккулёбии иқтидори инноватсионӣ дар муассисаи шумо таъсири манғӣ мерасонанд?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

5. Ба андешаи шумо муассисаи таълимие, ки кору фаъолият менамоед барои бартарафсозии ин омилҳо захираҳои кофии молиявӣ, қадрӣ, моддӣ-техникиӣ ва дигар имконот дорад?

а) албатта (асоснок намоед) _____

б) ҳоло не (барои чӣ) _____

**Ташакқур барои иштирок дар мусохиба
ва хонапурии пурсишинома**

МАТРИТСАИ МАНТИҚЙ
оид ба арзёбии маңмӯи иқтидори инноватсионии муассисаи
таҳсилоти олии касбӣ

Иштирокчии гиромӣ, мақсад аз гузаронидани матритсаи мантиқӣ ин арзёбии маңмӯи иқтидори инноватсионии муассисаи Шумо аз рӯи 7 принципи мактаби олии инноватсионӣ ба ҳисоб меравад.

Номи муассисаи таълимӣ _____ Ному наасаби Шумо _____
 Вазифа _____ собиқаи корӣ _____

- 1. Иштирокчии мухтарам, марҳамат карда 7 принципи овардашударо дар ҷадвали зерин аз рӯи баҳои ҷадвали фосилавӣ (1 паст, 2 миёна, 3 хуб ва 4 аъло) баҳогузорӣ намоед.**

| | Аз рӯи самти фаъолият: | Баҳои ҷадвали фосилавӣ | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | 1 (паст) | 2 (миёна) | 3 (хуб) | 4 (аъло) |
| Фаъолияти таълимӣ (Фт) | | | | | |
| 1 | Омоданамоии кадрҳо ва ба таҳсил фаро гирифтани донишҷӯён аз рӯи низоми таҳсилоти кредитӣ, фосилавӣ, дараҷаи бакалаврият, магистрант, доктор (Phd), воридсозии навгониҳо дар системаи таълим | | | | |
| 2 | Ҷорисозии ихтисосҳои нав (маҳсусан дар самти инноватсия) вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва омодасозии кадрҳо барои пешбурд ва баландбардории рушди устувори иқтисодиёт | | | | |
| 3 | Воридсозии барномаҳои нави таълимӣ (усулҳои интерактивии таълим), барномаҳои озоди таълимӣ (дар мувофиқа бо интихоби бевоситаи донишҷӯён) ва фанҳои нави таълимӣ (бо афзалият дар самти инноватсия) | | | | |
| 4 | Ҷорисозии ихтисос ва таҳассусҳое, ки аз аккредитатсия байналмиллалӣ гузаштаанд | | | | |
| 5 | Амалисозӣ ва истифодаи натиҷаҳои баъзе аз лоиҳаҳои инноватсионӣ (маҳсусан лоиҳаҳои инноватсионии байналмиллалӣ) дар раванди таълим | | | | |
| 6 | Омодасозии кадрҳои соҳибтаҳассус ва сифатнок вобаста ба талаботҳои мухити беруна (маҳсусан корфармоён) ва бозори меҳнат | | | | |
| 7 | Ҷалбсозии омӯзгорони унвониилмидошта (маҳсусан мутахассис дар самти инноватсия) ва ва тез тез ба мубодилаи таҷриба равонсозии омӯзгорон ба МТОК - ҳои пешрафтаи дохил ва хориҷа ҷиҳати сифатноксозии раванди таълим ва қонеъсозии талаботҳои донишҷӯён | | | | |
| 8 | Ҷалбсозии донишҷӯён ҳангоми гузаштани таҷрибаҳои истеҳсолӣ ба пойгоҳҳои корхонаҳои дар бахши | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | инноватсионӣ амалкунанда | | | | |
| 9 | Гузаронидани такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо дар самти идоракуни инноватсияҳо Фаъолияти илмӣ – таҳқиқотӣ (Ф и-т) | | | | |
| 1 | Омоданамоии лоиҳаҳои байналмиллалий (маҳсусан инноватсионӣ), ва иштироки фаъолона дар барномаҳои дар ин самти амалкунанда | | | | |
| 2 | Гузаронидани конференсияҳои илмӣ – амалии инноватсионӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳои илмии аҳамияти ҷумҳурияйӣ ва байналмиллалидошта | | | | |
| 3 | Такмилдиҳӣ ва рушди марказҳои моликияти зеҳнӣ, корхонаҳои хурди инноватсионӣ дар замминаи паркҳои технологӣ ва гузаронидани корҳои илмӣ – тадқиқотӣ дар самти навғониҳо дар ин марказҳо | | | | |
| 4 | Дар замминаи пойгоҳи муассиса бунёд ва ташкили институтҳои илмӣ – тадқиқотӣ | | | | |
| 5 | Нашри натиҷаҳои корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ, тезисҳо, монографияҳо, мақолаҳо, дастур ва воситаҳои таълимӣ (бо афзалияти онҷ, ки бештар дар самти инноватсия баҳшида шуда бошанд) | | | | |
| 6 | Иштироки бевоситаи ҲПО ва кормандони илмии муассиса дар бунёди бизнес – инкубаторҳо, паркҳои технологӣ, марказҳои моликияти зеҳнӣ | | | | |
| 7 | Микдори корҳои илмӣ – тадқиқотӣ, ки аз тарафи манбаҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ мабалғузорӣ мешаванд | | | | |
| 8 | Тичоратикунонии натиҷаҳои корҳои илмӣ – тадқиқотӣ | | | | |
| 9 | Дастовардҳои илмӣ, мукофотҳои сатҳи ҷумҳурияйӣ ва байналмиллалий дар самти корҳои илмӣ – тадқиқотӣ, патент ва шаҳодатномаҳои бадастомада дар самти ҳифзи моликияти зеҳнӣ | | | | |

Аз рӯи таъминоти захиравӣ

Таъминоти кадрӣ (ТК)

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Шумораи умумии ҲПО донишгоҳ бо дараҷаҳои илмӣ | | | | |
| 2 | Ҳиссаи кормандони донишгоҳ бо унвони доктори илм | | | | |
| 3 | Ҳиссаи кормандони донишгоҳ бо унвони номзади илм (доктор (Phd) ва доктор аз рӯи ихтисос) | | | | |
| 4 | Ҳиссаи кормандони унвондори донишгоҳ ба фаъолияти инноватсионӣ машгулбуда | | | | |
| 5 | Ҳиссаи мутахассисони донишгоҳ, ки такмили ихтисос ва бозомӯзиро дар самти идоракуни инноватсияҳо гузаштанд | | | | |
| 6 | Ҳиссаи намояндагони баҳши воқеии иқтисодиёт дар маҷмӯи ҲПО | | | | |
| 7 | Ҳиссаи намояндагони ҲПО, ки такмили ихтисосро дар пойгоҳи корхонаҳои баҳши воқеии иқтисодиёт гузаштаанд | | | | |
| 8 | Таҷрибаи ҲПО ва кормандони донишгоҳ ба инноватсия | | | | |
| 9 | Шумораи донишҷӯён, магистрантон, доктор (Phd), ки ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва фаъолияти таълимӣ ҷалб шудаанд | | | | |

Таъминоти моддӣ – техникӣ (Тм-т)

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1 | Шумораи умумии воҳиди компьютерҳои фардӣ | | | |
| 2 | Коэфитсient навсозии техникаҳои компьютерӣ | | | |
| 3 | Шумораи воҳиди таҷҳизотҳои беназир | | | |
| 4 | Шумораи умумии воҳиди нигоҳдории фонди китобхона ҳаз. намуна | | | |
| 5 | Сатҳи дастрасӣ ба системаи китобхонаи электронӣ | | | |
| 6 | Таъминнокии сатҳи дастрасӣ ба шабакаи интернет | | | |
| 7 | Сатҳи дастрасии муҳити беруна (корхонаҳо, корфармоён) ба нишонии электронии муассиса | | | |
| 8 | Сатҳи таъминияти синфҳонаҳо, марказҳо ва озмоишгоҳҳо бо таҷҳизотҳои ҳозиразамон ҷиҳати гузаронидани раванди таълим ва корҳои илмӣ – тадқиқотӣ | | | |
| 9 | Сатҳи таъминнокии фаъолиятҳои таълимӣ ва илмӣ – тадқиқотӣ бо заҳираҳои моддӣ – техникӣ | | | |

Таъминоти молиявӣ (ТМ)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Ҳаҷми маблағҳои буҷетӣ барои таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои инноватсионӣ нигаронидашуда | | | |
| 2 | Ҳаҷми маблағгузориҳои буҷетӣ ба фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ нигаронидашуда | | | |
| 3 | Ҳаҷми малағҳои гайрибуҷетӣ ва дигар сарчашмаҳо ба корҳои илмӣ – тадқиқотӣ, лоиҳаҳои инноватсионӣ | | | |
| 4 | Ҳаҷми малағҳои ба тадқиқотҳои илмӣ – техникӣ равонашуда аз ҳисоби грантҳои хориҷӣ | | | |
| 5 | Ҳаҷми маблағҳо аз ҳисоби амалисозии лоиҳаҳои инноватсионии байналмиллалӣ | | | |
| 6 | Ҳаҷми ҳароҷотҳо барои ҳавасмандгардонии кормандон, донишҷӯён ва дигар тадқиқотчиён (магистрантон, доктор (Phd), унвонҷӯён), ки дар самти фаъолияти инноватсия корҳои илмӣ – тадқиқотӣ анҷом додаанд | | | |
| 7 | Ҳаҷми маблағҳои ҷудогардида барои рушди фаъолияти инноватсионӣ, фароҳам овардани шароит барои ташкили фазои инноватсионӣ дар муассиса | | | |
| 8 | Истифодай самараноки маблағҳо аз ҳисоби сарчашмаҳои гайрибуҷетӣ дар рушди фаъолияти инноватсионӣ | | | |
| 9 | Ҳаҷми маблағҳои бадастомада аз ҳисоби тиҷоратиқунонии натиҷаҳои корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва ё фурӯши дигар обьектҳои моликияти зеҳнӣ (ноу - хау) | | | |

Таъминоти инфрасохторӣ (ТИ)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Шумораи обьектҳои инфрасохторҳои инноватсионӣ | | | |
| 2 | Самаранокии фаъолияти парки технологӣ | | | |
| 3 | Самаранокии мол ва маҳсулоти дар пойгоҳи парки технологӣ ва озмоишгоҳҳо истеҳсолмешуда ва хизматрасониҳо | | | |
| 4 | Микдори патент ва шаҳодатнома, ки барои хифзи моликияти зеҳнӣ аз тарафи инфрасохтори инноватсионӣ ба даст омадаанд | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 5 | Вазъи кунуни тичоратикунонии натицаҳои корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ дар инфрасоҳторҳои инноватсионӣ | | | | |
| 6 | Сифати кори объектҳои инфрасоҳторҳои инноватсионӣ | | | | |
| 7 | Ҳаҷми маблагҳои чудогардида ҷиҳати ташкил ва такмилдиҳии марказҳои моликияти зеҳнӣ, илмӣ – тадқиқотии инноватсионӣ | | | | |
| 8 | Сатҳи фаъолнокии марказҳои моликияти зеҳнӣ ва дигар инфрасоҳторҳои инноватсионӣ дар таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои инноватсионӣ | | | | |
| 9 | Самаранокии фаъолонаи инфрасоҳторҳои инноватсионӣ дар рушд додани фаъолияти инноватсионӣ, таҳияи барномаҳои нави таълимӣ, лоиҳаҳои байналмилалии инноватсионӣ | | | | |

Таъминоти нуғузӣ (ТН)

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Фикру мулоҳизаҳои ҷомеаи донишгоҳ оиди фаъолияти таълими он | | | | |
| 2 | Фикру мулоҳизаҳои ҷомеаи донишгоҳ оиди оиди - фаъолияти илмӣ – тадқиқотии донишгоҳ | | | | |
| 3 | Фикру мулоҳизаҳои корфармоён оиди ҳатмкунандагони донишгоҳ | | | | |
| 4 | Сатҳи боварии ҷамъияти тичоратӣ ба натицаҳои тадқиқотҳои илмӣ ва коркардҳои донишгоҳ | | | | |
| 5 | Фикру мулоҳизаҳои донишҷӯёни аз ҳориҷа таҳсилкунанда | | | | |
| 6 | Миқдори ҳатмкунадагони ба кор таъмин гардида | | | | |
| 7 | Миқдори донишҷӯёни бо дипломи аъло ҳатмкунада аз маҷмӯи умумии ҳатмкунандагон | | | | |
| 8 | Миқдор ҳатмкунадагони дар бахшҳои магистратура ва докторантураи (Phd) ҳориҷа таҳсилкунанда | | | | |
| 9 | Самаранокии фаъолияти Шуроҳои диссертационии дар пойгоҳи муассиса амалкунанда | | | | |

**Арзёбии маҷмуии нишондиҳандаҳои иқтидори инноватсионии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

| Вазн ва арзёбӣ | Номгӯи меъёрҳо | | | | | | | | | Нишондиҳандаи интегралӣ |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Фаъолияти таълимӣ (Фт) | | | | | | | | | | |
| p | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| w | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,18 | |
| p x w | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,16 | 0,3 | 0,44 | 0,4 | 0,34 | 0,36 | 3,19 |
| Фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ (Ф и-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| w | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | |
| p x w | 0,3 | 0,39 | 0,33 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 0,48 | 0,24 | 0,28 | 3,11 |
| Таъминоти кадрӣ (Тк) | | | | | | | | | | |
| p | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| w | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | |
| p x w | 0,44 | 0,28 | 0,2 | 0,36 | 0,28 | 0,32 | 0,3 | 0,30 | 0,39 | 2,87 |
| Таъминоти моддӣ – техникӣ (Тм-т) | | | | | | | | | | |
| p | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| w | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | |
| p x w | 0,32 | 0,28 | 0,36 | 0,4 | 0,33 | 0,54 | 0,2 | 0,27 | 0,26 | 2,96 |
| Таъминоти молиявӣ (Тм) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| w | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | |
| p x w | 0,42 | 0,33 | 0,2 | 0,16 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,26 | 0,32 | 2,5 |
| Таъминоти инфрасохторӣ (Ти) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| w | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | |
| p x w | 0,45 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,2 | 0,42 | 0,24 | 0,34 | 0,16 | 2,45 |
| Таъминоти нуғузӣ (Тн) | | | | | | | | | | |
| p | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| w | 0,08 | 0,10 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,11 | |
| p x w | 0,32 | 0,4 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,48 | 0,36 | 0,24 | 0,44 | 3,62 |

Арзёбии маҷмуии иқтидори инноватсионии Донишгоҳи давлатии тибии

Тоҷикистон ба номи А. Сино

| Вазн ва арзёбӣ | Номгӯи меъёрҳо | | | | | | | | | Нишондиханди интегралӣ |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Фаъолияти таълимӣ (Фт) | | | | | | | | | | |
| p | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| w | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | |
| p x w | 0,4 | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,33 | 0,2 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 2,86 |
| Фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ (Ф и-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| w | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | |
| p x w | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,3 | 0,27 | 0,39 | 0,33 | 0,42 | 0,51 | 3,14 |
| Таъминоти кадрӣ (Тк) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| w | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,10 | 0,14 | |
| p x w | 0,45 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,48 | 0,36 | 0,34 | 0,3 | 0,42 | 3,36 |
| Таъминоти моддӣ – техникӣ (Тм-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| w | 0,11 | 0,17 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | |
| p x w | 0,33 | 0,34 | 0,24 | 0,27 | 0,42 | 0,54 | 0,3 | 0,36 | 0,21 | 3,01 |
| Таъминоти молиявӣ (Тм) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| w | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | 0,13 | |
| p x w | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,33 | 0,3 | 0,27 | 0,15 | 0,42 | 0,39 | 2,62 |
| Таъминоти инфрасохторӣ (Ти) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| w | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | |
| p x w | 0,27 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,3 | 0,3 | 0,39 | 0,32 | 0,36 | 2,91 |
| Таъминоти нуфузӣ (Тн) | | | | | | | | | | |
| p | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| w | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | |
| p x w | 0,32 | 0,48 | 0,56 | 0,4 | 0,39 | 0,36 | 0,48 | 0,33 | 0,45 | 3,77 |

Арзёбии маҷмуии иқтидори инноватсионии Донишгоҳи славяни

Русия – Тоҷикистон

| Вазн ва арзёбӣ | Номгӯи меъёрҳо | | | | | | | | | Нишондиханди интегралӣ |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Фаъолияти таълимӣ (Фт) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| w | 0,12 | 0,10 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | |
| p x w | 0,36 | 0,3 | 0,32 | 0,11 | 0,45 | 0,28 | 0,36 | 0,28 | 0,26 | 2,72 |
| Фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ (Ф и-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| w | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | |
| p x w | 0,3 | 0,42 | 0,27 | 0,32 | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,22 | 0,34 | 2,95 |
| Таъминоти кадрӣ (Тк) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| w | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | |
| p x w | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,3 | 0,39 | 0,21 | 2,58 |
| Таъминоти моддӣ – техники (Тм-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| w | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | |
| p x w | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,15 | 0,3 | 0,42 | 0,39 | 0,24 | 0,45 | 2,79 |
| Таъминоти молиявӣ (Тм) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| w | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | |
| p x w | 0,2 | 0,26 | 0,18 | 0,36 | 0,22 | 0,42 | 0,18 | 0,15 | 0,3 | 2,27 |
| Таъминоти инфрасохторӣ (Ти) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| w | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | |
| p x w | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,39 | 0,18 | 0,15 | 0,21 | 2,03 |
| Таъминоти нуфузӣ (Тн) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| w | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | |
| p x w | 0,42 | 0,45 | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,2 | 0,22 | 0,39 | 0,34 | 2,97 |

**Арзёбии маҷмуии иқтидори инноватсионии Донишгоҳи давлатии
хукуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон**

| Вазн ва арзёбӣ | Номгӯи меъёрҳо | | | | | | | | | Нишондиханди интегралӣ |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Фаъолияти таълимӣ (Фт) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| w | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,15 | |
| p x w | 0,3 | 0,39 | 0,33 | 0,36 | 0,28 | 0,24 | 0,36 | 0,21 | 0,3 | 2,77 |
| Фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ (Ф и-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| w | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,08 | |
| p x w | 0,33 | 0,3 | 0,27 | 0,3 | 0,36 | 0,39 | 0,32 | 0,34 | 0,24 | 2,85 |
| Таъминоти кадрӣ (Тк) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| w | 0,09 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | |
| p x w | 0,27 | 0,3 | 0,39 | 0,32 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 2,53 |
| Таъминоти моддӣ – техникӣ (Тм-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| w | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | |
| p x w | 0,24 | 0,26 | 0,33 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,27 | 0,42 | 0,34 | 2,84 |
| Таъминоти молиявӣ (Тм) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| w | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | |
| p x w | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,33 | 0,24 | 0,39 | 0,21 | 0,28 | 0,3 | 2,37 |
| Таъминоти инфрасоҳторӣ (Ти) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| w | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | |
| p x w | 0,21 | 0,22 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,39 | 0,24 | 0,3 | 2,35 |
| Таъминоти нуфузӣ (Тн) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| w | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,17 | |
| p x w | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,27 | 0,34 | 2,77 |

**Арзёбии маҷмӯи иқтидори инноватсионии Донишгоҳи давлатии
Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ**

| Вазн ва арзёбӣ | Номгӯи меъёрҳо | | | | | | | | | Нишондиханди интегралӣ |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Фаъолияти таълимӣ (Фт) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| w | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | |
| p x w | 0,3 | 0,39 | 0,24 | 0,14 | 0,3 | 0,24 | 0,33 | 0,32 | 0,36 | 2,62 |
| Фаъолияти илмӣ – тадқиқотӣ (Ф и-т) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| w | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | |
| p x w | 0,24 | 0,28 | 0,2 | 0,22 | 0,18 | 0,3 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 2,24 |
| Таъминоти кадрӣ (Тк) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| w | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,10 | 0,16 | |
| p x w | 0,26 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,39 | 0,2 | 0,32 | 2,33 |
| Таъминоти моддӣ – техникиӣ (Тм-т) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| w | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | |
| p x w | 0,33 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,3 | 0,24 | 0,45 | 0,34 | 2,71 |
| Таъминоти молиявӣ (Тм) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| w | 0,15 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,14 | 0,15 | |
| p x w | 0,3 | 0,2 | 0,26 | 0,22 | 0,3 | 0,36 | 0,18 | 0,28 | 0,3 | 2,4 |
| Таъминоти инфрасохторӣ (Ти) | | | | | | | | | | |
| p | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| w | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,13 | |
| p x w | 0,28 | 0,32 | 0,22 | 0,3 | 0,18 | 0,3 | 0,24 | 0,34 | 0,26 | 2,44 |
| Таъминоти нуфузӣ (Тн) | | | | | | | | | | |
| p | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| w | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | |
| p x w | 0,27 | 0,45 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,36 | 0,34 | 0,22 | 0,3 | 2,8 |